

# Теорияи Интихоб ва Воқеиятдармонӣ

Муҳсин Махмалбоғ

Баргардонанда ба сирилик  
Диловар Султонӣ

# Теорияи Интихоб ва Воқеиятдармонӣ

Муҳсин Махмалбоғ

Баргардон  
Диловар Султонӣ





Теорияи Интихоб ва Воқеиятдармонӣ аз Уилям Глассер

Нависанда: Муҳсин Махмалбоф

Сол: 2020

Баргардонӣ ба кирилли: Диловар Султонӣ

Логотип: Маҷид Один

Тарроҳ: Маҳсо Бузургумед

Ношир: Мактаби равоншиносии Лондон

**Мактаби равоншиносии Лондон**, як ташкилоти ғайритичоратӣ буда, ҳадафаш тарбияи муаллимони равоншиносӣ чиҳати омӯзиши асосҳои равоншиносӣ барои оромишу шодии бештари ҳамагон аст.

Давраҳои омӯзиши шашмоҳаи ин мактаб ба забони форсӣ (тоҷикӣ) ё англисӣ буда, ба шакли ҳузурӣ ё онлайн тариқи ройгон «баъд аз марҳилаи пазириши донишҷӯ» баргузор мешавад. Матни ҳозир “Теорияи Интихоб ва Воқеиятдармонӣ” (Choice Theory and Reality Therapy) аст, ки яке аз дарсҳои ин давра мебошад.

**Ношир**

Матни ҳозир бар асоси “Теорияи Интихоб” ва “Воқеиятдармонӣ”-и Уилям Глассер барои маҷмуаи дарсҳои Мактаби равоншиносии Лондон танзим шудааст.

**Муҳсин Махмалбоғ**

# **МУНДАРИЧА**

---

<b>МУҚАДДИМА</b>	<b>1</b>
<b>ТЕОРИЯИ ИНТИХОБ</b>	<b>2</b>
<b>РАВИШИ МУШОВИРАИ ГЛАССЕР</b>	<b>69</b>
<b>ХУЛОСАИ ДАҲ АСЛИ ТЕОРИЯИ ИНТИХОБ</b>	<b>77</b>
<b>НАҚДИ ТЕОРИЯИ ИНТИХОБ</b>	<b>79</b>
<b>САРЧАШМАҲО</b>	<b>88</b>

## МУҚАДДИМА

**Глассер:** Равиши дармони ман Теорияи Интихоб бештар мубтани бар омӯзиш аст.

Равоншиносӣ бояд ба осонӣ фаҳмида шавад ва ба осонӣ қобили ичро бошад.

**Глассер:** Касоне, ки бо Теорияи Интихоб ошно ҳастнад, камтар ба мушвора эҳтиёҷ доранд. Агар касе ошно набуд, аввалин кори ман дар дармон, омӯзиши Теорияи Интихоб барои ӯст.

**Глассер:** Чанд даҳа садои баланди равоншиносӣ таҳти таъсири Фрейд буд. Ва шиори машҳури он даврон: (Ту қурбонии гузашта ҳастӣ.) Ва ҳосилаш худқурбонбинӣ, ба ҷои иродадо доштан ва масъулиятпазир шудан. Дар ҳоле, ки сабаби мушкилоти равонӣ на таҷрибаҳои гузашта, ё саркӯбҳо ва хотироти вопасрондашуда ба ноҳудогоҳи фард, ки масъулияттурезӣ ва воқеияттурезӣ аст.

## ТЕОРИЯИ ИНТИХОБ

Теорияи Интихоб ҳам мисли ҳамаи теорияҳои равоншиносӣ дорои фарзияҳое ҳаст, ки барои фаҳми равиши дармони он, аввал бояд мафрузаҳояшро фаҳмид.

### **ФАРЗИЯИ АВВАЛ:**

Ҳамаи мо инсонҳо бо панҷ ниёз ба дунё меоем:

1. Ниёзи саломатӣ ва зинда мондан;
2. Ниёзи ишқу таалуқ;
3. Ниёзи озодӣ;
4. Ниёзи тафрех;
5. Ниёзи қудрат.

Ин панҷ ниёз аз аввалин нафаси қӯдак баъди аз таваллуд худро нишон медиҳанд.

### **Андозагирии ниёзҳо ба шакли рӯзона:**

Вақте субҳ бо эҳсоси ноҳушнудӣ аз хоб бедор мешавед, яъне як ё чанд ниёзи панҷонаи Шумо ирзо нашуда аст.

Масалан, агар сармо хӯрдаед, дарди сармохӯрдагӣ мегӯед, уфунат ниёз ба саломатӣ ва зинда мондани Шуморо мавриди таҳдид қарор додааст.

Ё вақте субҳ бо эҳсоси танҳоӣ бедор мешавед, чун фарзанд ё ҳамсарaton барои таҳсил ба шаҳристон рафта аст, дар воқеъ ниёзатон ба ишқу эҳсоси таалуқи Шумо ирзо нашуда аст.

Ё чунончи мунтазири дарёфти хабари болоравии шуғлии худ ҳастед, ҳолати бекарории Шумо ба сабаби эҳтимоли аз даст

додани қудрат аст. Агар хабари хуб бошад, хушҳол мешавед. Агар хабари бад бошад, ҳолатон аз ин ҳам бадтар мешавад, чун ниёз ба қудрати Шумо заиф шуда аст.

Ё агар дар вакти рухсатӣ қарор бошад аз хона берун равед, аммо борон меборад ва Шумо дар хона ҳабс мешавед, дар ин сурат ниёз ба тафреҳи Шумо ирзо нашуда аст.

### **Каммияти ниёзҳо дар ҳар фард.**

Инсонҳо аз назари каммӣ дар ин панҷ ниёз бо яқдигар мусовӣ нестанд.

Фарзи Глассер бар ин аст, ки адади (панҷ) ба маъни болотарин ва адади (як) ба маъни поёнтарин шиддати ниёз аст. Агар ҳамсарон дар мавриди панҷ ниёз аз назари каммӣ бо ҳам мутафовит бошанд, боиси носозгории онҳо ва ҳатто мумкин аст мунҷар ба ҷудоияшон шавад.

Аз тариқи ташхиси каммияти ниёзҳои дар ҳар фард метавон пеш аз издивоҷ ояндабинӣ кард ва мушовараи издивоҷ дод. (Китоби «Издивоҷ бидуни шикаст» аз Уилям Глассер, тарҷумаи Али Соҳибӣ)

### **ФАРЗИЯИ ДУВВУМ:**

Чунончи фард равиши муносиби ирзои ниёзҳояшро пайдо накунад, даст ба рафткорҳои нокоромад мезанад, ки дар равоншиносӣ ба он барчасби беморӣ мезананд. Мисол: (Изтироб, афсурдагӣ, ҳашм ва ...)

Ин рафткорҳо иродай аст ва барои ирзои ниёзҳои панҷгона аст. Масалан, фарде, ки аз ҷудоии ҳамсараш, он қадар ҳашмгин аст, ки метарсад ўро аз байн бубарад, ё даст ба худкушӣ занад. Барои ирзои ниёзи зинда мондан, даст ба афсурдагӣ мезанад. Ё ошиқи дигаре мешавад, то зинда бимонад.

Истифода аз маводи мухаддир низ эҳсоси шабехи ирзои воқеии он панҷ ниёз аст.

## **ФАРЗИЯИ САВВУМ:**

Афрод вақте бо саҳтиҳо рӯбарӯ мешаванд ва наметавонанд ниёзҳояшонро ирзо кунанд, ба ҷои масъулиятпазирӣ (ва ёфтани роҳ ҳаллӣ муносиб) худро қурбонӣ тасаввур мекунанд ва гуноҳро ба гардани дигарон меандозанд: ҳамсар / фарзанд / волидон / ҳамкорон / ва ...

Дар натиҷа аз тариқи айбҷӯӣ, ғур задан ба ҳаёли худ бо сабаҳои бадбаҳтии худ мубориза мекунанд ва дар асари такрор ғур ва айбҷӯӣ, фикри худро таъйид мекунанд.

Аммо дар воқеъ, ҳол, муд ва рафтори мо натиҷаи омилҳои берунӣ ва дигарон нестанд. Натиҷаи ирзо ё адами ирзои ниёзҳои худи мост.

## **ФАРЗИЯИ ЧАҲОРУМ:**

Гузашта бар зиндагии кунунии мо асар гузашта аст, аммо тайинкунандаи рафтори кунунии мо нест. Акнуни мо марбут аст ба ин ки оё масъулиятпазир ва воқеиятпазир, ё қурбонӣ ва воқеиятгурез.

### **Ирода:**

МО қурбонии гузаштаи худ неstem. МО бозичаи лояҳои зерини мағз ва ҳормонҳо неstem. МО рафтори худро интихоб мекунем.

МО беш аз он чӣ тасаввур мекунем, бар зиндагии худ контрол дорем. Шумо интихоб мекунед, ки аз дasti фарзандони худ нороҳат шавед, баъд интихоб мекунед, фарёд бикашед ва таҳдидаш кунед. Ва дар натиҷа авзоъ бадтар мешавад ва на беҳтар. Дар ҳоле, ки Шумо метавонистед интихобҳои беҳтаре кунед.

### **Дорудармонӣ ғалат аст:**

Вақте афсурдаем, мӯътақидем, контроле бар ранҷу азоби худ надорем. Худро қурбонии ба ҳам ҳӯрдани таъодули маводи кимиёии мағз медонем ва дору меҳӯрем, то таъодули кимиёии

бадани худро дубора ба даст оварем. Доруи аъсоб мумкин аст ба таври муваққат, эҳсоси беҳтаре дар мо эҷод кунад, аммо наметавонад эҳсоси афсурдагиеро, ки худ интихоб кардаем аз байн бубарад.

### **ФАРЗИЯИ ПАНҶУМ:**

Чаҳор робитаи муҳими зиндагии мо инҳостанд. Ҳамвора сабаби нороҳатиҳои равони худро бояд дар носозгорӣ дар ин робитаҳо ёфт:

1. Зану шавҳар
2. Волидон ва фарзандон
3. Муаллим ва шогирд
4. Корфармо ва корманд

Низоми Теорияи Интихоб ба мо мегӯяд: Чӣ гуна озодона ба шеваҳои, ки меписандем зиндагӣ кунем ва ҳамзамон бо афроде, ки ба онҳо ниёз дорем, ба тафоҳум бираsem.

### **ФАРЗИЯИ ШАШУМ:**

Мо ба робита ниёз дорем, аммо контроли беруниӣ робитаро аз байн мебарад.

Равоншиносии суннатӣ мубтаниӣ бар контроли беруниӣ аст. (Волидон ва ҳукumatҳо аз он истифода мекунанд.)

Дар равоншиносии суннатӣ, афродро бо ташвиқ ва танбеҳ ба коре, ки меҳоҳанд, водор мекунанд. Агар муддати тӯлонӣ робита бар асоси фишор, зӯрӣ ва контроли беруниӣ бошад, мумкин аст самимият эҷод нашавад, ҳатто агар он робита дигар бар асоси зӯр набошад.

Агар метавонистем ба майли контроли яқдигар ғалаба кунем, хонаводаи мо мустаҳкамтар аз оне буданд, ки акнун ҳастанд.

Дар кӯдакӣ волидон фарзандонро контрол мекунанд, дар пири фарзандон волидонро машбуру ба коре мекунанд, ки волидон намехоҳанд. Мисол, монеъ аз ронандагӣ, ё исрор ба рафтани хонаи солмандон, ё зиндагӣ бо яке аз фарзандон.

Фарзандони худро аз тариқи интиқод, таҳдид, ғурру шикоят, таҳқир, танбех, ришва контроли беруни накунед, вагарна онҳо аз Шумо дур мешаванд.

### **Мисоли Глассер ва Тино**

**Тино:** Шумо, ки ҷараёнро медонед, қаблан дар бораи Кевин бо Шумо сӯҳбат карда будам. Мо як солу нисф аст, бо ҳам ҳастем ва аз ҳар ҷиҳат аз будан бо ҳам лаззат мебарем. Баъд аз охирин ҷаласа, ки бо ҳам сӯҳбат доштем, қудрати ниёзҳои худам ва Кевинро баррасӣ кардам ва дидам, ниёзҳои мо бо яқдигар созгорӣ доранд. Бо ҳам сафар кардем, аммо ҳанӯз бо ҳам як ҷо зиндагӣ намекунем. Ҷун дӯст надорам адои издивоҷ кардаҳоро дароварам. Намехоҳам хонаамро пас бидиҳам ва бо Кевин як ҷо зиндагӣ кунам ва баъд аз муддате ба ман гуфта бошад, робитаи мо роҳ ба ҷое намебарад. Бинобар ин ба ман бигӯед, ки чӣ тавр аз ин марҳила бигзарам. Кам-кам дорам шак мекунам, ки оё арзишашро дорад, ки барояш талош кунам? Ин нигаронии доимиин ман дар хусуси ин ки охири оқибат робитаи мо чӣ мешавад, асари хеле баде бар эҳсоле, ки нисбат ба худам дорам гузошта аст. Кор ба ҷое расида, ки нисбат ба ишқи худам ба ӯ ҳам дигар мутмаин нестам. Намедонам воқеан дӯсташ дорам ё не.

**Глассер:** Аммо агар дӯсташ надоштӣ, ки ҳоло инҷо набудӣ то ин суханҳоро бо ҳам бизанем. Ҳарфи ман ҳанӯз ҳамон аст, ки қаблан гуфтам. Ту фақат метавонӣ худатро контрол қунӣ. Медонам, ки ин суханро борҳо такрор кардам, аммо меҳоҳам таъкид кунам, ту наметавонӣ ӯро водор қунӣ, ки дӯстӣ дошта бошад, ошиқат бошад, ё бо ту издивоҷ кунад. Ту наметавонӣ ӯро водор ба ҳеч коре бикиунӣ. Исрори зиёдӣ метавонад авзӯро бадтар кунад.

**Тино:** Пас мегӯед, фақат бояд сабр кунам ва бигзорам, ҳамин тавр маро аз паси худаш бикашад. Аслан хостаи ман аҳамият надорад?

**Глассер:** Албатта, ки аҳамият дорад, аммо ҳар чӣ ҳоло нороҳат бошӣ бехтар аст, агар ўро маҷбур кунӣ бо ту издивоҷ кунад ва издивоҷи шумо мувваффақ набошад, мусибати бештаре хоҳӣ дошт.

**Тино:** Медонам. Ба ҳамин хотир, ки намехоҳам хатар кунам ва қабл аз издивоҷ бо ў як ҷо зиндагӣ кунам. Пас ба назари Шумо ҷӣ кор кунам?

**Афкори Глассер:**

- Глассер ба ин савол ҷавоб намедиҳад.
- Ба ҷояш бо як савол тамарқузи Тиноро ба ҷиз мебарад, ки ў метавонад контрол кунад.

**Глассер:** Иҷоза бидеҳ барои ҷанҷӯз лаҳза саволатро канор бигузорам. Куллан издивоҷ барои ту ҷӣ мағҳуме дорад? Назари кулли ту дар бораи издивоҷ ҷӣ аст?

**Тино:** Издивоҷ яъне зиндаги муштарак, бо ҳам зиндагӣ кунем ва бо ҳамдигар мутааҳид бошем. Аз ҳамдигар лаззат бубарем, яъне ташкили хонавода ва зиндагии муштарак дар зери як сақф.

**Глассер:** Фикр намекунам, Кевин бо ин тасвири комиле, ки аз издивоҷ кашидӣ муҳолиф бошад. Шояд ин саволи ман аҳмақона ба назар бирасад, вале ин тавр нест. Ин тасвир бо вазъияти кунуние, ки бо Кевин дорӣ ҷӣ тафовуте дорад?

**Тино:** Ҷӣ фарқе дорад? Ў моли ман нест. Ман ўро меҳоҳам, вале дар воқеъ ўро надорам. Ў меҳрубон аст, бо муҳаббат аст, мегӯяд дӯстам дорад, робитаи хубе бо ҳам дорем, аммо ҷизе ки ҳаст, рафтораш аст. Мо ҳар вақт бо ҳам ҳастем, дуруст мисли ине, ки фақат нӯги ангуштамон ба ҳам мерасад. Ҳеч вақт комилан аз ў мутмаин нестам. Ман меҳоҳам бо ў расмӣ издивоҷ кунам. Фикр мекунам, вақте издивоҷ кунам, хаёлам роҳат мешавад ва аз ў мутмаин мешавам.

**Глассер:** Ў аз ту мутмаин аст? Ҳаёлаш нисбати ту роҳат аст?

**Тино:** Фикр мекунам, ҳаёлаш роҳат аст. Медонад, меҳоҳам бо ў

издивоҷ кунам. Медонад, ҷузъ ў каси дигарро надорам. Вазъият барои як мард фарқ мекунад. Ў метавонад сабр кунад. Даҳ сол мунтазир бимонад. Шояд ҳам бештар, вале ман наметавонам. Шумо як воқеиятдармонгар ҳастед. Воқеияти ў бо воқеияти ман фарқ дорад. Ў метавонад мунтазир бимонад ва бо ин ҳол хонавода ташкил бидиҳад. Ман марди шастсолаеро мешиносам, ки бо зани ҷавоне хонавода ташкил карда аст.

**Глассер:** Ҳақ бо ту аст. Воқеият барои ҳамаи мо як нест. Воқеияти шумо, ду нафар ҳам тафовуддорад, вале ту бояд ба воқеияти худат бипардозӣ, чун ҳеч контроле бар воқеият ў надорӣ. Воқеияти феълии ту ҳамине аст, ки аз ҷониби ў хаёлат роҳат нест. Агар вазъи шумо ҳоло тағиیر накунад, дар оянда ҳам тағиири чандоне наҳоҳад кард.

**Тино:** Аммо ин ҳамон ҷизе, ки худам ба Шумо гуфтам. Шумо доред суханҳои худамро ба ман таҳмил медиҳед?

**Глассер:** Мехоҳам ба ту бигӯям, то вақте мутақоид нашудӣ, Кевин дӯст дорад бо ту изидивоҷ кунад ва ту занаш шавӣ, набояд аслан ба издивоҷ бо ў фирм кунӣ. Манзуром ин аст, ки то вақте наметавони бигӯй, ки ману ў мутмаин ҳастем, ки меҳоҳем бо ҳам извидивоҷ кунем, ҳар гиз ба фикри изидивоҷ бо ў набош. Ояндаро намешавад пешбинӣ кард, вале бояд дар ҷое бошӣ, ки битавонӣ бигӯй, ман ва ў нисбат ба ҳам мутмаинем. Агар ба инҷо бирасӣ, он вақт Ҷӯҳимоли ин ки ояндае бо ў дошта бошӣ вучуд дорад.

**Тино:** Вале инро ман худам ба Шумо гуфтам. Намефаҳмам, ин чӣ кӯмак ба ман мекунад?

**Глассер:** Албатта ин дақиқан ҷизе нест, ки ту ба ман гуфтӣ. Ту гуфтӣ, агар бо ту изидивоҷ кунад, ки дар ҳоли ҳозир ҷунин қасде надорад, ҳиёлат аз ў роҳат мешавад. Гӯё издивоҷ, ояндаи робитаи шуморо тазмин мекунад.

Вале ҳеч ҷиз наметавонад ояндаро тазмин кунад. Издивоҷ ҳам наметавонад ояндаро тазмин кунад. Ҳатман одамҳои талоқгирифтаи зиёдеро мешиносӣ. Ҳамон тавре, ки мебинӣ

издивоҷ натавониста аст, ояндаи онҳоро тазмин кунад. Аммо Тино! Гӯш кун, бо равише, ки ҳоло пеш гирифтай, ҳатто ҳамин ҳозир ҳам ҳоли хубе надорӣ. Ҳоло ҳам хеле бо ӯ хуш нестӣ. Ба назари ман мушкили ту акнуни ту аст, на оянда.

**Тино:** Вале ман ҳар коре, ки аз дастам бар ояд анҷом медиҳам. Ман дӯсташ дорам. Бо ӯ ҳама ҷо меравам. Ба Шумо гуфтам, дӯст надорам қабл аз издивоҷ бо ӯ равам зери як сақф ва якҷо зиндагӣ кунам. Бештар аз ин чӣ кори дигаре метавонам бикунам?

**Глассер:** Метавонӣ дар бораи оянда зиёд ғап назаний ва мавзӯи ояндаро матраҳ накунӣ. Ин ҳама ғап задан дар бораи оянда боис шуда аст, доштаҳои кунуниат вайрон шавад. Рӯи ин мавзӯъ тамаркуз кун, ки беш аз ҳар замони дигаре бо ӯ хуб рафтор кунӣ ва канор биёй, ҳатто беҳтар аз замоне, ки робитаи худро шурӯъ кардаед. Ту контроле бар оянда надорӣ. Кевин медонад, ки меҳоҳӣ бо ӯ изидвоҷ кунӣ. Такрори ин нукта фоидае надорад.

**Тино:** Бисёр хуб. Дигар ба издивоҷ ва оянда ишора намекунам ва саъӣ мекунам бо ӯ хуб канор биёям. Чӣ муддат бояд ин нақшро бозӣ кунам?

**Глассер:** Чӣ нақше? Оё ин барои ту навъе аз нақшбозӣ кардан аст?

**Тино:** Албатта, ки нақш бозӣ кардан аст! Ман меҳоҳам ӯ бо ман издивоҷ кунад, ё ҳадди ақал ба ман ӯҳдадор бошад. Дӯст надорам факт ду нафар дӯсте, ки ба ҳам муҳаббат мекунанд, бошем, бе ҳеч таваҷҷуҳ ба оянда. Ин барои ман кофӣ нест.

**Глассер:** Медонам кофӣ нест, вале ҳоло вазъияти воқеии ту ҳамин аст, ки мебинӣ. Наметавони тағйираш бидиҳӣ. Наметавони ӯро водор кунӣ, ки ту дӯстдориро анҷом дихад. Ҳатто агар метавонисти маҷбураш кунӣ, боз ҳам фикр намекунам бидуни он ки худаш бихоҳад битавонӣ водораш кунӣ, ба издивоҷ бо ту тан дихад! Агар меҳоҳӣ дар оянда бо ҳам бошед, танҳо коре, ки ҳоло метавонӣ бикунӣ, ин аст, ки бо ӯ беҳтар рафтор кунӣ ва хуб бо ӯ ҳамроҳӣ кунӣ. Ҳудатро аз нигаронӣ ва фишори оянда раҳо кун. Ин ки саъӣ кунӣ ӯро ба коре водор кунӣ, ки худаш намехоҳад, роҳ

ба чое наҳоҳад бурд. Ҳамон тавре, ки гуфтам, ҳатто агар изидвоҷ ҳам бикунӣ, ояндаро наметавони тазмин кунӣ. Ту фақат рӯи коре, ки ҳоло анҷом медиҳӣ, контрол дорӣ. Зиндагӣ мисли ширкат дар озмуни хунарпешагӣ аст, танҳо чизе ки ту бар он контрол дорӣ, нақшофаринии худат аст. Бо Кевин ҳам фақат ҳамин корро метавони анҷом дихӣ. Агар меҳоҳӣ дар намоиш нақш дошта бошӣ, ҳадди аксар талоши худатро бикун. Ту доим меҳоҳӣ Кевинро водор кунӣ, ба оянда фикр кунад ва ҳамин боиси нороҳатии ҳар дуи шумо мешавад. Ҳол ва акнуни хуб, метавонад боиси соҳта шудани ояндаи хуб бошад. Ҳол ва акнуни бад ҳам метавонад ба ояндаи бад ҳатм шавад, ё аслан ояндае надошта бошӣ.

**Тино:** Вале ҳоло хеле эҳсоси яъс мекунам. Суханҳои Шуморо мефаҳмам, вале меҳоҳам Кевин, ҳоло бо ман мутаҳид бошад.

**Глассер:** Тино! Ту маънои аслии суханҳои маро намедонӣ. Ту дар равоншиносӣ дар контроли берунӣ гир кардай ва доим меҳоҳӣ ӯ тағиیر кунад. Агар маънои суханҳои ман барои ту равшан буд, ин қадар маъюс намешудӣ.

### Афкори Глассер:

Пайравони Теорияи Интихоб хеле зиёд маъюс ва ноком намешаванд.

Онҳо бар беҳтарин коре, ки дар шароити кунунӣ метавонанд анҷом дод, тамаркуз мекунанд.

Медонанд, танҳо касе, ки метавонанд контрол кунанд, худашон ҳастанд.

Тино мураттаб фикр мекунад, чӣ кор кунам то ӯро тағиир диҳам. Ӯ анҷоми кори маҳолеро аз худаш меҳоҳад ва ба ин далел ин қадар эҳсоси яъс ва нокомӣ мекунад.

**Тино:** Манзуратон ин аст, ки агар чӣ ман Кевинро дӯст дорам ва ӯ ҳам зоҳирان маро дӯст дорад, наметавонам ба анҷоми ҳеч коре водораш кунам? Ӯ ҳар коре дӯст дорад, бикунад ва ман ҳам бояд бо созаш бирақсам?

**Глассер:** Не, манзурам аслан ин нест. Ту хеле корҳое метавони бикунӣ. Метавони афсурдагӣ, ҳашм, доду бедод, таҳдиҷ қунӣ, суроғи мардҳои дигар рафтан, ӯро раҳо кардан, бемор шудан ё мисли Офелияи Гамлет девона шуданро интихоб қунӣ.

Чанд моҳ пеш дар ин ҳусус, ки одамҳо чӣ тавр зиндагии худашонро таҳриб меқунанд, бо ҳам гап зада будем ва ин мавриди бароят тавзех додам. Агар ҳар қадоме аз инҳоро интихоб қунӣ, зиндагиатонро ҳароб меқунӣ! Оё воқеан меҳоҳӣ ин корро бикунӣ? Ё меҳоҳӣ нигоҳе дақиқе ба Дунёи Матлуби худат биандозӣ ва бубинӣ, ки ҳоло ба унвони як завҷ, ту ва Кевин дар кучои Дунёи Матлуб қарор доред? Бо Дунёи Матлуб, ки ошно ҳастӣ?! Ҳоло фурсати ҳубе аст, то аз дониши худат дар робита бо Дунёи Матлуб истифода қунӣ. Чӣ тасвире аз худат ва Кевин дар Дунёи Матлубат дорӣ?

**Тино:** Ман ки мегуфтам издивоҷи муваффақ мебинам. Як хонаводаи хурд. Ҷизе ки дар тамоми зиндагиам хостаам.

**Глассер:** Тасвири ҷолиба аст, вале тасвире аз оянда аст. Дӯст дорам, нигоҳи дигаре биандозӣ ва бубинӣ ту ва Кевин дар Дунёи Матлуби худ кучо ва чӣ гуна ҳастед? Лаҳзае фикри издивоҷро раҳо қун ва дар бораи тасвири Кевин гап бизан. Тасвире, ки ба ту мегӯяд, ҳамин ҳоло дӯсташ дорӣ.

**Тино:** Ҳар ду ҳамдигарро дӯст дорем. Бо ҳам ҳуш мегузаронем. Бо ҳам ба ҳубӣ ба канор меоем. Механдем, гап мезанем ва эҳсосотамонро бо ҳам дар миён мегузорем. Ин корҳое буд, ки қаблан анҷом медодем.

**Глассер:** Қаблан анҷом медодед?

**Тино:** Не! Ҳоло ҳам анҷом медиҳем. Намедонам, ҷаро гуфтам қаблан анҷом медодем. Ҳанӯз бо ҳам роҳатем. Ҷизе тағийир накарда аст.

**Глассер:** Ҳуб аст. Чӣ тасвири зебоест. Кай қарор аст, Кевинро дубора бубинӣ?

**Тино:** Охири ҳафта.

**Глассер:** Содиқона бигӯ, воқеан муштоқи диданаш ҳастӣ?

**Тино:** Агар бихоҳам содиқона гап занам, бояд бигӯям, ҳам бале ва ҳам на. Бо ҳам хеле хуб канор меоем, вале ҳамеша авзӯй як тавре муташанниҷ мешавад. Ӯ як чизе мегӯяд, ё ман чизе мегӯям ва ихтилоф пеш меояд.

**Глассер:** Дар бораи чӣ? Дар бораи оянда?

**Тино:** Тақрибан, бале. Ӯ ошкоро чизе намегӯяд. Баъд ман як чизе мегӯям, баъд як каме нороҳат мешавам. Ӯ ҳам дар ҷавоб, ҳудашро як каме канор мекашад. Албатта, ин мавзӯъ тамоми охири ҳафтаи моро ҳароб намекунад, вале тарҷеҳ медиҳам, ҳатто ҳамин ҳам пеш наояд.

**Глассер:** Лозим нест, ки инҳо пеш биёяд. Маҷбур нестӣ, ин ҳарфҳоро бизани.

**Тино:** Албатта лозим нест, вале чӣ тавр метавон пешашро бигирам? Мураттаб фикр мекунам, ин воқеият чӣ аст? Вале воқеан таклифамон чӣ аст? Ҳама чизро дар ҳудам мерезам ва яқдаъфа лабрез мешавам ва чизе мегӯям. Охир ман ҳам одамам. Бояд эҳсосотамро нодида бигирам?

**Глассер:** Ман аз ту намехоҳам, ки коре бикунӣ, балки меҳоҳам муроқиби амале, ки интихоб мекунӣ боши.

**Тино:** Медонистам. Медонистам, ки боз ҳам аз интихоб ҳарф мезанед. Пас Кевин чӣ мешавад?

**Глассер:** Ту фақат метавонӣ амалҳои ҳудатро контрол кунӣ. Ту дӯсташ дорӣ?

**Тино:** Албатта, ки дӯсташ дорам, аммо бо ҳам ба ҳеч кучо намерасем.

**Глассер:** Бисёр хуб, фарз кунем, ту бозигари театр боши, одамро дӯст дорӣ, ки мегӯяд, дӯстат дорад, вале наметавонад бо ту

издивоҷ кунад. Ӯ муддате қабл ба зане қавли издивоҷ дода аст, vale дӯсташ надорад. Мавзӯи печида аст. Ширкати хонаводагии онҳо бо ширкати падари он духтар ба тавре ба ҳам гирех ҳӯрдаанд, ки агар аз он духтар сарфи назар кунад, падари духтар метавонад, ширкати хонаводаи писарро ба мушколи рӯбарӯ кунад, ба тавре ки на танҳо ояндаи писар, балки ояндаи падару бародару чанд нафари дигар аз аъзои хонаводаашро ҳам хароб хоҳад кард. Падари духтар одами бераҳе аст. Дар ин намоишнома Шумо бо худатон қасди худкушӣ мекунед, vale дар поён, вақте падари духтар, хабари худкуширо мешунавад, тамошогарон нигоҳи ба ту задай ўро мебинанд ва он вақт парда пӯшида мешавад. Саҳнаи ғамантез аст. Ба қадре, ки ашки тамошочиёро меорад. Онҳо аз ҷой меҳезанд ва кафкӯбӣ мекунанд. Назарат дар мавриди ин нақш чӣ аст?

**Тино:** Хеле дӯст дорам. Дӯст дорам ин нақшро бозӣ кунам.

**Глассер:** Дар як намоишнома метавонӣ ба хотири ишқ, аз оянда сари назар қунӣ, пас чаро дар зиндагии воқеӣ, оянда ин қадар бароят муҳим аст?

**Тино:** Чун кори аҳмақона аст. Ман намехоҳам бимирам. Ҳатто намехоҳам ў ҳам бимирад. Агар воқеан дӯст дошт, бо он духтар худоҳофизӣ мекард ва шонси худашро бо ман имтиҳон мекард. Ӯ набояд саодат ва ояндаи худашро фидои хонаводааш биқунад.

**Глассер:** Пас агар дар зиндагии воқеӣ, Кевин ба ту бигӯяд, намедонам ҳеч вақт омодагӣ пайдо мекунам бо ту издивоҷ кунам ё не, чӣ кор мекунӣ?

**Тино:** Бечораву бадбаҳт мешавам. Гиря мекунам ва шикаст меҳӯрам.

**Глассер:** Аммо?

**Тино:** Агар манзуратон худкушӣ аст, қатъан худкушӣ намекунам.

**Глассер:** Оё чизи хоссе аст, ки монеъ мешавад ҳамин охири ҳафта ўро раҳо нақунӣ? Метавонӣ таътилоти охири ҳафтаро дар хушӣ

бо ў бигзаронӣ ва баъд вақте туро ба хона расонд, бо ў барои ҳамеша худоҳофизӣ кунӣ?

**Тино:** Агар охири ҳафтаи зебо ва хуше дошта бошем, чӣ фоидае дорад бо ў худоҳофизӣ кунам?

**Глассер:** Чун аз ин метарсӣ, ки то охири кор ҷараён ба ҳамин минвол бигзарад. Ин ҳамон ҳарфе аст, ки аз оғози гуфтутӯямон ба ман мегӯй.

**Тино:** Аммо... мутмаин нестам, шояд ҳанӯз роҳе вучуд дошта бошад, ки бишавад равшан кор кард.

**Глассер:** Дуруст аст. Дақиқан ҳамин тавр аст. Ту наметавони ояндаро пешбинӣ кунӣ, вале як охири ҳафтаи хуб ва дӯстдоштани ё як охири ҳафтаи пуртаниш! Ба назарат қадомашон шонси бо ҳам зиндагӣ кардани шумо дар ояндаро бештар мекунад?

**Тино:** Агар баъд аз шаш моҳи хубу хуш будан, ба ин натиҷа бирасем, ки ин робита ояндае надорад-чӣ?

**Глассер:** Он вақт ба Кевин бигӯ. Ҳақиқатро ба ў бигӯ. Бигӯ, агарчӣ авзоъ то ҳол хуб буда, вале аз ҳоло ба баъд чизе бештар аз ин меҳоҳӣ. Интизори бештаре дорӣ ва ин чизе ҷуз ҳақиқат нест. Аммо дар ин ҷо шароит каме саҳт мешавад. Бояд мутмаин шавӣ, агар напазирад худашро бештар ба ту муттаҳид кунад, омодаги дорӣ таркаш кунӣ? Ў ҳам ҳақ надорад зиндагии туро контрол кунад. Ҳамон тавр, ки ту ҳақ надорӣ зиндагии ўро контрол кунӣ. Барои шаш моҳ вақт дорӣ бо мавзӯъ канор биёй, баҳусус агар медонӣ ҳадди аксар то кай метавонӣ сабр кунӣ. Агар беш аз он идома дихӣ, дигар шароитро барои худат душвортар мекунӣ.

**Тино:** Ва ин дигар ба ман бастагӣ дорад, магар не?

**Глассер:** Ҳамеша ба тубастагӣ дорад. Теорияи Интихоб яъне ҳамин. Яъне ба ту бастагӣ дорад. Ў медонад, чӣ эҳсос дорӣ, ту мавзӯъро барояш равшан кардӣ. Агар ба андозаи коғӣ дӯст дошта бошад ва ту ҳам аз озурда карданаш даст бардорӣ ва ба лиҳози эҳсосӣ ҳар чӣ бештар ба ў наздик шавӣ, мумкин ба натиҷаи матлуб бирасӣ.

Ҳар чӣ бештар адову аттвор дарбиёварӣ ва бихоҳӣ маҷбураш кунӣ, бештар ба худаш мегӯяд; Мутмаин нестам, бихоҳам бо зане издивоҷ кунам, ки меҳоҳад контролам кунад.

Ба ӯ нишон бидех, котнроли худатро дар ихтиёр дорӣ. Ӯ медонад, ту чӣ меҳоҳӣ, агар наметавонад бо хостаи ту канор биёяд, пас пораи тани ту нест. Агар ҳам инқадар заиф бошад, ки ту битавонӣ маҷбураш кунӣ, бо ту издивоҷ кунад, боз ҳам бо ӯ ба ҷое намерасӣ. Мумкин аст, издивоҷи шумо ба андозае давом биёварад, ки як ё ду бача ба дунё биёваред ва баъд маҷбур шавӣ худат ба танҳоӣ бузургашон кунӣ.

**Тино:** Медонам Шумо дуруст мегӯед, аммо фикр намекунам битавонам ин корро бикунам.

**Глассер:** Ҷӣ кори беҳтаре метавонӣ биқунӣ? Ин яке аз ҳамон замоне ҳаст, ки дар айни хостани чизе, мумкин натавонӣ онро ба даст биёварӣ, вале ҳадди ақал медонӣ ҳадди аксар сайи худатро кардӣ. Гур назадӣ, гилла гузорӣ накардӣ, ё ба анҷоми коре, ки худаш намекоҳад, маҷбураш накардӣ. Ба андозаи коғӣ ҳам ба ӯ вакт додӣ. Фикр намекунам, кори дигаре бештар аз ин битавон анҷом дод. Оё меҳоҳӣ ба ҳамин тариқ идома бидиҳӣ ва ғур бизаниӣ ва шикоят кунӣ? Ё метавонӣ сабр кунӣ то худаш аз ту хостгорӣ кунад? Шояд ҳам ҳаргиз ин корро накунад. Ин кор албатта сахтигирана аст. Теорияи Интихоб, ҷиддӣ ва сахтигирана аст. Аммо бо ин равиш шонси беҳтаре дорӣ, то ин ки гаштаву баргашат ғур бизаниӣ ва интизорӣ бикашӣ. Бубин, агар хеле мунтазир бимонӣ ва он чӣ меҳоҳӣ рух надиҳад, нисбат ба худат Ҷӯсости танаффур ҳоҳӣ кард. Агар қарор бошад, иттифоқе рух дихад, чизе ки пешниҳод мекунам, беҳтарин кор аст. Дар ниҳоят ин мавзӯъ бояд ҳадду ҳисобе дошта бошад ва ҳадро ҳам ту бояд таин кунӣ.

**Афкори Глассер:**

- Гуфтугӯ кӯмак мекунад, то Тино бубинад то худуде контроли худашро дар даст дорад.
- Тино пас аз ин мулоқот, дигар дар гуфтугӯҳояш бо Кевин ирсоли

паём (Қавл бидех бо ман издивоҷ кунӣ)–ро мутаваққиф кард.

– Се моҳ вақти бисёр хуше бо ҳам доштанд. Тино аслан саъӣ накард Кевинро маҷбур кунад тибқи майли ӯ рафтор кунад.

–Тино аз фикри оянда берун омад ва нигаронӣ ва таниши ӯ ҳам бартараф шуд.

–Кевин ин фурсатро пайдо кард, ки зиндагӣ бо Тиноро тамому комил таҷруба кунад. Пас аз се моҳ ин гуфтутӯ байни онҳо сурат гирифт:

**Кевин:** Роҷеъ ба издивоҷ чизе нағуфти! Оё назарат иваз шуда аст?

**Тино:** Тасмим гирифтам дигар дар борааш ҳарфе назанам. Магар ту инро намехоҳӣ?

**Кевин:** Ҳоло дӯст надорӣ изидвоҷ кунӣ?

**Тино:** Кевин, дӯст надорам дар борааш ҳарф бизанам. Агар мунтазирӣ аз ту дарҳост қунам бо ман издивоҷ кунӣ, бояд бигӯям, аслан чунин тасмиме надорам.

**Кевин:** Агар аз ту тақозои издивоҷ накунам, чӣ пеш меояд?

**Тино:** Он вақт дигар ҳеч вақт бо ҳам издивоҷ наҳоҳем кард.

**Кевин:** Оли, аммо боварам намешавад, ки ҳамин тавр бимонад.

**Тино:** Ба ҳар ҳол ман меҳоҳам ин тавр бошад. Ҳоло ҳамин тавре, ки ҳаст роҳатам ва ҳар вақт, ки дигар наҳостам туро бубинам ба ту мегӯям.

**Кевин:** Кадом вақт, дигар намехоҳӣ маро бубинӣ?

**Тино:** Намедонам, дар вақташ мегӯям.

**Афкори Глассер:**

–Ба ин тартиб Тино Теорияи Интихобро ёд гирифт.

–Тино дигар ёд гирифт ғур назанад, интиқод накунад ва даст аз контроли берунӣ бардорад.

—Кевин ҳам тавонист ояндаро дар ҳамин рафтори имрӯзаи Тино бубинад.

—Ва чун контроли беруниро канор гузоштанд, вақтҳои хуштарро таҷруба карданд.

—Тино ва Кевин бо ҳам издивоҷ карданд ва ҳар қадом алоқаҳои шахсии худро ҳам дунбол намуданд. Кевин ба варзиш алоқа дорад ва Тино ба театр.

Афроде, ки аз доштани робитай лаззатбахш сархурда мешаванд, ду роҳ пеша мекунанд:

1. Ҳамчунон аз паси робитай лаззатбахш мегарданд, ҳатто агар онро наёбанд.
2. Аз робитай лаззатбахш ноумед мешаванд, аммо ҳамчунон аз паси ҳоли хуб мегарданд ва ба суроғӣ лаззатҳои ғайриириботӣ мераванд. Монанди (пурхурӣ, сигор, машруб, маводи муҳаддир, амали ҷинсии бе ротибати ошиқона.)

Агар битавон ба гуруҳи дуввум қӯмак кард, ки аз иртиботҳо лаззат бубаранд, эътиёдашон таҳфиҷ меёбад.

### **Ниёз ба дигарон:**

Мо ба дигарон ниёз дорем. Мо дар паҳлӯӣ яқдигар ва бо ҳам барои бақо ва зинда мондан талош мекунем. Мо тарҷеҳ медиҳем ба ҳамроҳи дигарон истироҳат кунем, бо дигарон ёд гирем ва омӯзем. Ин шеваи идеал барои ирзои ниёзҳои асосии мост. Яъне талош ба самимият ва ҳифзи он.

(Синамо, масҷид, калисо, маъбад, ресторан, марказҳои омӯзишиӣ, коборехо, варзишгоҳҳо, маконҳои тафреҳи умумӣ) ба ин далел мондагор ҳастанд, ки мо ба иртибот бо яқдигар ниёзмандем. Ниёз бо дигарон будан.

### **Хато дар ташхиси ниёзи робита:**

Гоҳе ишқу секс барои шарикӣ дар қудрати дигарӣ аст.

Зане ё мардеро дар назар бигиред, ки бо касе, ки қудратманд аст, издивоч мекунад, то ниёзи қудратро дар худ аз тариқи ин издивоч ирзо кунад:

- ҳамсари пулдор;
- ҳамсари сиёсатмадор;
- ҳамсари дошнишманд;
- ҳамсари ҳунарманд;

Ӯ ниёз ба қудратро дар худ ирзо мекунад, аммо дар ирзои ниёзи ишқу таалук мушкил хоҳад дошт.

### **Ниёз ба озодии ҳамсарон:**

Издивочи дур аз моликӣ (аз они худ донистани касе) пойдортар аст. Зану шавҳар ниёз доранд, алоқаҳо, саргармиҳо ва дӯстони хосси худро дошта бошанд ва ҳар кадом ба танҳоӣ ба он бипардозанд.

Талош барои боздоштани ҳамсар аз фурсатҳои мустақил, робитаи занушӯиро таҳриб мекунад. (Чун ниёз ба озодӣ ирзо намешавад.)

### **Савол:**

Оё бештар гароиш ба дарёфти ишқ доред?

Оё бештар аз ҳамсаратон мепурсед «маро дӯст дорӣ?»

Оё ишқи худро ба ҳамсаратон иброз мекунед?

Дар дарозмуддат маъмулан ишқи яктарафа номумкин аст.

Фарз кунем, дар гузашта мо мавриди контоли беруниӣ будаем. Далел надорад, акнуни худро қурбонии гузашта бидонем. Онҳое, ки гузаштаи саҳт ва душворе доштаанд, се дастаанд:

1. Худро қурбонии гузашта медонанд ва то охири умр чунин

мемонанд.

2. Худро осебдидаи гузашта медонанд ва пеши мушовир мераванд.
3. Бо гузаштаи сахти худ канор меоянд ва ихтиёри акнуни худро дар даст мегиранд.

Онҳое, ки пеши мушовир мераванд:

1. Ё бадшонсанд ва пеши мушовир ё равише аз дармон мераванд, ки онҳоро дар қурбонӣ будани гузаштаи худ бештар фурӯ мебаранд.
2. Ё хушшонсанд. Пеши мушовир ё равиши дармоне мераванд, ки ба онҳо меомӯзад, худро қурбонии гузашта набинанд ва интихобгар бошанд.

### **ФАРЗИЯИ ҲАФТУМ:**

Ниёзба қудрат маҳсуси инсон аст ва шиддати болои он ниёзба робита ваниёзба озодироба шакли манғӣ таҳти таъсир қарор медиҳад.

Танҳо инсонҳо ҳастанд, ки ба таври женетик (ирсӣ) барои ирзои ниёз ба қудрат, аз дарун барангехта мешаванд. Танҳо мо ҳастем, ки омӯхтаем ҳақ бо ман аст ва шумо иштибоҳ мекунед ва талош мекунем, то ниёзи худ ба қудратро аз тариқи равоншиносии контроли берунӣ ирзо кунем. Ва талош мекунем, дигаронро ба анҷоми коре, ки худ меҳоҳем маҷбур кунем ва ҳамин талош мунҷар ба ранҷу маломати мо мешавад.

Дар ҳайвонот:

- ниёз ба бақо;
- наём ба меҳру муҳаббат;
- ниёз ба тафреҳ;
- ниёз ба озодӣ

вучуд дорад, аммо ҳайвонот ба нудрат аз паси қудратанд. Қудрат фақат хоси инсон аст. Ҳайвонот, агар худашон дар хатари

гуруснагӣ ва марг набошанд, парҳошгарӣ ҳам намекунанд. Аммо инсон ҳатто бидуни ниёз ба бақо, тамоюл ба қудрат дорад ва хушунат меқунад.

– Агар одамҳо, фақат ниёз ба саломатӣ ва бақо, ниёз ба ишқу таалуқ ва ниёз ба тафреҳ доштанд, бисёре аз мушкилоти кунунӣ мисли ҷанг, хушунат ва ҷудоиро таҷриба намекарданд. Бештари мушкилот, аввал аз майли қудрат ва дуввум аз майл ба озодӣ шакл мегиранд. На метавон мункири аҳамият ва вижагиҳои мусбати ниёз ба қудрат ва озодӣ шуд ва на метавон мункири зарару зиёни он ду ниёз ба табиату робитаи инсон шуд.

– Агар ниёз ба қудрат боло бошад ва майл ба ишқ кам бошад, ба ишқ латма ворид мешавад. Ҳифзи дӯстӣ бо одами қудратталаб душвор аст. Онҳо меҳоҳанд умур таҳти контроли онҳо бошад ва ҳарфи худро ба курсӣ шинонанд.

Ниёзи боло ба қудрат, иқшро таҳриб меқунад ва озодии дигаронро таҳтушшуоъ қарор медиҳад. Ҳеч кас намехоҳад таҳти султа бошад.

Ҳар гоҳ дар зиндагии муштарак таниш эҷод мешавад, эҳтимолан робитаи байни ин ниёзҳо дучори ихтилол мешавад. Дар ин сурат музокира кардани ҳамсарон зарур аст. Бахусус дар мавриди ниёзи ҳар як ба озодӣ.

Гоҳе ирзои майли қудрат дар ростоӣ манофеъи дигарон аст: (кашфи илмӣ ва хайри умумӣ)

## Озодӣ

Ниёз ба озодӣ, нуқтаи муқобили қудрат ва контроли берунии дигарӣ аст. Ҳар гоҳ озодии худро аз даст медиҳем, яке аз хусусияти инсонии худро, яъне ҳаллоқияти созандай худро низ аз даст ҳоҳем дод.

Бояд битавонем ниёзҳои худро ба тариқе ирзо кунем, ки монеи озодӣ ва ирзои ниёзҳои дигарон нашавем.

Ҳар кас озодиталабии ифротӣ дорад: ироддааш заиф аст.

Мисолҳо:

Ҳар вақт дилаш меҳоҳад, меҳобад ва ҳар вақт дилаш меҳоҳад, бедор мешавад ва назм надорад.

Ба хотири озодиталабӣ, бекорӣ пеша мекунад.

Дар тамоми дунё зинданҷо пур аз қасоне аст, ки майл ба озодии фардӣ дар онҳо қавӣ аст.

- Мегӯй: Ҳаққорат накун.
- Мегӯяд: Озодиам меравад.
- Мегӯй: Ҳушунат накун.
- Мегӯяд: Барои озодӣ мечангам.
- Мегӯй: Рав сари кор.
- Мегӯяд: Озодиам аз даст меравад. (Бекораҳо)

### **ФАРЗИЯИ ҲАШТУМ:**

Ҳар кас “Дунёи Матлуб” (яъне Мадинаи фозилаи шахсӣ) дорад:

Одамҳое, ки дӯст дорад, дар Дунёи Матлуби ўҳастанд.

Чизҳое, ки дӯст дорад, дар Дунёи Матлуби ўҳастанд.

Идеяҳо ё боварҳое, ки бар бахши бузурге аз рафткорҳои ўҳокиманд онҷовуҷуддоранд.

### **Чӣ гуна Дунёи Матлуби кӯдак шакл мегирад?**

Кӯдак то чанд ҳафтаи аввал, фақат эҳсоси худашро мешиносад. Вақте эҳсоси хубе дорад, меҳобад. Вақте турасна аст, женҳои марбут ба бақо фаъол мешаванд ва ўро ба гиря меандозанд. Дар давоми ду ҳафта ёд мегирад, посухи гиря, ирзои ниёз ва эҳсоси хушоянӣ аст. Кам-кам меомӯзанд, ки касе, ки ин ниёзҳоро

бароварда мекунад, модар аст. Пас модарашро дар Дунёи Матлубаш қарор медиҳад. Модар аввалин касе аст, ки дар Дунёи Матлуб ворид мешавад. Баъд кам–кам мутаваҷҷеҳ мешавад модар новобаста аз талошаш, наметавонад мушкилоти ўро комилан ҳал кунад. Масалан, таҳлияи боди шикам. Агарчӣ модар пушти ўро мемолад, аммо худи қӯдак ҳам бояд талош кунад. Пас қӯдак худашро ҳам дар Дунёи Матлуби худаш мегузорад.

Вақте қӯдак бузург мешавад, дар масири тарбият, агар зиёд танбех шавад, волидро аз Дунёи Матлубаш берун меандозад.

Қӯдакон фикр мекунанд, вақте аз касоне, ки дар Дунёи Матлуби онҳо қарор доранд, латма хӯрдаанд, пас чӣ гуна ба дигарон эътиимод кунанд. Ба онҳо бояд омӯҳт, ки бештар афрод аҳли сӯистифода ва осебзананда нестанд, онҳо бояд биомӯзанд, ки чӣ гуна афроди қобили эътиимодро аз афроди ғайри қобили эътиимод ташхис диханд.

Масалан, Дунёи Матлуби як нафаре:

- Хонае аст, ки харида;
- Дипломе аст, ки қарор аст бигирад;
- Ҳамсаре аст, ки бо ў издивоҷ карда аст. Ва мекӯшад ҳифзаш кунад;
- Рӯёи шуғлие аст, ки дорад;

Аз назари сиёсӣ, масалан, Мадинаи фозилаи яке метавонад бошад:

- Ҳукумати имоми замон ва бозгашт ба даврони имоми роҳил;
- Яке ҳукумати салтанатӣ ва бозгашт ба даврони паҳлавӣ;
- Яке булуғи миллат барои демократия;

Ҳамчунон, ки барои ирзои ниёзҳои худ талош мекунем, ба таври

доимо ҷаҳони матлуби худро ҳалқ ва бозофаринӣ мекунем.

**Мисол:** Агар аз паси қудрати зиёд бошем, сиёсатро дар Дунёи Матлуби худ қарор медиҳем. Агар дар инитхобот шикаст бихӯрем, мумкин аст сиёсатро аз Дунёи Матлуби худ берун кунем.

МО то замоне ин тасвирҳоро дар Дунёи Матлуби худ нигоҳ медорем, ки шонсе барои бароварда шудани онҳо вуҷуд дошта бошад ва бидонем барои мо муғифид аст.

**Мисол:** Агар ошиқи касе шавем, ўро дар Дунёи Матлуби худ қарор медиҳем. Агар ўз издивоҷ кунад ва аз васлат бо ўз ноумед шавем, ўро аз Дунёи Матлуби худ берун мегузорем. (Монанди “Ноумедии созанд” дар теорияи АҚТ аст.)

**Мисол:** Агар робитаи ҷинсии бештаре дар Дунёи Матлуби мо бошад, мумкин аст, ҳамсари кунуниамонро раҳо кунем ва аз паси ҳамсари дигаре гардем. (талоқ ё хиёнат)

Бисёр вақтҳо, новобаста аз он ки интизорашро дошта бошем, ошиқ мешавем. Ҳар вақт ҳар ду тараф эҳсоси танҳоӣ мекунанд ва тарафи муқобилро шабеҳи тасвири дӯстдоштаи Дунёи Матлубашон мебинанд, ошиқ мешаванд.

Гоҳе баъд аз як давраи ихтилоф ва дур шудан аз ҳамсар, новобаста аз ҳамсар доштан, чунон эҳсоси танҳоӣ мекунанд, ки агар касе дар он замон, шабеҳи ҳамсари маҳбуби Дунёи Матлуби онҳо сари роҳашон қарор бигирад, ошиқ ўз мешаванд.

### Ишқҳо:

- Ишқҳо дар ибтидо хубанд;
- Маъшуқ моро ҳамон тавре, ки ҳастем дӯст дорад;
- Маъшуқи мо, касе, ки меҳоҳем бишавемро ҳам дӯст дорад;
- Албатта байни мо майли ҷинсӣ ҳам ҳаст;

– Аз будан бо касе, ки моро қазоват намекунад ва намехоҳад мотафийир кунем, хушояндем. (Дунё дар ибтиди ошиқӣ бароямон умединора мешавад.) Ӯ моро тард намекунад.

–Агар натавонед, Дунёи Матлуби худро бо ӽ дар миён бигзоред, ишқи Шумо бо ӽ ҳам заиф мешавад. Нохудогоҳ мегӯед: (Ин ҳам оне, ки мехостам, набуд.)

### **Афроди хушнуди бо робита:**

Инҳо төъдоде аз афродеро, ки дӯст доранд, дар Дунёи Матлуби худ қарор медиҳанд.

Касе, ки худкушӣ мекунад, Дунёи Матлубаш аз афрод, ашё ва идеяҳои матлуб холӣ аст. Холӣ мондани Дунёи Матлуб хатарнок аст.

### **Мисол:**

**Равоншинос: (ба касе, ки худкушӣ карда аст):** Касонеро, ки дӯст надорӣ набин. Ба ҷояш касонеро, ки дӯст дорӣ бубин. Яъне дар воқеият ҳам бо одамҳои матлубат мулоқот кун.

**Агар фарде, ки худкушӣ карда аст, бигӯяд:** Ҳеч касро дӯст надорам.

**Равоншинос мегӯяд:** Агар дунё дар ҳоли ғарқ шудан бошад вату фақат як қоиқи наҷот дошта бошӣ, чӣ касонеро савори он қоиқ мекунӣ? (Бо ин савол равоншинос меҳоҳад барои Дунёи Матлуби ӽ аз аъмоқи зеҳнаш афродеро берун бикашад.)

**Равоншинос мегӯяд:** Чизҳоеро, ки дӯст дорӣ, ҳатто сигорро феълан ҳифз кун. (Равоншинос фикр мекунад, ҳатто ашёи ғалат беҳтар аз холӣ будани Дунёи Матлуби ӽ аз чизе ҳаст.)

### **Афроди хушнуди беробита:**

Дар Дунёи Матлуби онҳо, одам вучуд надорад. Балки маводи мухаддир, робитай ҷинсии бидуни ишқ ва ғайра вучуд дорад.

Барои дармони ин гурӯҳ, дармонгарон ва мададкорон бояд воридӣ Дунёи Матлуби онҳо шаванд. Ва афрод ё чизҳои муносибтареро ҷойгузин кунанд.

Барои он ки битавонем бо дигарӣ беҳтар канор биёем, бояд он чӣ дар Дунёи Матбули ӯ ҳастро хуб бишиносем ва саъӣ кунем аз он ҳимоят кунем. Инчо, ин кор беш аз ҳар амали дигаре моро ба ӯ низдик мекунад. (Албата шинохти Дунёи Матлуби дигарӣ, кори соддае ҳам нест.) Одамҳо метарсанд, агар Дунёи Матлубашонро тавзех диханд, дигарон бо он мувоффиқ набошанд.

**Мисол:** Марде дӯст дорад роман бинависад. Аммо метарсад, инро ба занаш бигӯяд. Метарсад, ҳамсараш бигӯяд: «Ту аз достоннависӣ чӣ медонӣ?». Мард аз тарси таҳқир ба занаш намегӯяд. Аммо дар айни ҳол аз ӯ дилхура аст. Дар ҳоле, ки агар мегуфт, шояд мавриди ҳимояти ҳамсараш ҳам воқеъ мешуд.

Беҳтар аст, Дунёи Матлубашонро бо наздикон дар миён бигзорем. Агар метарсем, аз тарси нақд шудан тавассути онҳо нисбати Дунёи Матлуби худ сухан бигӯем. (Баёни асертив.)

Ҳамаро метавонем аз Дунёи Матлубашон берун кунем, аммо наметавонем худамонро аз Дунёи Матлубашон берун кунем. Магар вақте, ки тасмим ба худқушӣ мегирем. Ин онҷое аст, ки худамонро ҳам аз Дунёи Матлуби худамон берун мегузорем.

Вақте касеро дар Дунёи Матлуби худ қарор медиҳем, яъне ҳузураш хушнудӣ ва набудаш эҳсоси баде ба мо медиҳад. Дар робита бо чизҳо низ ҳамин тавр аст.

**Мисол:** Он нафаре, ки аз набуди демократия дар кишвараш, муҳочирият карда аст, аммо дар Дунёи Матлубаш ҳанӯз ватанаш қарор дорад ва вақте ба кишвараш бармагардад, чун дар Дунёи Матлубаш демократия қарор дорад ва онро дар ватанаш намеёбад, ранги шодиро наҳоҳад дид.

Баъзе барои эҷоди Дунёи Матлубашон даст ба ҳушунат мезананд:

—Террористҳо.

—Диктаторҳо.

Ҳоло он ки Дунёи Матлуби мардум интихобӣ аст, ҳатто агар маҷбур бошанд, риё ва тақия (аз рӯи эҳтиёт ақидаи ҳақиқии худро пинҳон карда ба ақидаи замон ва маҳал ҳамроҳ шудан) мекунанд ва чизе, ки бо зӯр бар онҳо ворид шударо дар Дунёи Матлубашон намепазиранд.

### **ФАРЗИЯИ НУҲУМ:**

Мо афсурда намешавем, мо афсурдагӣ мекунем.

**Глассер:** Ман ба муроҷиаткунандай афсурда меомӯзам, ки худаш афсурдагиро интихоб карда аст. Чун мо афсурда намешавем, афсурдагӣ мекунем.

Ман ба дору ҳам мӯътақид нестам. Чун одамҳо бемориро интихоб мекунанд. Ба ҷои дору, бояд интихобҳояшонро иваз кунанд.

### **Мисол:**

**Як бемори равонӣ ба Глассер:** Ба ман дору дихед, ман дар ҳоли ранҷ буранд ҳастам.

**Глассер:** Ҷӣ хуб аст, ки ранҷ мебарӣ. Диққат кун, ранҷҳо ба ту дарс меомӯзанд. Дарсҳоро ёд бигир, то дигар ранҷ набарӣ.

**Глассер:** Вақте бо муроҷиаткунанад сӯҳбат мекунам, ки аз ҳамсарав менолад, ба ӯ пешниҳод мекунам:

- Аввал, наҳоҳ, ки ҳамсарат тағиӣир кунад.
- Дуввум, рафторатро бо ҳамсарат тағиӣир бидех.
- Саввум, даст аз афсурдагӣ бардор. Ту интихобҳои беҳтаре аз афсурдагӣ дорӣ.

Муроҷиаткунандагон фавран намепазиранд, ки худашон афсурдагиро интихоб кардаанд, чун вақте нороҳатем, намепазирем, ки худамон нороҳатиро интихоб кардаем.

Афсурдагӣ яке аз қавитарин равишҳое аст, ки инсон барои маҳори абзори хашму асабонӣ шудани худ пайдо карда аст. Вақте башиддат афсурдагӣ мекунед, беш аз ҳама эҳсоси бадбахтӣ мекунед. Эҳсосе, ки барои фикр, амал ва ҳатто бадани Шумо таъсир меғузорад ва фаъолияти Шуморо коҳиш медиҳад. Афсурдагӣ энержии зиёде аз Шумо мегирад ва беҳол мешавед. То ҷое, ки нерӯе барои корҳои дигари Шумо боқӣ намемонад.

### **Ваҷҳи мусбати афсурдагӣ:**

Агар тавонманд набудем босуръат худро барои маҳори хашм афсурда кунем, хонаҳо, маҳалҳо ва шаҳрҳо ҳолати майдони ҷанг ба худ мегирифтанд. Афсурдагӣ роҳи ҳалли ҷойгузин барои асабоният аст. Аммо вақте афсурдагӣ тӯлонӣ мешавад, ба муроқибати дигарон ниёз пайдо мекунем.

### **Афкори Глассер:**

- Муроҷиаткунандагон дар робитаи кунуни худ аз озодии тамомайёр бархурдор нестанд, ки корашон ба дафтари равоншинос мекашад.
- Вале метавонанд гузаштаро фаромӯш кунанд ва аз сарзаниши дигарон, ки бисёр вақтигираст ва иҷоза намедиҳад вақти худро сарфи интихобҳои муассиртар дар замони ҳол бикунанд, даст қашанд.
- Барои анҷоми ин кор ман ибтидо Теорияи Интихобро ба муроҷиаткунандагон омӯзиш медиҳам. Он тоҳиҷ метавонанд бо истифода аз он ба интихобҳои беҳтаре даст бизананд ва ёд бигиранд, мушкилиҳои зиёдеро, ки боиси тӯлони шудани фароянди дармон мешаванд, ба хубӣ ҳал кунанд.

### **Мисоли Франческа**

**Глассер:** Ман ному адреси Шуморо инҷо дорам ва барои шуруи кор ҳамин кофӣ аст. Телефонӣ ба ман гуфтед, то кунун назди ҳеч мушовире нарафтаед ва каме ҳам нигарон будед. Беҳтарин роҳи канор омадан бо ин вазъият, гуфтани достон аст. Нигарони

қазовати ман набошед, чаро ки дар мавриди Шумо қазоват намекунам. Ҳар касе, ки инчо омад, достони худашро дорад. Шумо ҳам достони худро барои ман нақл қунед.

**Франческа:** Ҳудуди шаш ҳафта пеш ман мурдам. Шумо ҳол ба як зани мурда нигоҳ мекунед. Ба фикри худкушӣ афтода будам, vale баяд ба худам гуфтам, ниёз ба ин кор нест, чун ман мурдаам.

### Афкори Глассер:

—Башиддат худашро афсурда карда буд ва талош мекард, мутаассирам қунад. Одатан ман каме шӯҳӣ мекунам, vale дар бораи ў чунин накардам, чун фикр кардам шояд бардошти нодуруст қунад.

—Бахше аз интихоби афсурда кардани худ, озмудани дигарон аст. Ўз паси он аст, ки бубинад ман чӣ гуна бо он бархурд мекунам, оё нигарон мешавам ва нороҳатии худамро буруз медиҳам, ё ба андозаи кофӣ қавӣ ҳастам.

—Мегӯям, ранчишашро дарк мекунам, vale барои қӯмак ба ў, ки битавонад бо ранчи худаш канор биёяд аз кифояти лозим бархурдорам.

**Глассер:** Франческа! Барои далели мувоҷеҳ ҳаштод километр то ин ҷо ронандагӣ кардай. Хеле дӯст дорам достонатро бишнавам.

**Франческа:** Намедонам аз кучо шуруъ қунам.

**Глассер:** Аз ҳар ҷое, ки дилат меҳоҳад шуруъ қун, фарқи зиёде намекунад.

**Франческа:** Ҳонадор ҳастам ва ду фарзанди навҷавон дорам. Яке духтар ва яке писар. Мо дар замине (ферма) воқеъ дар Медисон Контий зиндагӣ мекунем. То шаш ҳафта ҳолам хуб буд ва мушкиле надоштам. Ҳамон тавр ки аз лаҳҷаам ҳадс задаед, италиагӣ ҳастам. Пас аз Ҷанги дуввуми Ҷаҳонӣ вақте Ричард ба унвони нерӯи низомӣ дар Италия хидмат мекард, бо ў издивоҷ кардам. Пас тай кардани марҳилаи қонуниӣ бо ў ба Америка омадам.

Ричард марди хубе аст, падари хеле хубе ҳам ҳаст. Мо тамоми даврони занушӯи худро дар ҳамин ферма гузаронидаем. Корҳо ҳочагидории замин хуб пеш мераванд. Хеле ба ҳам наздик ҳастем вабо ҳам канор меоем. Аммобаъдаш, Ҳудои ман! Ҳеле масхара аст. Ҳудуди шаш ҳафта пеш Робертро дидам. Ӯ дар наздики мазраии мо дар ҳоли ронандагӣ буд ва аз паси адресе мегашт. Ӯ аз пас ҷустуҷӯи як пул буд. Роберт гуфт аккос аст ва маъмурият дорад аз пулҳои қадими мажалли зиндагии мо аксҳое таҳия қунад. Ман танҳо будам. Ричард ва бачаҳо барои дидани намоишгоҳи кишоварзӣ ба Илинойс рафта буданд. Онҳо бо ҳайвоноти худ дар тамоми намоишгоҳҳо ширкат мекунанд. Ба ман нигоҳ қунед, ман як зами кишоварз ҳастам. Он рӯз либоси пахтагии қӯҳна дар тан доштам. 45 солаам, ба дастҳоям нигоҳ қунед, ба суратам нигоҳ қунед. Ҷизе барои ҷалби назар надорам.

**Глассер:** Вале дар ҷашми Роберт хуб ба назар расидӣ.

### Афкори Глассер:

- Фарнческа беихтиёёр ба гиря даромад.
- Дар нигоҳи Роберт ҷолиб ба назар расида буд. Зами хушқиёфа буд, ҳатто агар либоси хушрӯ ва мураттаб напӯшида бошад буд, боз ҳам як аккос инро зарфи як дақиқа мефаҳмад.
- Медонам, Франческа саъӣ карда буд ба худаш расидагӣ қунад, то дар назари ман хушқиёфа ба назар бирасад. Дар ҳар ҳол ҳар коре меҳост бо зиндагии худаш биқунад, қиёфааш як маззият буд.
- Ҷанд дақиқа сабр кардам то гиря қунад, баъд гиряашро қатъ кардам. Дар ранҷу азоб буд, вале гиряи зиёд ҳам барояш фоидае надошт. Микдори зиёд рехтани ашк, вақте ӯро талаф мекард. Агар гиря кардан таъсиргузор ва фоида дошт, лозим набуд ба инҷо биёд.
- Коре, ки бо ӯ мекунам, ҷизе аст, ки маъмулан дар чунин шароит анҷом медиҳам, дар ҳоле, ки гиря мекунад, машовираво идома медиҳам. Ӯ барои дарёфти мушовира омада аст ва ман нисбати ӯ ӯҳдадорам, ки мушовираво шурӯъ қунам. Ба маҳзи ин ки шурӯъ

ба сӯҳбат кунад, ҳолаш беҳтар мешавад.

**Глассер:** Каме бештар тавзех бидех, дар ҳоли ҳафр задан ҳам метавони гиря кунӣ, инҷо омадай, ки қӯмак дарёфт кунӣ.

**Франческа:** Росташ, ман хичолат мекашам.

**Глассер:** Дар мавриди ин эҳсос каме бароям бигӯ.

**Франческа:** Моҷарояш қӯтоҳ аст. Ман ошиқи ў шудам. Ҷаҳор рӯз бо ҳам будем ва баъд ў рафт ва ҳоло ман дигар мурдаам.

**Глассер:** Ту фиристодиаш, ки биравад?

**Франческа:** Метавонистам ҳамроҳи ў биравам. Ба ин мавзӯъ хеле фикр кардам, дилам меҳост биравам, vale наметавонистам ногаҳон бачаҳоям ва ҳамсарамро раҳо кунам. Чӣ тавр метавонистам ин корро бикунам? Намедонам, чӣ тавр касе метавонад ин корро бикунад?

**Афкори Глассер:**

–Ҳоло мо шоҳиди қадимитарин таззодӣ ҷаҳон ҳастем. Таззоди ишқу вафодорӣ. Франческа бар асари ин таззод дар ҳоли фурӯпошӣ буд. Ман наметавонам барои ҳалли мушкили ў иқдоми фаврӣ бикунам. Таззоди ў фақат бо гузашти замон рафъ мешавад.

–Вале метавонам ба ў қӯмак кунам бо диққат ба ин мавзӯъ нигоҳ кунад. Ва шояд битавонам ёриаш кунам дар ҳоле, ки мунтазир аст, замон бигзарад ва кори худашро бикунад, ў ниёзи рафториро интихоб кунад, ки ҳеч рабте ба таззоди феълӣ надорад, vale дар айни ҳол ирзокунандай яке аз ниёзҳояш аст.

**Глассер:** Тасмими душворе буд, vale ту интихоб кардӣ, ки бимонӣ. Ҳамчунин омадани назди маро интихоб кардӣ. Шарт мебандам ин ҳам интихоби осоне набуд.

**Афкори Глассер:**

–Ба матраҳ кардани душвор будани муроҷиат ба ман, дорам ин

воқеиятро таҳсин мекунам, ки ў одами мустақиле аст, ки барои ҳалли мушкилоташ талош мекунад ва барои дарёфти қӯмак ба дигарон эҳтиёҷманд нест ва дигар ин ки тасмими ў барои омадан ба дафтари ман интихоби хубе буда аст.

**Франческа:** Дуруст таҳмин кардед. Қабл аз ин ки бо Шумо тамос бигирам, чандин бор шумораи Шуморо гирифтам, vale қабл аз ин ки занг бихӯрад, гӯширо қатъ кардам. Ҳудуди як сол пеш дар калисо номи Шуморо аз хонуме шунида будам. Вале намедонам чаро номи Шумо дар зеҳнам монд. Ҳоло ки назди Шумо омадам, доим аз худам мепурсам, барои чӣ омадӣ? Шумо чӣ кор метавонед бикунед? Баррасии тамоми ҷузъиёти моҷаро чӣ фоидае дорад? Иттифоқ афтод ва ҳоло тамом шуду рафт. Роберт ҳам рафта аст. Ман инҷо наомадаам, ки аз Шумо бипурсам, чӣ тавр ўро баргардонам?

### Афкори Глассер:

—Бо ин далел номи ман дар зеҳнаш монда буд, ки қабл аз ошнай бо Роберт ҳам эҳсоси ризоият ва хушнудӣ намекарда аст. Ин мавзӯро ҳоло ба ў намегӯям, vale ба ёд хоҳам дошт.

—Вақте шурӯъ ба сӯҳбат кард, гиряаш қатъ шуд. Ин иттифоқи хубе аст. Ў саволи муҳимро кард: “Ман чӣ кор метавонам барояш бикунам?” Бояд бо ў ҷавоб медодам.

**Глассер:** Ман инҷо ҳастам, қӯмак кунам бо онҷӣ туро ба ин ҷо кашида аст, хуб канор биёй. Ман ба одамҳои нохушнуд ва ғамгини зиёде қӯмак кардаам ва қоидатан бояд битавонам ба ту ҳам қӯмак кунам. Танҳо коре, ки бояд бикуни, ин аст, ки бо ман ҳарф бизани, ба ҳарфҳое, ки радду бадал мешавад фикр кунӣ ва содиқ боши. Ин кори душвор аст. Агар аз мавзӯъ хориҷ шудам, лутфан ба ман тазаккур бидех. Тамоми чизе, ки ман медонам, ин аст, ки: Роберт шаш ҳафта пеш рафта аст, дар барои онҷӣ иттифоқ афтода натавонистаи бо ҳеч кас ҳарф бизани, ҳоло ранҷ мебарӣ ва ниёз дорӣ бо касе сӯҳбат кунӣ. То вақте ба ҳарф задан, гӯш додан ва фикр кардан идома бидиҳӣ, ман метавонам қӯмак кунам.

**Афкори Глассер:**

—Ҳақиқати амр ин буд, ки Роберт ҷузъи гузаштаи ӯ набуд. Роберт ҳанӯз дар ин ҷо ва акнуни ӯ ҳузур дошт.

—Агар Франческа ҳарф бизанд, гӯш бидиҳад ва фикр биқунад, метавонам ба ӯ қўмак кунам. Ба назари ман бисёр муҳим аст, ки ин нуктаро мушовир дар сари вақт бо муроҷиаткунанда дар миён гузорад.

**Франческа:** Аммо ман хеле ноумедам. Эҳсос мекунам мурдаам.

**Глассер:** Фарз кун ман як асои сеҳрнок дошта бошам ва битавонам онро такон бидиҳам, то тамоми ончӣ байни ту ва Роберт иттифоқ афтода аст, маҳв бишавад ва ту ҳамон зани қаблий бошиӣ, ки ҳаргиз бо Роберт ошно нашудай, ҳамон вазъияти собиқ дар зиндагии муштараки туву ҳамон хочагие, ки будед ва қабл аз он ки ӯ ба хонаи Шумо биёяд. Ҳоло дўст дорӣ асоро такон бидиҳам ва ҳама чиз сари ҷои аввалаш бигзарад? Ҳуб фикр кун.

**Афкори Глассер:**

—Агарчӣ ҳоло эҳсоси баде дорад, аммо бояд ин нуктаро равshan кунам, ки он иттифоқ маззиятҳое ҳам дошта аст. Агар ҳам мурда аст, маргаш бехуда ва абас набуда аст.

—Агар битавонад ба ман бигӯяд аз ончӣ ранҷ дода пушаймон нест ва ман низ интиқод ва таҳқираш накунам, мефаҳмад, ки тарафи ӯ ҳастам.

—Танҳо истифодае, ки аз ончӣ иттифоқ афтода – ва умеворам зуд ба гузашта бипайвандад – метавонам, боварам ин аст, ки ҷанбаи мусбате барояш пайдо кунам.

**Франческа:** Не, не, ҳаргиз аз он чаҳор рӯз даст намекашам. Он чаҳор рӯз беҳтарин рӯзҳои зиндагиам буданд. Ҳатто аз фаромӯш кардани он ҳам ҳарф назанед.

**Глассер:** Умевор будам, ки бигӯй, рӯзҳои хубе буданд. Ин иттифоқ ҷанбаҳои мусбат ҳам дошта аст. Агар надошт, ки ин

қадар нороҳат намешудӣ. Гоҳе вақтҳо зане, ки раҳо шуда аст, ба ин далел хеле нороҳат аст, ки фикр намекунад дар он чӣ иттифоқ афтода, ҷанбаҳои мусбат ҳам вуҷуд дошта аст. Ва бархе вақтҳо воқеан ҷунин аст ва ба ҳамин хотир зан аз худаш мутанаффир мешавад. Ман фикр мекунам, эҳсоси Шумо барои ин мочаро беҳтар аз инҳост. Агар чӣ мегӯед, дигар мурдаед, вале вақте ба Роберт фикр мекунед, зинда ба назар мерасед.

**Франческа:** Агар ба ў фикр намекардам, ки воқеан мурда будам. Доиман ба ў фикр мекунам. Мудом ўро мебинам ва эҳсососаш мекунам. Ба ҳамин хотир хеле азоб мекашам. Ба ҳамин далел ҳарф задан дар бораи ў ин қадар ранҷовар аст. Ба ҳамин далел барои муроҷиа ба Шумо то ин ҳад асаби будам. Ҳудам медонистам, вақте ин ҷо биёям бояд дар бораи Роберт ҳарф бизанам, ки хеле бароям саҳт буд. Аммо инро низ медонистам, ки ба тавраи ваҳшатноке дӯст дорам дар бораи ў бо касе ҳарф занам.

### **Афкори Глассер:**

–Дар инҷо метавонед муаллифи фикри рафтори қулли афсурдагӣ карданро ба равшани бубинед. Бо ин шева фикр ва эҳсос, мағзи ў чӣ гуна метавонад ба таври табии ҳормон тарашшуҳ кунад? Ва мизони маводи кимиёй дар мағзи ў чӣ гуна метавонад мисли як мағзи оддӣ бошад?

**Глассер:** Франческа! Мо оғарида нашудаем, ки ба танҳои ранҷ бикашем. Ҳарф задан бо ман дар бораи Роберт муғид ҳоҳад буд.

### **Афкори Глассер:**

–Аз ҳарфи ман каме оромтар шуд. Фаҳмид, ки метавонад дар бораи Роберт бо ман ҳарф бизанд. Ва ман дар мавриди ў қазоват наҳоҳам кард.

–Агар битавонам мавзӯро каме осонтан кунам, метавонад дақиқтар ба мавзӯъ фикр кунад. Агар ҳамчунон мавзӯъ сангин боқӣ бимонад, фақат мусибат ва бадбахтиро, ки дар он афтода буд, мебинад ва бас.

**Глассер:** Дуруст мисли як қисса аст, магар не? Мисли ин ки Роберт туро аз шакли як қурбоқа ба як шоҳзодахонум табдил карда бошад ва ҳоло фикр мекунӣ, ки дубора бояд ба шакли ҳамон қурбоқа баргардӣ.

**Франческа:** Дақиқан ҳамин тавр аст. Ман аз қурбоқа будан мутанаффир будам. Он қадар барои муддати тӯлонӣ қурбоқа будам, ки ҳаргиз фикр намекардам, битавонам шоҳзодахонум шавам. Роберт ба хонаи мо омад, то каме об бихӯрад ва сари сӯхбатро бо ман боз кард. Бо ин кораш ногаҳон шоҳзодахонум шудам. Дар хонаи мо бо ҳам зиёд ҳарф намезанем. Ҳамаи мо ба навъе қурбоқа ҳастем. Фақат бо ҳам қур-қур мекунем. Қури сари замин, қури бачаҳо, қури волидон, қури мактаби бачаҳо, қури қимати ҷаварӣ ва қури тракторҳои кӯҳна. Тамоми рӯз қур-қур мекунем. Аммо Роберт бо ман ҳарф зад, аз ман хушаш омада буд; Мо бо ҳам чандин бор хобидем. Ман бо ин навъ ишқ ғариба будам ва намедонистам, як ҳамчун ишқе вучуд дорад. Ӯ барои худаш зиндагии хуше дошт. Ӯ бо камерааш сафар мекард. Ман бо Ӯ ба дидани пулҳо рафтам. Ҳамон тавре, ки акс мегирифт, назари маро дар бораи манзараҳо мепурсид. Ман дӯст доштам чизи бештаре аз ду дасте, ки фақат кор мекунанд, бошам. Беш аз як коргари сари замин. Наметавонам бароятон тавсиф кунам, ки зинда будан ва зиндагӣ кардан ба маънои воқеӣ барои чаҳор рӯз чӣ эҳсосе дорад. Вақте рафт, хеле нороҳат шудам. Метавонам соатҳо дар борааш ҳарф бизанам, вале чӣ фоидае дорад? Ӯ рафта аст ва ман мондаам.

**Афкори Глассер:**

—Агар рӯи ранҷу дарди Ӯ тамаркуз кунам, бештар ба Ӯ латма мезанам.

—Истиори қур-қур ва садои қур-қур даровардан, ҷаррақҷае аз бакоргирии ҳаллоқияте, ки умединкунанд аст.

—Бояд ба Ӯ нишондиҳам, ҳатто дариншароити душвор ва ранҷовар ҳам метавон ба интихобҳои ризоиятбахш ва ирзокунанда даст

зад. Франческа наметавонист ончиро, ки худаш ё Роберт анҷом дода буд, тағиیر дихад. Аммо метавонад интихоби акнунашро ба хубӣ контрол қунад.

—Бояд чизе пайдо қунам, ки ҳоло низ онро бихоҳад; чизе ки бар он контрол дошта бошад; чизе ки фақат ба худи ўбастагӣ дошта бошад ва ҳеч кас қодир набошад бигирадаш. Ин роҳи зистан дар гузаргоҳи таззод аст.

—Ҳеч гоҳ рӯи таззод тамарккуз намекунам. Бар нуктаи имконпазире таъкид мекунам, ки бахше аз таззод набошад. Ин кор ба ў замон медиҳад ва чӣ басо умединораш ҳам биқунад. Ин тақрабан танҳо роҳи мавҷуд барои ҳалли маваффақиятомези таззод аст. Авзоъ тағиир мекунад ва дар тӯли замон бисёре аз таззодҳо камранг шуда ва ба фаромӯшӣ супорида мешаванд, аммо ҳамакнун бояд ба ў нишон дихам, ғайр аз таззод чизҳои дигаре ҳам дар зиндагӣ ҳаст.

**Глассер:** Франческа, лаҳзае фикр қун ва бубин чаро интихоб кардӣ пеши ман биёй? Медонистӣ ман наметавонам оби рафтаро ба ҷӯй баргардонам.

### Афкори Глассер:

Муддати тӯлонӣ сукут кард. Ман вожаи интихобро дар маънои мусбати он ба кор бурад будам. Ба таври зимн ишора карда будам бо ман тамос гирафтан, интихоби бисёр хубе карда аст.

—Ҳоло бояд гуфтугӯро тавре ҳидоят қунам, ки бубинад дар ин як соат мушовира иттилоқи хубе меафтад. Намедонам чӣ чизе метавонад бошад, аммо ба фикр кардан идома медиҳам, то ин ки чизе ба зеҳни ман ё ба зеҳни ў бирасад.

**Франческа:** Ба ин хотир назди Шумо омадам, чун бояд ба касе мегуфтам. Ҳамон тавре, ки гуфтед, бояд дар борааш ҳарф бизанам. Дар Медисон Конӣ ҳатто як нафар пайдо намешавад. Чаро ман даст ба чунин коре задам? Намедонам оё мутаваҷҷеҳ шудед чӣ қадар таҳти фишор будам? Дар он чаҳор рӯз дар хонаи мо оташе барпо буд. Вале вақте шавҳарам баргашт, дубора мисли яҳ сард шуд. Саъӣ

кардам зоҳирармо ҳифз кунам, vale натавонистам. Пас аз он воқеа гичу манг будам. Шавҳарам фаҳмида, ки чизе бояд иттифоқ афтода бошад. Бачаҳо ҳам як чизҳое ҳис кардаанд. Наметавонам ин тавр идома дихам. Эҳсос меқунам, агар маро ба ҳамон ҳолати қурбоқа, ки будам бигзоранд, ман розӣ ва хушнуд ҳоҳам буд.

**Глассер:** Қабул дорам, ки бояд ҳарф бизаний, аммо мавзӯҳои бештар аз он чӣ байни ту ва Роберт иттифоқ афтода вучуд дорад, ки бояд дар бораи онҳо ҳарф бизаний. Фарз кун агар як сол пеш ба дидани ман меомадӣ, дар бораи чӣ чизе сӯҳбат мекардӣ?

**Франческа:** Як сол қабл намеомадам, чун қурбоқаҳо пеши дармонгар намераванд.

**Афкори Глассер:**

—Курбоқаҳо назди дармонгар намераванд, як ҷарақаи дигар аз ҳаллоқият аст. Ҳоло фикр меқунам, битавонем аз роҳи мусибат ва бадбаҳтӣ ҳориҷ шавем.

**Глассер:** Дар ин ҳусус иштибоҳ меқунед. Бисёре аз қурбоқаҳо барои мушовира назди ман меоянд, vale ман наметавонам ҳеч қӯмаке ба онҳо бикунам. Фикр намекунам. Мушовир битавонад барои қурбоқа кори зиёде бикунад. Вале бо таваҷҷуҳ ба ҳарфҳое, ки задӣ, агар ба ман муроҷиат мекардӣ, маънояш ин буд, ки ҳануз меҳоҳӣ шоҳзодаҳонум боқӣ бимонӣ. Дар дунё барои шоҳзодаҳонумҳо ҷо ҳаст, ҳатто барои шоҳзодаҳои мусибатзада ва бадбаҳт. Ман ба төъдоде аз онҳо қӯмак кардаам.

**Франческа:** Дар дунё барои ман ҷое вучуд надорад, дунёи ман бо Роберт рафт ва ҳоло дунё дигар барои ман тамом шуда аст.

**Глассер:** Дунё дигар бароят тамом шуда аст? Ман ин ҳарфро хеле қабул надорам. Агар вақте ба хона баргаштед, мутаваҷҷеҳ шудед дуҳтаратон бо мошин тасодуф карда ва дар бемористон аст ва Шуморо садо меқунад. Ё писаратон бигӯяд, бо номзадаш дучори мушкил шуда аст, шонаҳоятро бо бетафовудтӣ боло мебарӣ ва мегӯй дунё барои ман тамом шуда аст? Франческа дунё бо тамомияти худ инҷост. Чизе, ки мурда аст, шояд издивоҷи ту

бошад. Қосидае ба дидорат омада ва ин паёмро бароят оварда аст, оё паёми ў ҳамин набуд?

**Франческа:** Шумо доред ба ман мегӯед, ки бояд шавҳарамро раҳо кунам?

**Глассер:** Ман мегӯям, бояд нигоҳе ба зиндагии муштараки шумо биандозем. Дар чаҳор рӯзе, ки бо Роберт будӣ, ба шиддат онро аз назар гузарондӣ, ба маҳзи он ки Роберт аз дар ворид шуд, ба зиндагии муштарак хуб нигоҳ кардӣ. Ҳоло ҳам ба ин чо омадӣ, то дар бораи зиндагии муштарак ва издивоҷат сӯҳбат қунӣ; пас беҳтар аст шурӯъ қунем.

**Афкори Глассер:**

–Агар битавонам қонеъаш қунам нигоҳе ба зиндагии муштак биандозад, ба пеш ҳаракат мекунад. Дар бораи Роберт коре аз дасташ бар намеояд, vale дар мавриди зиндагии муштаркаш метавонад коре бикунад.

–Агар қарор аст бо Ричард бимонад, бояд тағиироте дар ин издивоҷ рух диҳад. Тағиир ба маънои баён додани издивоҷ нест ва ин ба ҳар дуи онҳо бастагӣ дорад. Франческа бояд битавонад ин паёмро ба шавҳараҷи дигар кор намекунад ва идомааш фоидае надорад.

**Франческа:** Бачаҳо ба падарашон эҳтиёҷ доранд.

**Афкори Глассер:**

–Хуб аст. Сӯҳбат кардан дар бораи робитааш бо шавҳараҷро пазируфта аст. Ин ҳавзае аст, ки то ҳадде бар он контрол дорад. Маъқул нест, вактро сарфи умуре қунем, ки контроле бар онҳо надорад.

–Дар ин чо бояд ба гунае бо ў бархурд қунам, ки шояд дубора ўро набинем. Вақт гаронбаҳост ва мо бояд корро ба ҷое бирасонем ва пешрафте ҳосил қунем.

**Глассер:** Ҳама бачаҳо падару модар меҳоҳанд. Вале на падар ва на модаре, ки дар канори ҳам эҳсоси бадбахтӣ ва фалокат кунанд. Қаблан дар ин бора фикр кардӣ? Ин фикр ба зеҳнат омада буд, ки агар онҳоро тарқ кунӣ ва бо Роберт биравӣ, шояд барояшон беҳтар бошад?

**Франческа:** Албатта, вале медонистам ин фақат як хаёл аст. Ба Шумо гуфтам, ки ҳаргиз наметавонистам бо Роберт биравам. Наметавонистам шавҳар ва бачаҳоямро раҳо кунам. Наметавонистам, ба Шумо, ки гуфтам.

**Глассер:** Ман нағуфтам метавонистед. Фақат гуфтам ин фикр аз зеҳнатон гузашта аст. Даричаи зеҳни Шумо лаҳзае ба рӯи ин эҳтимол боз шуда аст. Вале дигар Роберт рафта буд. Оё ҳамаи эҳтимолоти зиндагии Шумо ҳам бо ӯ рафта аст? Барои фикр кардан ба ин мавзӯъ шаш ҳафта вақт доштӣ ва худат медонӣ дар ин муддат чӣ эҳсосе доштӣ. Оё воқеан фикр мекунӣ метавонӣ ба ҷое, ки аввал будӣ баргардӣ?

**Франческа:** Чӣ кори дигаре метавонам биқунам? Чӣ далеле барои рафтани дорам? Таксири ҳамсарам набуд, ки Роберт ба хонаи мо омад.

**Глассер:** Беҳтар аст дар бораи далели монданат ҳарф бизанем, на дар бораи далели рафтани. Чӣ чизҳои муштараке бо Ричард дорӣ?

**Франческа:** Хонавода дорам, бачаҳоямро дорам.

**Глассер:** Ва ҳамин ҳоло, ҳамин тавре, ки ҳастӣ, онҳо бо доштани ту чӣ доранд?

**Франческа:** Чизи зиёде надоранд, як одами гиҷу манг. Як мурдаи мутаҳаррик.

**Глассер:** Бубаҳшед, як лаҳза ёдам рафт, ки Шумо мурдаед. Доштам умединор мешудам, доред ба шурӯи як зиндагии нав фикр мекунед. Франческа, ин коре аст, ки ман мекунам. Вақте мардум инҷо меоянд ва мегӯянд зиндагии қаблии онҳо дигар корой надорад, ман қӯмакашон мекунам, зиндагии наве барои

худ ташкил диханд. Агар зиндагии собықи ту коромад ва ризоиятбахш буд, ки бо Роберт ҳамбистар намешудӣ. Ӯ, ки як обири иғвогар набуд. Роберт ба ин далел он гуна амал кард, ки мутаваҷҷех шуд зиндагии муштараки Шумо ризоиятбахш нест. Ин мавзӯъ ба возеҳӣ худашро дар чеҳраат нишон медиҳад ва наметавонист аз ҷашми Роберт маҳфӣ бимонад. Ту фақат ошиқи Роберт нашудӣ, балки ту ошиқи як зиндагии нав шудӣ. Ҳоло Роберт рафта аст. Оё меҳоҳӣ аз идеяи доштани як зиндагии нав ҳам даст бардорӣ?

**Франческа:** Шумо одами бераҳме ҳастед.

**Глассер:** Чаро ин ҳарфро мезаний?

**Франческа:** Зиндагии навро пеши ҷашмонам меоред. Бо эҳсосе, ки ҳоло дорам ҳозиром бимирам то ин ки бихоҳам ба зиндагии нав фикр қунам. Шумо тавре ҳарф мезанед, ки гӯё раҳой аз ин ҳама дарду ранҷ ба роҳатии ҷиндани ҷаварӣ аст. Ман рӯзҳоро ба саҳтӣ метузаронам. Ҳатто наметавонам фикр қунам шом чӣ дуруст қунам. Шурӯи зиндагии нав барои ман ҳамон қадар дур аз дастрас аст, ки рафтан ба курраи моҳ.

**Афкори Глассер:**

—Кудрати афсурдагиро бубинед, замингиркунанда аст. Афсурдасозии худ осонтар аз ҳатто фикр кардан ба як зиндагии фарқкунанда аст, чӣ расад ба шурӯи як зиндагии нав.

—Ӯ дорад худашро омода мекунад, то бақияи умрашро ба афсурдагӣ кардан бипардозад. Ва агар ман қӯмакаш накунам, мумкин аст воқеан ин корро биқунад.

—Яке аз далелҳои омаданаш назди ман ин аст, ки худашро қонеъ қунад, мушовара наметавонад ба ӽ қӯмак қунад. Ҳоло ман ба ӽ гуфтаам, мушовара метавонад қӯмакаш қунад ва ӽ инро бераҳмӣ меномад. Афсурдагӣ кардан ингуна амал мекунад. Эҳсоси бадбаҳтӣ умедро мекушад. Вақте бидонам ӽ мумкин аст то охири умр афсурдагӣ карданро интихоб қунад ва ҳеч чиз нагӯям, бераҳмтар аст.

—Бо бераҳм номидани ман меҳоҳад маро битарсонад, то сукут кунам, vale ман ба ин осониҳо наметарсам. Ӯ хоҳад фахмид, чӣ қадар сарсаҳт ҳастам ва фикр меқунам ин вижагии маро дӯст дорад.

**Глассер:** Агар мурдай, дигар лозим нест рӯзҳоро сипарӣ қунӣ. Марг беҳтарин тавҷеҳ ва баҳона барои ҳеч кор накаран аст. Роберт туро ба зиндагӣ баргардонд. Агар ӯ инҷо буд, ба ту мегуфт: “Франческа, ман рафтам, vale лутфан зинда бимон.” Медонам, ки як ҳамчунин суханҷое мезад.

**Франческа:** Вале бубинед, чӣ шуда аст. Ба ман нигоҳ қунед. Имрӯз субҳ сурати беруҳи худамро дар оина дидам. Агар чанд рӯз зинда мондан оқибаташ ин аст, асалан онро наҳостам. Медонам, ба чӣ фикр меқунед, ба ин ки он қадарҳо ҳам бад нест, як бори дигар ҳам имтиҳон қун, чизи дигаре ҳам метавонед бигӯед? Шуморо сарзаниш намекунам. Ба ҳар ҳол Шумо бояд як чизе бигӯед. Зиндагии навро пешниҳод меқунед, аммо барои ман инҳо ҳама гап аст. Ҳоло идома дихед ва бигӯед, ки манзуратон чӣ аст? Зиндагии нав барои яке мисли ман чӣ навъ зиндагие?

### Афкори Глассер:

—Кам-кам дорад ба интихобаш дар афсурдагӣ кардан шак меқунад.

—Ӯ ба дунболи чизи мушаххас аст. Чизе, ки маҳсус (ҳисшаванда) ва малмус (қобили ламс) бошад. Ӯ дастони маро ба ёрӣ металабад. Оё фақат ҳарф мезанам ё чизе барои ироя кардан ба ӯ дорам?

**Глассер:** Бисёр хуб, метавонам инро ба ту бигӯям. Метавонӣ зиндагие дошта бошиӣ, ки то ҳудуде рӯи он контрол дошта бошиӣ. Барои ту ин як зиндагии нав ҳоҳад буд. Вақте бо Ричард издивоҷ кардӣ ва аз Италия ба ин ҷо омадӣ, аз он миқдори каме контроле, ки бар зиндаги худ доштий сарфи назар кардӣ. Контрол дар дasti ӯ буд. Ӯ аз назари ҳудаш ҳамеша ва ҳама ҷо дуруст ва баҷо амал карда аст. Оё аз назари ту дуруст буда аст? Ӯ ин нуктаро ба ту гуфта аст, ки ту ҳам ҳамон ҷизеро меҳоҳӣ, ки ӯ меҳоҳад ва ин воқеан тақсири ӯ нест. Оё ҳеч вақт дар баробари ҳарф ва хостаи ӯ

мухолифат кардай? Дар мавриди Роберт ҳам ҳамин иштибоҳро кардӣ. Ӯ ба ин ҷо омад, ошиқат шуд ва ту низ ошиқаш шудӣ ва баъд рафт. Шак дорам, то кунун касе мисли ту ошиқаш шуда бошад. Аммо авзӯро Ӯ дар контрол дошт. Ба маҳзи ин ки бо Ӯ ба раҳти хоб рафтӣ, фаҳмид, ки қалбатро ба Ӯ медиҳӣ ва Ӯ низ онро гирифт ва бо худаш бурд. Оё баъд аз робита гуфт: Ҳудои ман, Франческа ту воқеан дӯстам дорӣ, ба ман бигӯ чӣ меҳоҳӣ, намедонам, метавонам хостаатро фароҳам кунам ё не. Аммо лутфан ба ман бигӯ, шояд битавонам коре кунам.

**Франческа:** Ҳеч қас то кунун аз ман напурсида аст, ки чӣ меҳоҳам. Ҳеч қас ва ҳаргиз, ҳудои ман! Чаро ин ҳарфҳоро ба ман мезанед? Эҳсоси бисёр баде дорам. Чӣ тавр метавонед бо ман ин корро бикунед, чӣ тавр?

### Афкори Глассер:

Дубора буғз кард ва хеле шадидтар аз қабл гирия кард. Омода будам ба маҳзи он, ки гириаш тамом шавад, ҷизе бигӯям. Баъд аз панҷ дақиқа гириаш қатъ шуд ва ором гирифт.

### Глассер:

Ҳоло доред меравед сари асли матлаб. Ҳоло доред барои ҷизе гирия меқунед, ки метавонед барояш коре бикунед. Дар бораи Роберт ё Ричард наметавонӣ коре бикунӣ. Манзурам он чӣ онҳо анҷом додаанд ё ту бо онҳо анҷом додай аст. Аммо ҳамин ҳоло метавонӣ дар бораи зиндагии худат коре бикунӣ.

**Франческа:** Чӣ коре метавонам бикунам? Манзурат чӣ? Ман, ки намефаҳмам.

**Глассер:** Манзурам коре аст, мисли ҳамоне, ки ба дидани ман омадӣ. Ту худат ин корро кардӣ, аз касе напурсидӣ ва ба касе ҳам такия накардӣ. Каси дигареро низ озор надодӣ. Ҳеч қас дар рӯи ин курраи замин ба хотири суханҷое, ки мо бо ҳам задаем зарба наҳоҳад дид ва озурда наҳоҳад шуд. Ҳамаи инҳо марбут ба худат аст.

**Франческа:** Аммо агар тасмим ин бошад, ки талоқ бигирам–ҷӣ? Оё Ричард озурда ва нороҳат намешавад?

### Афкори Глассер:

—Ба нуқтаи асосӣ расидаем. Ҳамакнун миллионҳо зану мард дар ҳамин нуқта қарор доранд. Агар талоқ бигирам, зан ё шавҳарамро нороҳат ва озурда намекунам? Албатта, ки шавҳари Франческа нороҳат мешавад.

—Аммо саволи дигар ҳам вучуд дорад, ки оё Ричард ҳамвора дар ҷойгоҳи дурусте аст ва Франческа ҳамвора дар мавзӯи иштибоҳ? Посух ин аст, ки ҳеч кас нест, ки ҳамеша дуруст бошад, ё ҳамеша нодуруст ва дар иштибоҳ. Посухи ин савол ҳамвора ҳамин хоҳад буд, магар ин ки мо ба наҷоди инсонҳои комил ва бенуқс табдил шавем.

—Мушикил Франческа ин нест, ки Ричардро нороҳат хоҳад кард ё Ричард ӯро озурда аст. Посух ба он пурсиш, ин аст, ки Франческа чӣ коре метавонад бикунад, ки битавонад ба худаш ва ба издивоҷашон кумак кунад.

—Ӯ интихоб кард, ки ақибнишинӣ кунад. Ӯ вафодортар аз он буд, ки хонаводаашро тарқ кунад, аммо оё вафодорӣ яъне пазируфтани зиндагӣ, ки дар он натавон зист? Ҳамон зиндагӣ, ки ӯро ба самти Роберт кашонд?

—Ӯ вақте ошиқи Роберт шуд, зиндагии худро тағиир дод. Акнун низ агар тағиир додани зиндагиро интихоб кунад, метавонад роҳҳои беҳтари зиндагӣ карданро бо Ричард пайдо кунад. Ин зиндагӣ наметавонад монанди гузашта бошад. Франческа барои ёфтани як зиндагии беҳтар бо Ричард бояд аз худи ӯ қӯмак бигирад. Ричард на танҳо бояд ба ӯ қӯмак кунад, зиндагии беҳтаре барои худаш бисозад, балки бояд ӯро дар соҳтани як зиндагии муштараки беҳтар, ки зиндагии беҳтар барои худи Ричард ҳам бояд оварад, қӯмак кунад.

—Ин ҳамон ҷиҳате аст, ки меҳоҳам мушовираво ба он масир бикашам. Масире, ки тамоми мушовираҳои занушӯй бояд дар пеш гиранд. Шояд дар ин роҳ муваффақ нашавам, аммо ин

нукта комилан бадеҳӣ аст, ки бидуни дарёфти як мушовираи хуб, Франческа мумкин аст, ба ғайр аз афсурдагӣ кардани роҳ ба ҷое дигаре набарад.

**Глассер:** Мо дар бораи чизе, ки ҳамакнун анҷом бидихӣ, ки қасеро озурда накунад, ҳарф намезанем. Мо талош меқунем, роҳе биёбем, ки ту ба худат кӯмак кунӣ. Агар битавонӣ ин корро биқунӣ, шояд бо ин роҳ муваффақ шавӣ ба Ричард ҳам кӯмак кунӣ.

**Франческа:** Манзуратон аз ин ки ба худат кӯмак кунӣ чист? Манзуратон ин аст, ки фермаро раҳо қунам. Ман дар он ферма корҳои зиёде анҷом медиҳам. Агар биравам ҳама корҳо мемонанд ва Ричард нобуд мешавад.

**Глассер:** Ричард чизҳоеро, ки ту барояш ба даст меовардӣ аз даст ҳоҳад дод. Ӯ тамоми корҳоеро, ки дар ин бист сол барояш анҷом додӣ аз даст медиҳад. Ва дуруст мегӯй, хеле нороҳат ҳоҳад шуд. Аммо ман дар бораи кор ҳарф намезанам. Дар бораи аз даст додани ту ҳарф мезанам. Агар қарор бошад ҳамоҳангана, ки акнун эҳсоси фалокат ва бадбаҳти мекунӣ, ҳамвора эҳсоси фалокат кунӣ ва дам назанӣ, барои ҳеч қадоматон мунсифона нест. Ҳақиқатро ба ӯ бигӯ. Бигӯ, ки ғамгинӣ ва ноҳушнудӣ. Нагӯ аз ӯ норозӣ ва ноҳушнудӣ. Чун ин хели гап задан каме беинсофӣ аст. Балки бигӯ бо ин навъ зиндагӣ кардан дар ферма норозӣ ва ноҳушнуд ҳастӣ. Оё моилий ин ҳарфҳоро ба ӯ бизанӣ?

**Франческа:** Ӯ ин чизҳоро дарк намекунад. Зуд ҳоҳад гуфт: Аз чӣ ҳарф мезаний? То ҳоло ҳеч вақт нашуда буд, шикоят қунӣ. Намефаҳмам чӣ шуда аст бо ту?!

**Глассер:** Ӯ, ки инҷо нест. Фарз кун меҳоҳӣ ин ҳарфҳоро ба ӯ бизаний, агар ман Ричард бошам, чӣ тавр бо ман ҳарф мезаний? Дар бораи зинадгии худат дар ферма ба ӯ чӣ ҳоҳӣ гуфт? Аз ҳеч чиз натарс, метавонӣ ҳар чӣ дилат хост ба ман бигӯй.

**Франческа:** Ба ӯ ҳоҳам гуфт, дигар тоқати танҳоӣ, кори пурзаҳмат ва якнавоҳтро надорам. Намеҳоҳам доим нигарони вазъи обу ҳаво, офтоб ва қарзҳои бонк бошам. Меҳоҳам бо нафароне ҳарф

бизанам, ки кишоварзӣ намекунанд ва кишоварзӣ барояшон аҳамият надорад. Мехоҳам дубора дастонам латиф бошанд ва ҳарчанд вақт як бор либосҳои зебо бипӯшам. Намехоҳам нигарони ҳар сенти лаънатӣ, ки ҳарҷ мекунам бошам. Ин либоси суратиро бубин, агар чӣ ба хотири Роберт харидамаш, вале барои дили худам харидам.

### **Афкори Глассер:**

—Франческа сари ҳол омада буд. Авзоъ нисбат ба вақте ки вориди дафтари ман шуд, хеле мутавофит буд. Ӯ фақат як зиндагии навро тавсиф карда буд. Ҳоло бояд чизе мегуфтам, ки ӯро во дорад каме ба иқдоми амал фикр кунад ва чизе, ки шояд зеҳни ӯро аз Роберт дур мекунад то ин қадар ба ӯ фикр нақунад.

**Глассер:** Дӯст дорӣ ба Италия баргардӣ?

### **Афкори Глассер:**

—Бояд ҳанӯз дар Италияи хешу табороне дошта бошад. Бояд бо касе дар тамос бошад. Ҳешованд барои ҳамин рӯзҳо. Замонҳое, ки ниёз ба касе доред, замоне, ки ниёз доред касе ороматон кунад ва ба Шумо эҳсоси роҳатӣ диҳад.

—Барои посух додан муддати тӯлонӣ фикр кард. Вале ин гуна фикр кардан хуб аст. Фикр кардан рӯ ба пеш аст ва ҳамчунин дур шудан аз Роберт.

**Франческа:** Фикр кардан ба Италияро канор гузоштаам. Ҷанд бор мавзӯро бо ӯ дар миён гузоштаам, вале ҳар бор ба ман гуфт наметавонем аз ӯҳдаи ҳарчиҳояш бароем. Ҳамаи пулҳо ҳарчи замин мешавад. Дигар суроғашро нагирифтам.

**Глассер:** Аммо ҳанӯз фикр кардан ба онро канор нагузоштай. Ин ки бачаҳоро барои дидори хешу табор ба онҷо бубарӣ.

### **Афкори Глассер:**

—Мавзӯи нав шояд роҳе бошад, ки битавон аз сари замин дур шавем.

**Франческа:** Ў ҳанӯз мегӯяд, ки аз ӯҳдаи харҷии он бар намоем.

**Глассер:** Ба ӯ бигӯ, нисфи харчиашро ҳудат таъмин мекунӣ ва дигар ин ки бачаҳо метавонанд кори туро анҷом диханд. Бачаҳо ҳоло бузург ва қавӣ ҳастанд.

**Франческа:** Аммо чӣ тавр пулашро таъмин кунам?

**Глассер:** Намедонам, як коре пайдо кун. Дар Де-Мойн кори зиёд аст. Аз маҳали зиндагии Шумо дур нест. Аз ронандагӣ дар роҳи кор ҳам эҳтимолан лаззат мебарӣ. Ба як муассисаи корёбӣ бирав ва бигӯ ба корҳои саҳт одат кардӣ. Фикр кунам дар муддати қӯтоҳе кор пайдо кунӣ. Масалан, фурушандагӣ, коре, ки дар он битавонӣ бо мардум гуфтугӯ дошта бошӣ ва либосҳои шик бипӯшӣ. Имрӯз, ки инҷоӣ бирав ва каме ҷустуҷӯ кун. Фақат ба як ҷо начасб. Агар коре ба ту пешниҳод шуд ва дӯст надоштӣ, бирав аз паси кори дигар бигард. Ба ҷизе, ки намехоҳӣ тан надех. Дӯст дорам ҳафтаи оянда ҳам мулоқоте бо ҳам дошта бошем. Моили ҳафтаи дигар ҳам биёй?

**Франческа:** Бале, ҳоҳам омад. Дӯст дорам дар бораи ин масъала фикр кунам. Ҳало ҳисси бехтаре дорам.

**Глассер:** Ҳафтаи оянда ҳамин соат барои ман муносиб аст. Дар давоми ҳафта ба ман занг зан ва маро дар ҷараёни корҳоят бигузор. Ҳудудан баъд аз зуҳр ба ман занг бизан. Маъмулан баъд аз зуҳро телефонро ҳудам ҷавоб медиҳам. Намехоҳам ҳаргиз фикр кунӣ, наметавонӣ бо ман сӯҳбат кунӣ. Агар каме музоҳим шавӣ эроде надорад. Ту ниёз дорӣ каме тамрин кунӣ. Нигарони ин набош, ки хеле вақти маро мегириӣ. Ман мушкиле аз ин бобат надорам.

**Афкори Глассер:**

Мушовира бо Франческаро мурур мекунам:

- **Аввал,** ҳол ва на гузашта:
  - Бар мушкили кунунии ӯ тамаркуз кардам. Ба гузаштаи

ӯ дар бораи зиндагии ғамангез бо шавҳарааш ё зиндагии рӯёроӣ ӯ бо маъшуқааш напардохтам. Ҳатто далел надошт ба даврони қӯдакӣ, сабаби тарки Италия ва работай ӯ бо падару модарааш бипардозам.

—Бо ин ин тафаккури маъмули равонпизишкӣ, ки аз бадбахтиҳо ва мусибатҳои гузашта метавон омӯҳт мухолифам. Вақте ба гузашта мепардозед танҳо коре, ки анҷом медиҳед, таҷдиди дидор бо бадбахтиҳост як бор сафар ва дидори бадбахтиӣ барои бештари мардум коғӣ ва балки зиёд ҳам ҳаст.

—Агар ғоҳе нигоҳе ба гузашта биқунам, аз паси замоне меғардам, ки муроҷиатқунандаги контроли муассир ба зиндагии худ дошта аст. Мо метавонем аз муваффақиятҳо ва дастовардҳои гузашта дарс бигирем, на аз бадбахтиҳои гузашта.

- **Дувум, ҳарф дар бораи касоне, ки дар зиндагии акнуни муруҷиатқунандаги ҳузур доранд:**

—Арзиш дорад дар бораи Ричард ҳарф бизанем. Ӯ ҳанӯз ҳузур дорад. Аммо арзиш надорад дар бораи Роберт сӯҳбат кунем. Ӯ рафта аст. Албатта агар бубора пайдояш шавад, ё Франческа тасмим бигирад ҷустуҷӯяш кунад, онгоҳ арзиш дорад дар борааш ҳарф бизанем.

—Ҳанӯз ба зехни ӯ наомадааст, ки Ричард метавонад тағиیر кунад ва фарде шавад мутафовит аз касе, ки солҳои зиёд буда аст. Ман ҳаргиз қавл намедиҳам, афрод мисли Ричард тағиир кунанд, бидуни ин ки муроҷиатқунандаги дар ибтидо рафтори худашро тағиир дихад.

- **Саввум, интихоб беҳтар аз дору ва афсурдагӣ:**

—Вазифаи мушовир ин аст, ки интихобҳои беҳтареро ба муруҷиатқунандаги биомӯзанд. Вақте Фаронческа дафтари маро тарк кард, ба чои он ки ба хона биравад ва ҳамчунон афсурдагӣ кунад, ба интихоби бисёр беҳтаре фикр кард. Афсурдагӣ кардан тамоми энержии ӯро мегирифт. Франческа ниёзе ба дору надошт. Набояд ба ӯ талқин мешуд бемори равонӣ ва эҳтиёҷ ба мушовир аст. Ӯ ниёз дорад ёд бигирад барои қӯмак ба худаш чӣ коре метавонад анҷом дихад ва

сипас шурӯъ ба анҷоми он кунад.

- **Чаҳорум**, машварат дар интихобҳо:
  - Дар даҳ ҷаласаи мушовира дар давоми шаш моҳи оянда ман метавонам дар хусуси масъалаҳое, ки мумкин аст дар муҳити кор ё дар бархурд бо мардоне, ки эҳтимолан мулоқот мекунад, барояш пеш биёяд ба ӯ қўмак кунам.
  - Пас аз ҷанд ҷаласаи дигар, омӯзиши бахшҳое аз Теорияи Интихобро барои ӯ шурӯъ мекунам. Бахшҳое мисли ин ки ҳеч кас наметавонад боиси эҳсоси бадбахтии ӯ шавад, балки фақат худаш метавонад ин корро бо худаш кунад.
- **Панҷум**, тағирии дигарон бо омӯзиши Теорияи Интихоб:
  - Вақте ӯ тағиир кунад, мумкин аст Ричард барои контрол кардани ӯ шурӯъ кунад ба афсурдагӣ кардан то бо ин роҳ талош кунад дубора ӯро дар ферма нигоҳ дорад.
  - Ӯ метавонад Теорияи Интихобро, ки омӯхта аст, барои Ричард низ тавзех дихад. Франческа метавонад бо Ричард хуб рафткор кунад, вале ба ӯ бигўяд, ман масъули эҳсоси бадбахтии ту ё ҳеч каси дигар нестам.
  - Метавонад аз Ричард бихоҳад барои мушовара назди ман биёяд. Ё як ҷаласа ӯро ҳамроҳи худаш биёварад. Эҳтимоли ин вучӯд дорад, ки Теорияи Интихоб барои ӯ мантиқӣ ба назар бирасад ва он гоҳ ҳар ду аз он истифода кунанд.
- **Шашум**, робитаи хуб бо муроҷиаткунанд:
  - Тамоми қасоне, ки барои мушовара муроҷиат мекунанд, ҳадди ақал як робитаи норизоиятманд ва нохушоянд доранд. Лозим аст, мушовирон бо тамоми муроҷиаткунандагони худ робитаи хуб барқарор кунанд, то ба муроҷиаткунандагон нишон диханд, ки ба онҳо аҳамият медиҳанд, Агар мушовирон ҳангоме, ки муроҷиаткунандагон моил бошанд ва бихоҳанд ҳарф бизананд ба онҳо гӯш кунанд ва дар бораи тамоми мавзӯъҳое, ки матраҳ мешаванд, хуб таамул қунанд, метавонанд ба онҳо ба таври муассире қўмак кунанд.

—Тамоми муроциаткунандагоне, ки ба мушовир муроциат мекунанд, ба навъе танҳо ҳастанд ё эҳсоси танҳой мекунанд ва ба як дӯст ва ҳампаймон эҳтиёҷ доранд, ҳамон гуна ки ман ба Франческа омӯҳтам. Ҳамон тавре, ки фароянди машварат ба пеш меравад, мушовир бояд ба муроциаткунандагон биомӯзанд онҳо масъули зиндагии худ ҳастанд ва агар чӣ дигарон мумкин аст тағиیر кунанд, набояд ба онҳо ва тағиире, ки мумкин аст биқунад, такияқунанда бошанд.

- **Ҳафтум**, ҳама барои саломати равонӣ ба ҷанҷ робитаи хуб ниёзманданд. Ҳар ҷанҷ баъзе камтар:

—Ин нуктаро ба муроциаткунандагон меомӯзам, ки зиндагӣ, мунсифона ва одилона нест, баъзе афрод дар робитаи худ бо дигарон бештар моя мегузоранд ва бархе камтар. Ба далели ирсӣ (женетик) баъзе ниёз ба робитаи бештаре доранд ва баъзе камтар.

—Агар мушовара муваффақиятомез бошад, муроциаткунандагон бар рӯи робитаашон кор мекунанд, то робитаи қадимиҳи худро беҳбуд бахшанд ё робитаи нави беҳтаре барои худ эҷод намоянд. Мо барои хушнудӣ ва саодат ба ҷанҷ робитаи хуб ва самимӣ ниёз дорем.

### Ҳушдор:

Вақте касе ногаҳон даст аз афсурдагӣ бар медорад, мумкин аст аз тариқи худкушӣ роҳе барои поёни ин мушкил пайдо карда бошад. Равондармонгарон ҳамвора гӯш ба занги ин беҳбудии ногаҳонӣ дарафрода ҳастанд, ки барои муддати тӯлонӣ афсурдагӣ кардаанд. Бо дидани ногаҳонии беҳбудӣ ба ин фикр мекунанд, ки шояд акнун ба фикри худкушӣ бошанд. Касе, ки ҳамсара什 ӯро тарқ карда аст, агар тасмим нағираф афсурдагӣ кунад, ё ҳамсари дигаре биёбад, мумкин аст ба худкушӣ фикр кунад.

### Кам–кам кун:

Афсурдагӣ кардан, навъе дарҳости қӯмак аст, агар бидуни ранҷу азоб аз дигарон тақозои қӯмак кунем, дигарон моро нолоиқ ҳоҳанд

донист ва мо инро намехоҳем. Бисёр шабеҳ ба гадой кардани муҳаббат тавассути мост ба наҳвае, ки ғуури моро хурд накунад.

Гоҳе афсурдагӣ барои интихоби коре аст, ки дӯст надорем анҷом дихем ё аз анҷомаш тарс дорем. (“Фоидаи сонавия” – и бемориҳо дар теорияи АКТ.)

**Суханони Алберт Элис:** Моро аз кор ихроҷ кардаанд: (ин факт аст) Таъмим медиҳем, ки пас дигар ҳеч кас моро барои кор намехоҳад.

Агар афсурдаед, кореро, ки анҷомаш ҳоло саҳт аст, аммо қаблан роҳат буда анҷом дихед. Масалан, пиёдаравии яксоата бо ҳамроҳии дӯсте, ки барои Шумо дилсӯзӣ накунад. Мебинед, ки дигар афсурдагӣ намекунед ва ҳолатон беҳтар хоҳад шуд. Аммо мумкин, ки роҳгардӣ тамом шавад, дубора ба афсурдагӣ ва афкори ноҳушоянд баргардед.

### Ду роҳи хориҷ аз афсурдагӣ:

- Хостаатро тағиیر бидех.
- Рафтаратро тағиир бидех.

Касе, ки занаш ӯро тарқ карда аст, чанд кор метавонад анҷом дихад?

– Хушунат кунад.

– Ҳудро ба афсурдагӣ бизанад. (Афсурдагӣ беҳтар аз хушунат ва рафтори интихобӣ аст.)

– Аз хайри ин зан бигзарад ва зани дигареро интихоб кунад.

### Масъалаи дору:

Касе, ки афсурдагиро инитхоб мекунад, сатҳи серотонини мағзаш кам мешавад.

Касе, ки доруи Прозак (антидепрессант) меҳурад, сатҳи серотонини мағзаш боло меравад. Аммо ҳӯрдани Прозак на танҳо вобастагӣ ва эътиёд меоварад, ки ҷои робитаи солимро намегирад.

### **Саволи аслий:**

Мехоҳи аз робитаи солим ҳолат хуб бошад ё аз дору? Дору лаззат меоварад, аммо хушбахтӣ намеоварад.

Вақте дар робитаи худ бо як нокомӣ мувоҷеҳем, ё контроли зиндагии худро аз даст додаем, ба се далел даст ба афсурдагӣ мезанем:

1. Афсурдагӣ монеъ аз ҳашми шадид мешавад ва намегузорад кор бадтар шавад.
2. Афсурдагӣ навъе дарҳости кӯмак аст.
3. Боис мешавад иҷтиnob қунем аз корҳое, ки метарсем дар он шикаст бихӯрем.

Бисёре аз қасоне, ки контроли муассир бар зиндагӣ надоранд, ё ба далели гуногун аз раҳо кардани робитаи ноҳушоянди худ сар боз мезананд, интихоб мекунанд, ки барои бақияи умр ба афсурдагӣ бипардозанд. Албатта, маъмулан ингуна афродкам-кам бемориҳои дигарро аз худ буруз медиҳанд ва аз тариқи даргир шудан бо он беморӣ, дигар ниёз ба идомаи афсурдагӣ наҳоҳанд дошт.

### **Мушкилоти равонтаниӣ (Psychosomatics)**

Бисёре аз пизишкон мӯътақиданд, хеле аз бемориҳои ҷисмӣ як далели равоншиноҳтӣ дар зербинои худ доранд, ки ба онҳо бемориҳои психосоматик (равонтаниӣ) мегӯянд. Калимаи психо (ба маънои тарзи фикр) нақши муҳиме дар фаъолиятҳои сома (бадан) дорад.

Пас, ба роҳатӣ метавонем бигӯем, вақте мо контроли муассир бар зиндагии худ надорем, (мисли замоне, ки робитаи ризоиятбахш надорем) бадани мо ба шиддат дард мегирад. Шояд комилан бемор нашавем, вале вақте аз назари ҳиссӣ нороҳатем, бадани мо низ ба таври табии кор намекунад.

Мушкилиҳои равонтание, ки сабаби ҷисмӣ надоранд, маъмулан ба як мушкили робитае марбут мешаванд. Ин мушкил ҳатман

набояд ишқу муҳаббат бошад. Гоҳе мо аз паси муроқибати бештарем. Ё меҳоҳем хостаи камтаре аз мо дошта бошанд. Аммо ҳар чизе, ки бошад, комилан равshan аст, ки як робитаи муҳими зиндагии мо он гунае, ки бояд бошад, нест. Дар чунин мавқеяят агар аз паси ёфтани як робитаи норизоятона ва нохушнуд дар зиндагии фард гардед, дар роҳи дурусте қадам гузоштаед.

Таҷрибаи ман дар робита бо беморони психосоматик нишон медиҳад, ин афрод равобити байнифардии бисёр нокомкунанде доранд. Ағлаб низ издивоҷҳои бисёр нохушоянде доранд, ки меҳоҳанд ба ҳар қиммате шуда онро ҳифз кунанд. Онҳо ҳатто ҷуръат надоранд худро асабонӣ ё афсурда кунанд, ҷаро ки агар чунин кунанд, мумкин аст, тавоноии анҷоми саҳми худ дар робитаи заношӯиро аз даст диханд.

Ҳар гоҳ дар зиндагӣ ноком мешавем, тақрибан ғайри мумкин аст, бадани мо як тараф истад ва ба фикру рафтору эҳсосоти мо бигӯяд: Бачаҳо лутфан шумо ҳаллоқияти худро ба кор бигиред ва масъаларо ҳал кунед ва маро дар ин мавзӯъ даҳолат надиҳед.

Вақте ҷисми мо, ё системаи ҳаллоқи мағзи мо бемории равонӣ ё равонтаний ба мо пешниҳод мекунад, набояд онро бипазирем. Садҳо ҳазор нафар аз афроде, ки акнун дар зиндагӣ солим рафтор мекунанд, давраҳое аз рафтори девонаворро таҷриба кардаанд.

Милионҳо нафар аз афроде, ки афсурдагӣ кардаанд, ҳаросидан, васвоси фикрӣ-амалий, изтироб ва дарду ранҷ бидуни мабнои ҷисмиро интихоб карда буданд, аз ин корҳо даст кашидаанд ва дигар онро анҷом намедиҳанд ва бархе аз онҳо бидуни кӯмак гирифтанд аз касе ин пешниҳодҳои ҳаллоқи мағзро рад кардаанд.

Агар фард бовар дошта бошад, девонагӣ дар мавқеяти хос, коромадӣ надорад, онро канор мегузорад.

### **Мисол:**

Беморе, ки ҳамаро ҳаққорат медод ва туф мекард ва мегуфт маймун рӯи пушташ дар ҳоли роҳгардӣ аст. То ин ки як рӯз

вақеан бемор шуд. Ӯ барои қӯмак хостан аз Глассер, ду ҳафта аз девонабозӣ даст кашид. Ва вақте ҳолаш аз бемории воқеӣ хуб шуд, дубора девонагиашро шурӯъ кард.

Афроде, ки даст ба худкушӣ мезананд, охирин пешниҳоди халлоқи мағзи худро анҷом медиҳанд. Агар ба онҳо мушовара дода шавад, мумкин аст аз қабули пешниҳоди мағзи худ сарпечӣ қунанд.

Доруҳои аъсоб системаи халлоқро аз кор мебароранд, бидуни он ки мушкилро ҳал қунанд. Онҳое, ки робитаҳои ноҳушоянд доранд, агар ба роҳи коромаде ҳидоят шаванд, дармон мешаванд.

### **Мисоли Тодд**

**Глассер:** Тодд, ниёз дорам бидонам, қазия аз чӣ қарор аст? Ба ман бигӯ дар зеҳнат чӣ мегузарад?

**Тодд:** Ман афсурдаам, эҳсоси хеле баде дорам. Он қадар нороҳатам, ки ҳоло як ҳафта аст, натавонистам ба сари кор равам.

**Глассер:** Касеро дар ин мавриди гунаҳкор медонӣ?

### **Афкори Глассер:**

– Дар ибтидо аз паси як робитаи хуб мегардам.

– Баъд саъӣ мекунам бифаҳмам оё муроҷиаткунанда тибқи маъмул ба контроли берунӣ машғул шудааст ва каси дигарро сарзаниш мекунад?

**Тодд:** Занам, маро тарқ карда аст.

Ҳафтаи пеш вақте аз сари кор баргаштам, дидам, занам, ки ҳамеша хона буд, нест. Аввал вазъиятро ҷиддӣ нагирифтам, чун фикр кардам тибқи маъмул аз паси кораш рафта аст ва бармегардад, вале як соат, ки гузашт ва Ӯ занге ҳам назад, дигар мутавҷҷеҳи авзоъ шудам.

**Глассер:** Мутаваҷҷуҳи чӣ шудӣ?

**Тодд:** Як ёддошти дукалимай ҳам ба дари яхдон часбонида буд. “Худо ҳофиз” ва рафта буд. Ба утоқи хоб рафтам, дидам васоили шахсӣ ва либосҳояро бурда буд. Ҳайрон будам.

Ман воқеан дӯсташ дорам. Чӣ тавр тавониста чунин корро бикунад?

**Глассер:** Ман наметавонам бигӯям, чӣ тавр. Фақат худаш медонад, vale metavonam ҳадс бизанам, charo in korro karda ast, in yak tasimimi muhim ast. Қатъан бояд аз чизе хеле нороҳат шуда бошад; Ҳудат фикр мекунӣ чӣ metavonad in қадар нороҳат карда бошад?

**Тодд:** Росташро бихоҳед, ҷавоб додан ба ин савол хеле саҳт аст, воқеан намедонам.

### Афкори Глассер:

–Вақте муроҷиаткунанда мегӯяд: (Ҷавоб додан ба ин савол саҳт аст) дар воқеъ медонад, бо чӣ сабаб, vale namehoҳад дар борааш ҳарф бизанад.

–Чун бояд бипазирад, он чӣ иттифоқ афтода аст ба ӯ рабт дорад ва ин кори роҳате нест.

–Барои ғалаба бар муқовимати ӯ, худамро ба нофаҳмӣ мезанам.

**Глассер:** Хуб, ба ҳар ҳол ҳадси ҳудат чӣ аст?

Бубин, инҷо ҷои гуфтани гапҳое ҳаст, ки гуфтанаш саҳт аст. Вале роҳат бош.

**Тодд:** Хуб, албатта худам инро қабул надорам, vale занам ҳамеша мегуфт, ман одами султагаре ҳастам. Яъне ҳама чизро ман тайин мекунам. Вале хандадор ин аст, ки фикр мекардам инро дӯст дорад. Ӯ хеле аз ман ҷавонтар аст, ҳудуди даҳ сол, ҳоло 33 солаш аст. Ман беҳтар аз ӯ медонам. Фикр мекунам вақте корҳоро бар ӯҳда мегирам, ӯ хушаш меояд.

**Глассер:** Дӯст дорӣ баргардад?

**Тодд:** Худои ман, маълум аст, ки дӯст дорам. Метавонед кӯмакам кунед, баргардонамаш?

**Афкори Глассер:**

–Ба саволи ў ҷавоб намедиҳам. Барои ин ки бифаҳмад воқеан баргаштани зан беҳтарин роҳи ҳал аст, бояд бештар гуфтугӯ кунад.

–Ба ҷояш мепурсам то ҳоло чӣ коре кардӣ? Ба ин маъно, ки метавонистӣ беҳтар аз он чӣ то кунун анҷом додӣ, амал кунӣ.

**Глассер:** Ба ман бигӯ аз вақте таркат карда чӣ корҳое кардӣ?

**Тодд:** Кори зиёде накардам. Хеле нороҳат ва озурда будам. Фақат дар хона мондам. Бархе аз ҳамкоронам нигаронам шуда буданд. Ба диданам омаданд ва яке аз онҳо шумораи телефони Шуморо ба ман дод. Наметавонам худамро ба даст бигирам, дар мавриди афсурдагӣ ҷизҳое шунида будам, вале то ҳоло намедонистам воқеан чӣ аст? Ингор фалаҷ шудам.

**Афкори Глассер:**

–Ба ин изҳори назара什 посух намедиҳам, чун наметавонам пешниҳоде ба ў биқунам, ки эҳсоси беҳтаре пайдо кунад.

–Ба гапҳояш дар бораи эҳсосаш гӯш медиҳам, аммо дар бораи эҳсосот зиёд ҳарф намезандад.

–Ба коре, ки интихоб карда ва анҷом дода тамаркуз мекунад. Бояд ўро ба ҷолиш бикашам то дар бораи интихоб кардан фикр кунад ва ин ҷо нуқтаи хубе аст барои шурӯъ.

**Глассер:** Ин тавр мутавҷҷуҳ шудам, ки аз вақте таркат карда, интихоб кардӣ, ки хона бишинӣ ва сари кор наравӣ, дуруст фаҳмидаам?

**Тодд:** Доктор, шумо мутаваҷҷеҳ нестед, ман интихоб накардам, ки дар хона бишинам.

**Глассер:** Дуруст мегӯй, ман дарк намекунам. Чӣ тавр мегӯй хона

нишастанро инитхоб накардӣ? Касе дигаре маҷбурат карда аст, то хона бимонӣ?

**Тодд:** Вале ман нороҳат ва озурда будам, он қадар озурда будам, ки наметавонистам равам сари кор, ман чизеро интихоб накардам, ман аз вақте он ёддошти дукалимаро хондам ба шиддат нороҳат ва озурда шудам.

**Глассер:** Ту имрӯз интихоб кардӣ, ки биёи маро мулоқот кунӣ?

**Тодд:** Вале ман ба қӯмак эҳтиёҷдорам, барои ҳамин инҷо омадам.

**Глассер:** Талош кардӣ, ки бо ӯ тамос бигириӣ? Аслан аз ӯ хабаре дорӣ?

**Тодд:** Умедвор будам худаш занг бизанад. Фикр кардам аз пайяш бигардам, vale баъд фикр кардам, мумкин аст даъво қунем ва авзоъ бадтар шавад. Муддате воқеан асабонӣ будам, vale дақте дидам, ба ростӣ рафта аст, воқеан ғамгин шудам. Доктор ман дӯсташ дорам ва намедонам бодя чӣ кор биқунам. Ман намехоҳам султагар бошам, vale табиатам ин аст. Падарам ҳам ҳамин хел буд, vale модарам нороҳат намешуд. Шояд ин рафторро аз падарам ёд гирифтам.

**Глассер:** Аҳамият дорад, ки ӯро аз чӣ касе ёд гирифта бошиӣ?

**Тодд:** Фикр меқунам, равонпизишкон ба ин чизҳо алоқаманд бошанд.

**Глассер:** Ман коре бо волидонат надорам. Ту калонсолӣ. Ман ҳам дӯст дорам бидонам, ҳоло чӣ рафтори баъдиро интихоб меқунӣ? Медонӣ, алоқамадам бидонама, ту чӣ меҳоҳӣ? Ва дӯст дорам агар битавонам ба ту қӯмак қунам, роҳу равишеро интихоб қунӣ, ки битавонӣ ба хостаат бирасӣ. Мо бояд ин воқеиятро бипазирем, ки ӯ туро тарк карда аст ва бояд бо ин канор биёем. Ҳоло фикр меқунӣ, барои ҳамеша тарк карда бошад?

**Тодд:** Нукта ҳамин чост. Хеле ба мағзам фишор овардам, vale намедонам, агар қасди баргашт дошт, фикр меқунам бархе аз васоилашро намебурд. Ҳамаи чизҳояшро бурда аст. Ҳамаи инҳо хеле ногаҳонӣ иттифоқ афтод. Ман аслан намедонам чӣ кор қунам.

**Глассер:** Фарз кун, ҳоло метавонистӣ бо ӯ гап бизаниӣ, чӣ ба ӯ мегуфтӣ?

**Тодд:** Ба ӯ мегуфтам бахшиш меҳоҳам. Ба ӯ мегуфтам намедонистам, ки дорам чӣ кор мекунам. Хеле ба ӯ бетаваҷҷуҳӣ кардам. Ман як каллаҳар, қӯр будам, ки фикр мекардам, дӯст дорад дар ҳамаи корҳо даҳолат кунам. Хеле интиқод мекардам. Ҳеч вақт напазирифтам, ки метавонад корҳоро дуруст анҷом дихад. Ҳамеша дар корҳояш як хатогии хурд пайдо мекардам. Номи маро гузашта буд, Ҷаноби бенуқс. Манзураш таҳқир набуд, фикр мекарам воқеан дорад аз ман таъриф мекунад. Ҳеч гоҳ даъво накардем, бо ҳам робитаи ҷинсии хубе доштем, як ҳафта қабл аз ин ки маро тарқ кунад, изҳор кард корҳо он тарвре, ки меҳоҳад пеш намераванд. Аз ман пурсид, ман ҳам ҳамин эҳсосро дорам ё не? Гуфтам, танҳо ҷизе, ки маро озор медиҳад, ин аст ки ӯ хушҳол ва хушнуд ба назар намерасад. Ба ӯ гуфтам, бояд талош кунад шодтар бошад. Гуфт дорад талош мекунад, вале ба назар намерасад битавонам ин корро бикунад. Аз ман пурсид, оё ман метавонам дар ин робита коре кунам? Ман гуфтам ҳамеша ҳар кореро, ки аз дастам бармеояд анҷом додам. Намедонистам чӣ кори дигаре метавонам анҷом дихам. Ӯ гуфт ҳадс мезад, ки ҳамин ҷавобро бидиҳам. Баъд аз он камтар шодтар ба назар мерасид ва ман фикр кардам авзӯй беҳтар шуд аст ва барои ҳамин вақте фаҳмидаам рафта аст хеле ҳайрон шудам.

**Глассер:** Ту ҳанӯз фикр мекунӣ, ки наметавонисти кори дигаре анҷом дихӣ?

**Тодд:** Не, ҳоло ки фикр мекунам, мебинам хеле корҳои мутафовуте метавонистам анҷом дихам, вале ҳол чӣ тавр метавонам онро ба ӯ бигӯям. Ӯ рафта аст ва ман мунтазираш шудам то тамос бигирад, вале то кунун тамос нағирифт.

**Глассер:** Намехоҳӣ ба ӯ бигӯи, дилат барояш танг шудааст? Бигӯӣ дӯсташ дорӣ ва омодай тағиӣир кунӣ?

**Тодд:** Албатта, ки меҳоҳам. Вале чӣ тавр? Ҳато агар медонистам кучост, боз ҳам ин тарсро доштам, ки накунад корҳоро ҳаробтар

кунам. Ман одаме нестам, ки битавонам бипазирам иштибоҳи ман буд ва ман гунахгорам. Аввалин коре, ки анҷом медиҳам, ин аст, ки ӯро сарзаниш меқунам. Ман ҳоло афсурдаам, вале каме асабониам. Ӯ набояд ин хел ва бо ин вазъият маро тарк мекард.

**Глассер:** Метавонам як пешниҳод ба ту дихам? Албатта ин пешниҳод ба баъзе одамҳо қўмак карда аст!

**Тодд:** Чӣ пешниҳод?

**Глассер:** Барои ӯ як нома бинавис. Ба ӯ бигӯ чӣ қадар дўсташи дорӣ ва чӣ қадар дилат барояш танг шуда аст! Ва ба ӯ бигӯ тағиyr хоҳӣ кард. Намехоҳам дигар ба ту дикта кунам, ки чӣ бинависӣ, бояд аз зеҳн ва забони худат биёяд берун ва на аз зеҳни ман.

Бояд аз таҳи дилат бинависӣ, вагарна худтаро ба заҳмат наандоз. Вале ба ӯ бигӯ барои дарёфти қўмак пеши ман омадӣ ва аз ӯ бипурс, агар меҳоҳад бо ҳам биёед пеши ман. Ин хел лозим нест бо ту танҳо бошад. Шояд ҳозир бошад то ин ҳад қадам бигзорад.

**Тодд:** Ман метавонам ин корро биқунам, фикри хеле хубе аст.

**Глассер:** Ин хел ҳеч фишоре нест. Метавонад номаро бихонад ва дар бораш фикр кунад ва лозим нест пушти телефон бо ту ҳарф бизанад. Ин кор хеле барояш фишор ворид намекунад. Номаро бинавис ва биёр бихонам. Пеш аз он ки бифиристиӣ бо ҳам муурӯ мекунем. Хуб аст?

**Тодд:** Хуб, воқеан хуб. Ин фикрро меписандам. Ҳатто номаро меорам, хеле хуб.

**Глассер:** Бигу бубинам, ҳоло чӣ эҳсос дорӣ?

**Тодд:** Ҳолам беҳтар аст, хеле беҳтар.

**Глассер:** Чӣ хел шуд, ки ҳолат беҳтар шуд?

**Тодд:** Чун коре ҳаст, ки бояд анҷом дихам. Эҳсоси дармондагӣ намекунам. Шояд ин кор муассир бошад, албатта шояд.

**Афкори Глассер:**

—Тодд барои навиштани нома хеле вақт гузошт. Шоҳкор карда буд. Агар ҳанӯз дар Дунёи Матлуби занаш буд, ҳатман муассир меафтод. Ин ки ҳамсара什 тамоми чизҳояшро бурда буд, нишонаи хубе набуд.

—Ҳамсара什 номаро хонд ва ба ӯ занг зад. Гуфт, дӯст дорад бо ҳам пеши ман биёянд. Вақте омаданд, Тодд талош кард занашро бовар кунонад, як фурсати дигар ба ӯ диҳад. Ӯ бодиққат ба суханҳои Тодд гӯш дод ва гуфт: На, бубин...

**Зан:** Бубин, чаҳор сол аст, ки издивоҷ кардаем. Ман дар ин чаҳор сол хеле аз ту қарздорам. Ту одами баде нестӣ, аммо ба дарди ман намехӯрӣ. Агар намедонистӣ аз чӣ нороҳат будам, ин воқеан чизро дар бораи ту нишон медиҳад. Ман фақат 33 сол дорам ва бо ту ба ҷое намерасам. Ҳоло хеле хуб гап мезаний ва хеле хуб ба назар мерасӣ, аммо фақат барои ин аст, ки ба ту фишор овардаам. Ин барои ту бозӣ аст ва ту аз бохтан нафрат дорӣ, вале барои ман бозӣ нест. Дигар тамом шуд. Ман ҳеч чиз изофитар аз ҳаққам намехоҳам; Ҳеч чӣ. Нафақа ҳам намехоҳам. Фақат саҳми худамро аз пасандоз меҳоҳам. Ман метавонам аз ӯҳдаи зиндагиам бароям.

**Афкори Глассер:**

Зан аз ман ташаккур кард ва рафт. Тодд муддати тӯлонӣ хомӯш монд ва баъд гуфт:

**Тодд:** Наметавонам бе ӯ зиндагӣ кунам.

**Глассер:** Ҷумлаи бисёр ғамангез аст, қасд дорӣ худкушӣ кунӣ?

**Афкори Глассер:**

—Албатта агар фикр мекардам, мумкин аст худкушӣ кунад, ҳаргиз ин ҳарфро намезадам, аммо ӯ аҳли худкушӣ набуд. Ҳанӯз дар бахшҳои дигари зиндагиаш чизҳои мусбат вучуд дошт, ҳарфи ман каме оромаш мекунад.

**Тодд:** Не, намехоҳам худамро бикушам. Вале ба таври ваҳшатноке барои муддати тӯлонӣ нороҳат хоҳам буд. Ман воқеан дӯсташ дорам.

**Глассер:** Бигзор ҳар чӣ қадар, ки ту меҳоҳӣ тӯл бикашад. Ман бо мушовира додан ба одамҳои нороҳат ва ғамгин зиндагиамро мегузаронам.

**Тодд:** Шумо ин чизҳоро хеле ҷиддӣ намегиред, на?

**Глассер:** На воқеан, чун ман идомаи қиссаро медонам ва ба назарам хуб аст.

**Тодд:** Манзурат чӣ, ки идомаи қиссаро медонӣ?

**Глассер:** Манзурам ин ки ба зудӣ ту як нафари дигарро пайдо мекунӣ ва агар бо ин фарди нав ҳамон тавре, ки ҷанд дақиқа пеш ба занат гуфтӣ рафтор қунӣ, эҳсоси хушнудӣ ва ризоият хоҳӣ кард. Охири қисса ин тавр хоҳад шуд.

### Афкори Глассер:

—Ҷанд моҳе тӯл кашид, то занашро аз Дунёи Матлуби худ берун қунад. Ҳамсарааш қаблан ӯро аз Дунёи Матлуби худаш берун гузошта буд.

—Тодд бо хонуми дигаре ошно шуд ва пеши ман омаданд. Ман дар он замон чунон дар Дунёи Матлуби Тодд ҷо гирифта будам, ки дӯст дошт он хонумро бубинам ва тайид қунам.

—Ҳеч кас наметавонад пешбинӣ қунад, ки оқибати як издивоҷ чӣ мешавад. Бинобар ин далеле вучуд надошт ҷуз ҳимоят кори дигаре бикунам. Ӯ дар бораи ман ҳама чизро ба ин хонум гуфта буд. Дар бораи сабаби шикасти издивоҷаш ҳақиқатро ба ӯ гуфта буд; Ин ки хеле султагар буд. Ин зан ҳамсинну соли худаш буд ва назари воқеъгароёнае дар бораи Тодд дошт.

### ФАРЗИЯИ ДАҲУМ:

Бадани мо мошине аст, ки ҷаҳор ҷарҳдорад ва бо ҷарҳҳои пеш ҳаракат мекунад. Ҷарҳҳои пеш фикру рафторанд. Ҷарҳҳои ақиб

ҳиссу бадан ҳастанд, ки аз тарафи чарҳои пеш кашида мешаванд.

Рафтори куллӣ яъне:

- **Фикр;**
- **Рафтор;**
- **Ҳис;**
- **Бадан;**

Ки бо ҳам фаъол мешаванд.

Ҳеч кас наметавонад мустақиман интихоб кунад, ки эҳсоси хубе дошта бошад. Аммо ғайри мустақим метавонад. Шумо фақат бар рӯи афкор ва амалҳои худ контрол доред. Аммо эҳсос ва бадан ҳам аз пасаш меоянд.

**Мисол:**

**Фарде мегӯяд:** Ҳиссаш нест, то варзиш кунам, баданам намекашад.

**Посухи Глассер:** Амал кун, ҳиссаш меояд. Яъне аввал варзиш кун, баъд ҳисси варзиш меояд.

Фарде, ки ҳисси аз ҷойгаҳ берун омаданро дар субҳи зуд надорад, вақте аз ҷойгаҳ меҳезад ва аз хона берун меравад, аз коре, ки карда аст, хушҳол мешавад. Чун ҳис бо таъхир аз амал меояд.

### **ФАРЗИЯИ ЁЗДАҲУМ:**

Дар як издивоҷ, се нафар вуҷуд доранд:

- **Мард;**
- **Зан;**
- **Иzdivoҷ;**

Вақте дучори ихтилоф мешавед, вориди **доираи ҳалли ихтилоф** гардед ва аз он чӣ қарор аст бидиҳед, то издивоҷро ҳифз кунед, сухан бигӯед, на аз он чӣ таваққуъ доред, ки аз тарафи муқобил бигиред.

### **Ниёз ба қудрат ва хатари ихтилоф дар ҳамсарон:**

Агар ниёз ба қудрат дар ҳар ду тараф (ҳам зану ҳам шавҳар) боло бошад, издивоҷ бо хатар рӯ ба рӯ мешавад. Ва агар ниёз ба қудрат дар ҳар ду кам бошад, майл ба музокира бештар мешавад ва издивоҷ бо хатар камтар рӯ ба рӯ мегардад. Ҳатто агар яке аз тарафҳо ниёз ба қудрат дошта бошад ва тарафи дигар на, мушкил камтар хоҳад буд. (Ду подшоҳ дар иқлиме нағунҷанд. Ду дарвеш дар гилеме бихусбанд.)

Вақте ҳар ду тараф аҳли қудратанд, ҳамдигарро аз доираи ҳалли ихтилоф берун мекунанд. Ба ҳамин хотир, бояд қабл аз изидивоҷ, андозаи ниёз ба қудрати ҳар яке маълум шавад. Ва агар ниёз ба қудрат дар ҳар ду тараф болост, ба онҳо тавсеа карда шавад, ки аз ин издивоҷ даст кашанд.

### **Ниёз ба озодӣ ва хатари ҷудоӣ дар издивоҷ:**

Афроде, ки ниёзи шадид ба озодӣ доранд, ҳамвора бо эҷоди робитаи самимии баландмуддат мушкил доранд. Аммо бештарин мушкили онҳо дар зиндагии муштарак ва издивоҷ аст. Ин афрод мисли аҳли қудрат мубориза намекунанд, аммо ҳамсари худро тарк мекунанд.

То вақте он касе, ки ниёзи камтаре ба озодӣ дорад, озодии тарафи дигариро маҳдуд нақунад, дар издивоҷ мушкилий пеш намеояд.

Издивоҷ кардани нафароне, ки шадидан ниёз ба озодӣ доранд, навъе таноқуз (мухолифат бо ҳам кардан) аст. Чаро, ки онҳо намехоҳанд бо ҳеч фарде дар як доира қарор бигиранд.

### **Ниёз ба тафрех ва таҳқими издивоҷ:**

Ниёзи шадид ба тафрех барои ҳар навъ робитае, ба вижга рабитаи заношӯй бисёр олий аст.

Синну сол, чинсият, бепулий, тақрибан ҳеч вақт наметавонад монеъи барои тафрех кардан бошад. Бо каме талош метавон ҳамеша ва ҳама ҷо хандид. Агар ниёзи ҳар ду ба истироҳат

кам бошад, ҳеч як аз ин вазъият нороҳат наҳоҳад шуд. Ниёз ба тафреҳ чӣ шадид, чӣ кам мушкиле намеофаринад, албатта агар маворидҳои дигар дуруст бошад.

Беҳтарин издивоҷ, издивоҷе аст, ки дар он:

- **ниёз ба ишқ ва эҳсоси таалуқ дар ҳар ду зиёд,**
- **ниёз ба тафреҳ дар ҳар ду зиёд,**
- **ниёзи бақо дар ҳар ду мутавассит,**
- **ниёз ба қудрат дар ҳар ду кам,**
- **ниёз ба озодӣ дар ҳар ду кам**

бошад. Ҳар гуна қачравие аз ин улгуи камёб, ба музокира ниёз дорад. Ва ҳар чӣ ихтилоф ва тафовут бештар бошад, музокираи бештаре металабад.

Издивоҷи номуваффақ то кунун шоєътарин иллати эҳсоси фалокат ва бадбаҳтии инсонҳо буда аст.

Ишқу муҳаббатро бо кашиши ҷинсӣ иштибоҳ нағиред. Ба эҳсоси таалуқ таваҷҷуҳ кунед. Бо касе издивоҷ накунед, ки агар робитаи ҷинсӣ байни шумо набуд, бо ӯ рафоқат намекардед.

### **Ниёзҳоро чӣ гуна санҷем:**

1. Ташхиси шиддати ниёз ба қудрат: (кам, миёна, зиёд)
  - Оё ҳамеша меҳоҳед, сухани худатонро ба курсӣ шинонед?
  - Оё меҳоҳед сухани охиринро Шумо бизанед?
  - Оё меҳоҳед молики дигарӣ бошед?
2. Ташхиси ниёз ба озодӣ: (кам, миёна, зиёд)
  - Оё пайравӣ аз қоидаву қонунҳо барои Шумо саҳт аст?
  - Оё наметавонед худро бо дигарон мутобиқ кунед?
  - Оё наметавонед ба муддати тӯлонӣ дар маконе ва бо гуруҳе бимонед?

### 3. Таҳхиси ниёз ба тафреҳ: (кам, миёна, зиёд)

- Оё аз омӯхтан, хӯрок хӯрдан, гардиш кардан, бозӣ кардан лаззат мебаред?
- Оё дар зиндагӣ зиёд меҳандед?
- Оё ҳангоми кор, ичоза медиҳед ҳамкорон бо ханда ва шӯҳӣ бо ҳам муомила кунанд?

#### **Санҷиши дигар:**

- Агар Шумо ва ҳамсари ояндаатон муҳтавои Дунёи Матлуби худро бо яқдигар дар миён мегузоред. Агар Дунёи Матлуби Шумо пур аз афроде аст, ки бо онҳо хуб канор омадаед, ниёзи Шумо ба ишқу алоқа зиёд аст. Агар фақат афроди андаке дар он қарор доранд, ниёзи Шумо ба ишқу таалуқ кам аст.
- Агар робитаи ҷинсии Шумо хуб аст, мувозеб бошед дар арзёбии Шумо асар нагузорад. Ва агар робитаи ҷинсии Шумо хуб нест, бидонед, ки баъдан ҳам чандон беҳтар намешавад. Аммо агар аввал хуб буд ва баъдан таназзул кард, дар воқеъ робитаи заношӯй таназзул карда аст.
- Агар Шумо дучори таваҳҳуми ройиҷи афроди ошиқ ҳастед ва фикр мекунед бо нисори ишқи холисонаи Шумо, ў тағиир ҳоҳад кард. Барои қӯмак ба худ шонси бисёр каме доред. Ин таваҳҳум дар ниҳоят яъне контроли беруни аст.

Агар ҳанӯз издивоҷ накардед, бо ин ду гурӯҳ издивоҷ накунед:

#### **1. Шаҳсияти зидди иҷтимоӣ:**

- Онҳо ба ниёзҳои дигарон бетаваҷҷуҳанд.
- Ниёз ба ишқу таалуқ дар онҳо наздик ба сифр аст.
- Ниёзи онҳо ба озодӣ бисёр болост.
- Ниёз ба қудрат дар онҳо бисёр болост. (Ва дар ин роҳ аз дузди Ҷиребгарӣ ҳам ибое надоранд.)

Онҳо дар ибтидои ошной одамҳои ҷолибе ба назар мерасанд. Ҷун фаъол ва ҷаззобанд. Ва ҳамвора дар анҷоми корҳо пешқадаманд. Ва дар гӯл задани дигарон моҳиранд. Зоҳири шӯҳтаб ва меҳрубоне доранд. Аммо агар зане ба онҳо такя кунад, аз ӯ метурезанд ё ӯро шатта мезананд. Маъмулан, чунин касе дӯсте надорад. Аммо намоиш медиҳад, ки дӯстонаш дар ҷои дур зиндагӣ мекунанд, ё қарор аст ба диданаш биёянд. Аммо дар ҳақиқат дӯсте надорад.

Ҳаргиз наметавонед рӯи ӯ ҳисоб кунед. Агар дар оғози ошной ҳастед, Шуморо ба як ресторани гаронқиммат мебаранд, аммо баъд метӯянд, пулашонро дар хона фаромӯш кардаанд.

## 2. Шахсияти бекор:

Ӯ бар хилофи шахсияти зидди иҷтимоӣ, моҳияташро ором-ором зоҳир мекунад. Ӯ бо корҳои, ки анҷом намедиҳад, Шуморо меозорад. Ӯ майзада нест, мӯътод нест, аммо ҳамвора ниёзманди кӯмаки дигарон аст. Дар ӯ шӯри зиндагӣ кам аст, аз ин рӯ ба нудрат метавонад ниёзи худро ба қудрат ирзо кунад. Ниёз ба озодӣ дар ӯ каме болотар аз мутавассит аст. Ӯ албатта бештар парса мезанад. Ӯ иртиботҳоро хифз мекунад, ба шарти ин ки идомаи робита, ниёзманди кори саҳте набошад. Ӯ вазифаҳояшро анҷом намедиҳад. Ӯ қӯдаке аст, ки ҳаргиз бузург намешавад. Ӯ ниёзи шадид ба тафреҳ ба маънои қӯдаконааш дорад. Инҳо ҳамеша донишҷӯянд. Дарсхоро тамом намекунанд. Агар бо ӯ издивоҷ кунед, то вақте аз ӯ чизе наҳоҳед, бароятон ҳамроҳи хубе аст. Инҳо агар ба воситаи нуфузи хонаводагӣ ба шуғли муҳиме бирасанд, кори муассире анҷом намедиҳанд. Инҳо маъмулан издивоҷ мекунанд ва бачадор ҳам мешаванд. Инҳо ба равондармонӣ посух намедиҳанд.

Вақте бо Теорияи Интихоб ошно нестед ва дучори ихтилоф мешавед, ба ҷои ҳалли ихтилоф, даст ба контроли беруни мезанед. Мекӯshed, ҳамсари худро тағиӣир дихед ва ишқи шумо рӯ ба пошҳӯрӣ меравад.

Медонед, моҳи асали як чуфт кучо поён меёбад? Вақте ҳар дутараф мекӯшанд ҳамсари худро тағиир диханд. Мо бояд бипазирем, танҳо шахсеро, ки метавонем контрол қунем, худамон ҳастем.

Издивоҷ наметавонад ояндаро тазмин қунад. Агар тазмин мекард, талоқ иттифоқ намеафтод.

Ҳашм, ҳаёҳу, таҳдид, суроғи мардон ё занони дигар рафтан, афсурдагӣ кардан, девонагӣ кардан начодбахши ишқи Шумо нест.

### **Дар доираи ҳалли ихтилоф:**

- Ману ту ҳамдигарро тағиир намедиҳем.
- Ману ту аз ҳам чизе намехоҳем.
- Ману ту мебинем, ки чӣ метавонем барои ин робита бипардозем, тоиниздивоҷбодавомтарбошад.
- Ба ин фикр намекунем, ки он чӣ ман мегӯям, чӣ асаре бар ту ва он чӣ ту мегӯй чӣ асаре бар ман дорад, ба ин фикр қунем, ки он чӣ анҷом медиҳем чӣ асаре ба издивоҷи мо мегузорад. (*Чун дар ин доираи ҳалли ихтилоф, ману ту ва издивоҷ ҳузур доранд ва мо барои кӯмак ба саввумӣ дар ин доира нишастаем.*)

### **Доираи ҳалли ихтилоф:**

Одамҳои ба ду шакл аз ҳам ҷудо мешаванд:

- Ҷанг (муқовимат)
- Гурез (канорагири)

Пас ҳар гоҳ ба ҳам сухане мезананд, бояд бипурсанд, фоидаи ин сухан чист? Оё бо ин сухан ба ҳам наздик мешавем ё дуртар?

Маънияш ин нест, ки ҷуфт пас аз ин ихтилофе надоранд. Маънияш ин аст, ки абзоре барои ҳалли ихтилоф дар даст доранд. Онҳо медонанд, ки агар ҷизро барои зиндагии муштараки худ интихоб мекунанд, ҳатман ҳамон ҷизе нест, ки агар муҷаррад буданд, интихоб мекарданд.

Вақте мучаррадем, интихобҳои мустақилтар дорем. Вақте издивоҷ мекунем, ҳар ду тараф интихобҳои мутафовит дорем. Аммо набояд фикр кунем, ки аз ин ба баъд мисли дутоникҳои ба ҳам чисбида амал мекунем. Ҳар ду тараф мекӯшанд, новобаста аз интихобҳои муштарак барои издивоҷ тарафи дигарро аз зиндагии мустақили шахсии худ маҳрум нақунанд. Мисол, яке дӯст дорад, ки варзиш кунад. Дигарӣ дӯст дорад, ки вақти худро сарфи тамошои фильм ва театр кунад. Ва ҳеч яке наметарсад, ки тарафи дигар нороҳат шавад.

Дар зиндагии мубтаний бар контроли беруни, ду тараф аз тариқи интиқоду айбҷӯй саъӣ мекунанд ҳаллоқияте ба ҳарҷ диханд, аммо дар зиндагии мубтаний бар Теорияи Интихоб ҳар ду тараф бадалели бархурдорӣ аз озодӣ, вақте зиндагиашон якнавоҳт мешавад, аз ҳаллоқияти худ барои навоварӣ дар зиндагӣ истифода мекунанд.

Робитаи чинсӣ дар оғоз чизи ҷадиде аст ва ниёз ба ҳаллоқият надорад, vale барои ҳаяҷонангез кардан ва ҷазб кардани он бояд дар дарозмуддат бояд ҳаллоқият ба ҳарҷ бурд. Вагарна ду тараф робитаи чинсиро аз Дунёи Матлуби худ берун мегузоранд. Ва ҳангоми ирзои чинсӣ, бисёре аз онҳо робитаи чинсӣ бо фарди дигарро тасаввур мекунанд. Дар ҳоле, ки бо каме ҳаллоқият, ҳар яке аз онҳо метавонад боиси ирзои худ ва ҳамсараш шавад. Вақте робитаи чинсӣ рӯ ба тамомшавӣ мегузорад, бояд онро ба унвонӣ як ҳушдор дар назар бигирем.

Набояд Теорияи Интихобро ба тарафи муқобил таҳмил (бор) кард. Иҷбори дигарӣ, ҳатто ба пайравӣ аз тафаккури солим, контроли беруни аст. Ҳар гоҳ касеро маҷбур ба коре мекунем, муқовимати бештар дар ў бармеангезем. (Контроли беруни, муқовимати даруни меорад.)

### Саволҳои мушовири издивоҷи Теорияи Интихоб:

- 1. Оё воқеан омадаед барои тадовуми издивоҷ кӯмак бигиред, ёаз қабл тасмим ба талоқ гирифтаед? (Агар ҳар як барои кӯмак ба худаш ва на кӯмак ба издивоҷ омада бошад, наметавон

машварати издивоҷ дод.)

- 2. Маънии зиндагии мушатарк аз назари Шумо чист? (Агар дигариро гунаҳкор бидонад ва ичоза дода шавад, бе ҳеч назорат ва контрол сухан бизананд, раванди машварат осеб мебинад.)
- 3. Як нуктаи мусбатро, ки ҳоло дар издивоҷи шумо вучуд дорад, ном бибаред? (Заминасозӣ барои саволи 5 ва 6)
- 4. Рафтори чӣ касеро метавонед контрол қунед? Ҳудатон ё ҳамсаратон? (Эҷоди тардид ба контроли беруни)
- 5. Фикр қунед ва бигӯед дар ин ҳафта ҳозиреҷ чӣ коре анҷом дихед, ки ба издивоҷи шумо ва тадовумаш қӯмак қунад? (Ташвиқ ба анҷоми як гоми амалӣ ба нафъи издивоҷ)
- 6. Дар ҳафтаи оянда ҳозиреҷ чӣ коре қунед, ки ба ислоҳи издивоҷи шумо қӯмак қунад? (Дарҳост аз ҳар ду тараф, ки дар оянда ҳам як гом пеш биёянд.) Издивоҷ ҳосили ҷамъи ману ту нест. Ҳосили ҷамъи ман, ту ва издивоҷ аст. Аз ҳуд бипурсем, ман барои ислоҳ ва тадовumi издивоҷ чӣ кардаам? На ин ки ту барои ман чӣ кардай?

То вақте ки ҳар ду тараф дар Дунёи Матлуби ҳам ҳастанд, мушовараи издивоҷ муассир аст. Фарз бар ин аст, ки онҳо ба ҷои тавофуқ, ба контроли беруни исрор кардаанд. (Аммо агар аз Дунёи Матлуби ҳамдигар берун рафта бошанд, наметавон барои онҳо коре кард.)

Агар издивоҷ ба мушовараи тӯлонимуддат ниёз дошта бошад, эҳтимоли начоти он кам аст. Ман бо гаҷ гирди ҳар ду нафар доирае мекашам:

- То дар ин доира ҳастед, ба издивоҷ ва беҳбуди он фикр мекунед, на ба ҳудатон.
- Ин доираро вақте издивоҷ ба хатар афтода бикашед ва ба

доди издивоҷ бирасед.

**Қонунҳои ин доира:**

- 1. Бояд ва ҳатман мамнуъ;
- 2. Тайъини таклиф (вазифа) барои дигарӣ мамнуъ;

Доираи ҳалли ихтилоф абзори қудратманде аст, ки зану шавҳар метавонанд дар ҳар замоне, ки бихоҳанд аз он истифода кунанд.

## РАВИШИ МУШОВИРАИ ГЛАССЕР

1. Ниёзе ба тадқиқоти тӯлонӣ нест. Тамоми касоне, ки барои мушовира муроҷиат мекунанд, ҳадди ақал як робитаи нохӯшоянд дар зиндагиашон вучуд дорад.

Зиндагӣ иртиботи мунсифона ва одилона нест. Дар ҷаҳони воқеӣ, баъзе барои робитаи худ бо дигарон бештар моеъ мегузоранд ва бархе камтар. Муроҷиаткунанда бояд биомӯзад, ки робитаи қадими и худро беҳбуд баҳшад ва ё робитаи ҷадиде барои худ эҷод кунад. Мо барои хушбахтӣ ба чанд робитаи хуб ва самимона ниёз дорем.

### **Таърифи стресс:**

Стресс бисёр вақтҳо ба як робитаи номатлуб дар зиндагии фард марбут аст. Робитае, ки новобаста ба мушкилот, ҳанӯз дар Дунёи Матлуби мо қарор дорад. Масалан, волидон, фарзандон, дӯстони самими ва ҳамсароне, ки ҳанӯз онҳоро аз Дунёи Матлуби худ берун наандохтаем.

**Мисол:** Модаре, ки аз духтари ҳабдаҳсолааш таваққуъ дорад дар тамизии хона ва шустани зарфу зуруф қӯмак кунад. Духтар аввал қӯмак мекарда аст, аммо модар аз наҳваи қӯмаки ӯ норозӣ буда аст. Ва ҳоло вақте модар аз сари кор бармегардад, сардард мегирад. Агар сардард намегирифт, афсурда мешуд. Агар афсурда намешуд, хушунат мекард.

**Модар:** Нашустани зарфҳо нишонаи инанд, ки ӯ худҳоҳ ва ба фикри ман нест. Як бор задамаш. Ӯ ҳам маро зад. Баъд пушаймон шудем ва ҳар ду гиря кардем ва ҳамдигарро бағал кардем.

**Глассер:** Дигар, ки намехоҳи тарсакӣ заданро тақрор кунӣ?

**Модар:** Не.

**Глассер:** Агар вақте меой хона, ҳар коре мекунӣ таъсире надорад,

пас ҳеч коре накун.

**Модар:** Яъне чӣ?

**Глассер:** Мушкил на туй на ў. Мушкил робита аст. Бо муштариҳои бонкат ҳам мушкил доштӣ, аммо ҷаро онҷо исрор бар тағирии онҳо надоштӣ?! Ва ҷаро рӯи духтарат исрор ба тағиир дорӣ? Ҷун фикр мекунӣ ҳанӯз рӯи ў қудрат дорӣ. Вақте қудрат надорӣ, барҳақ будан ё набудан фарқе намекунад. Аз имрӯз вақте мерави хона, фикр кун духтарат духтари ту нест, як бегона аст. (Бирав ва канораш бишин, бе шикоят, бе сарзаниш) Се рӯз ин корро бикиун. Баъдан аз ҷоят ҳез фақат зарфҳоро бишӯ ва ҳеч кори дигаре накун. Зарфҳоро бишӯ ва бигӯ меҳоҳам ҳӯроки шом дуруст кунам, аммо аз ў қӯмак наҳоҳ.

**Модар:** Одилона нест.

**Глассер:** Агар одилона буд, ки ба мушовира эҳтиёҷ набуд. То се рӯз ҳеч ҷиз дарҳост накун ва ғур ҳам назан ва оддӣ бош. Баъд аз се рӯз ба ў бигӯ, аз ҷоят бихез ва ту зарфҳоро бишӯ, то ман ҳӯроки шомро дуруст кунам.

Тарбияти фарзанд аз тариқи танбеҳ ва контроли берунӣ боиси дурии волидон ва фарзандон мешавад.

**Роҳҳое, ки мутаассифона дар робитаи носолим интихоб мекунем:**

1. Тавоғуқ
2. Агар тавоғуқ нашуд, ағсурдагӣ.
3. Агар нашуд, бемории равонтаниӣ.

**Ишқу муҳаббати бисёр дар работаи волиду фарзандӣ**

**Модар:** Рав утоқат, вақте ором шудӣ биё бо ҳам гап бизанем. Ҳамин ки ором бошиӣ, барои ман коғӣ аст. Метавонӣ ҳамин ҳозир ё каме баъд гиря кунӣ? Кадомро меҳоҳӣ?

Ва кӯдак мефаҳмад, ки гиряву зорӣ ҳам як интихоб аст ва агар бихоҳад метавонад интихоб қунад, ки гиря нақунад.

- Ба кӯдакон бигӯед, ки сарфи назар аз ин, ки чӣ рафтore доранд, онхородӯст доред.
- Даричаи гуфтугӯро ҳамеша бо фарзандон боз бигзоред.
- Ба фарзандон бигӯед, ки дӯст надоред аз ҳамдигар дур ё дуртар шавед.
- Агар аз Шумо дарҳости ғалате кард, мисли тағирии донишгоҳ, ба хотири будан бо дӯстписараш, ҷавоби Шумо хеле рӯйрост бояд ин бошад: Аз тасмими ту нигаронам ва наметавонам аз ту ҳимоят қунам. Дар айни ҳол робитаи ман бо ту аз ҳар чӣ дигаре бароям муҳимтар аст, биё роҳи ҳалли матлубе пайдо қунем.
- Ба кӯдакон пешниҳодҳои худро такрор нақунед ва ғур назанед. Ӯ ҳамон даъфай аввал мефаҳмад.
- Ба кӯдакон беш аз ҳад кӯмак нақунед. Бигзоред вазифаҳояшро (машқашро) анҷом дихад. Бигзоред аз хатову иштибоҳ натарсад. Бигзоред аз кӯдакӣ ба заҳмат биафтад вабо мушкилот дасту по нарм қунад.
- Эътимодсозӣ қунед. Бигӯед, ҳеч чиз наметавонад ба тардашон мунҷар шавад.
- Тард накардан ва ҳимоят накардан аз тасмими онҳо, ки мувофиқ неstem, ду чизи мутафовит аст. Кӯдакон вақте бузург мешаванд ва эътимодашонро ба Шумо аз даст медиҳанд, волидонро басуръат ғайрифаъол дар Дунёи Матлуби худ нигоҳ медоранд. Барои бозгашти эътимоди онҳо, ба гуфтугӯрииёз аст.
- Вақте бо кӯдаке рӯ ба рӯ ҳастед, ки ба Шумо эътимод надорад, иштибоҳоти худро босуръат бипазиред. Падару модаре, ки иштибоҳоти худро мепазиранд, аз падару модаре, ки ҳамеша барҳаққанд, қобили эътимодтаранд.

- Ба кӯдакон аз сесолагӣ биомӯзед, ки масъулияти интихобҳои худро бипазиранд.
  - Дар Теорияи Интихоб танбех ғалат аст ва боиси фосилаи волидон ва фарзандон мешавад. Агар сари мизи шом дер ҳозир шуд, ниҳояташ ба ӯ хӯроки сард бидиҳед ё худаш маҷбур бошад хӯрокашро гарм кунад, аммо ӯро гурусна нагузоред.
  - Ба фарзандонатон бигӯед, меҳоҳам иштибоҳ кунӣ ва аз иштибоҳоят дарс бигирий. Аммо агар хостӣ ман ҳам метавонам ба ту кӯмак кунам, то интихобҳои беҳтаре дошта боши.
  - Ба ӯ бигӯед, ҳар вақт интихобҳоят ба касе зиён нарасонад, ба ӯ ҳаққи интихоб медиҳед.
  - Агар бача ба мактаб намеравад, бо меҳрубонӣ ба ӯ бигӯед, мавзӯи мактаб рафтани интихобӣ нест. Агар гиряву зорӣ мекунад, ӯро ба оғӯш бигиред ва ба мактаб бибаред. Дар мактаб ӯро бибӯсад ва аз ӯ худоҳофизӣ кунед. Ба ӯ бигӯед, агар меҳоҳад, метавонад интихоб кунад тамоми рӯз дар мактаб гиря кунад. Дар натиҷа ӯ зиёд гиря наҳоҳад кард.
  - Мушкилоти хурд ва ҷузъии фарзандонро ба худи онҳо бисупоред ва онҳоро аз таҷриба, ки бузургтарин муаллими ҷаҳон аст, маҳрум нақунед.
  - Ба бача ваъдае надиҳед, ки ичро намекунед. Эътимоди ӯ аз Шумо аз байн меравад. Агар ба ӯ ваъда додед, чизе бихаред, ончиро ӯ дӯст дорад, бихаред, на ончиро Шумо дӯст доред.
2. Мушкил, ҳамеша замони ҳолу акнун аст, ниёзе ба баррасии гузашта нест. Агар фард ба далели он ки дар кӯдакӣ мавриди бадрафторӣ ва сӯистифода қарор гирифта аст, наметавонад ба дигарон эътимод кунад, барқарории робитаи ризоиятмандона дар ҳоли ҳозир барои ӯ номумкин аст.

Ман ба муроҷиаткунандагон мегӯям: гузашта тамом шуда аст ва ту наметавонӣ чизеро, ки худат ё дигарӣ дар гузашта анҷом дода аст, тағиیر дихӣ. Акнун он чӣ метавонӣ анҷом дихӣ ин аст, ки бо

кӯмаки ман акнунро коромадтар созӣ.

Фақат вақте ба гузашта нигоҳе меандозем, ки марбут ба давроне аст, ки муроҷиаткунанда контроли муассире бар зиндагии худ дошта аст. Мо метавонем аз муваффақиятҳои гузашта дарс бигирем, на аз бадбахтиҳои гузашта.

Гирем, ки гузашта ваҳшатнок буда аст, vale дигар тамом шуда аст. Чаро гузаштаро муур мекунем? Мехоҳӣ онҳоро дубора дар дарунат таҷриба кунӣ? Гузашта ҳеч вақт наметавонад дар замони ҳол даҳолат кунад, магар он ки мо интихоб кунем.

Вожа (интихоб кардан)-ро ба шакли муассир тавонбахш бояд омӯҳт. Мо сарфи назар аз он ки иттифоқоти баде, ки дар зиндагиамон афтода, аммо ҳамеша метавонем интихобҳои беҳтаре анҷом дихем. Агар баъзеҳо дар гузашта аз мо сӯистифода кардаанд, дар атрофи мо парса намезананд то дубора аз мо сӯистифода кунанд. Онҳо фақат дар зеҳни мо ҳузур доранд.

Бордерлайнҳо, ки иртибототро ба ҳам мерезанд, чун эътимодашонро ба дигарон аз даст додаанд. Онҳоро раҳошудагиро таҷриба кардаанд (ва ба қавли Алберт Эллис) онро таъмим додаанд. Онҳо мегӯянд: Агар иддае дар гузашта маро раҳо кардаанд, пас то абад ҳама маро раҳо хоҳанд кард. Пас беҳтар аст худам ин корро кунам.

Агар муроҷиаткунанда то се солагӣ мавриди бадрафторӣ воқеъ шуда бошад, ба ёдаш намеорад ва агар баъд аз он иттифоқ афтода бошад ва азияташ намекунад, мушовир онҳоро ба ёдаш намеоварад. Мутаассифона онҷӣ онҳо ба истилоҳбаёд меоваранд, хотироти нодурусти марбут ба сӯирафткор аст, ки ҳаргиз онгуна иттифоқ наафтода аст. Ин хотирот тавассути системаи халлоқи мағзи муроҷиаткунанда барои хушнуд кардани дармонгар ё иҷтииноб аз рӯдаррӯй бо мушкили кунуни зиндагиаш соҳта шуда аст. Онҳо, вақте нодурустии хотироташон матраҳ шавад, воқеан нороҳат мешаванд. Ин навъ хотирот фарқе бо ҳазён надорад.

Мо набояд ба ҳеҷ хотирае, ки қобили исбот нест, иттико кунем. Ҳатто хотироте, ки ҳангоми ҳипнотизм ва ё масрафи дору ба ёд меояд, метавонанд, иттифоқнаафтода бошанд. Ҳуди ин равишҳои ачиб ба фард илғо мекунанд, ки ҳатман иттифоқ афтода аст.

Ба назари мо ба андозаи коғӣ мушкилоти воқеӣ дар ин ҷо ва акнуни фард вуҷуд дорад. Ва мо ба дунболи онҳо бояд бигардем. На аз паси хотироте, ки маълум нест иттифоқ афтода ё на. Мо фақат вақте ба гузашта меравем, ки фард дар гузашта контроли хубе бар зиндагиаш дошта аст ва мурури он тавонбахш аст ва маъмулан сиҳат доранд.

3. Дар равоншиносии суннатӣ вақти зиёде сарфи пурсучӯ ва гӯш додан ба мушкилоти муроҷиаткунандагон дар бораи алломатҳо ва нишонаҳои беморӣ ва амалҳои дигарон мешавад. Ҳар чӣ муроҷиаткунандагон бештар ба ин кор тарғиб шаванд, ин шикоятҳо аҳамияти бештаре пайдо мекунад ва пардохтан ба мушкили аслий душвортар.

**Теорияи Интихоб мегӯяд:** Танҳо фарде, ки метавонем контрол кунем худамон ҳастем. Ба муроҷиаткунанда исрор дорам, ки аввал худаш тағиیر кунад.

Касе, ки барои мушовара муроҷиат мекунад, омодагӣ дорад барои худаш коре биқунад ва тағиир кунад, на касе, ки дар мушовара аз ӯ шикоят карда мешавад.

Дар мавриди одамҳое, ки дигар нестанд, чӣ хуб будаанд ва чӣ бад, дигар сӯҳбате намекунем, дар мавриди онҳое, ки ҳастанд ҳарф бизанем.

Баъзе пеши равоншинос мераванд, то аз тариқи интихоби ранҷу азоб, ҳамсарабонро контрол кунанд. Вазифаи мо мушовирон ин аст, ки интихобҳои беҳтареро ба онҳо биомӯзем.

4. Парҳез аз дунбол кардани ҳис ва таваҷҷуҳ ба он чӣ муроҷиаткунандагон метавонанд дар амал анҷом диханд.

5. Парҳез аз интихоби афсурдагӣ ё беморӣ:

Вақте муроциаткунанд берун меравад, бояд ба ҷои бозгашт ба афсурдаги кардан, ба интихоби беҳтаре фикр кунад. Ӯ ниёз дорад ёд бигирад барои қӯмак ба худаш чӣ коре метавонад анҷом дихад.

Ҳеҷ қас наметавонад боиси эҳсоси бадбахтии ту шавад, балки фақат худат метавонӣ бо худат чунин кунӣ. Афсурдагӣ мекунем, то дигаронро контрол қунем. Чун:

- Аз хушунат метарсем;
- Ё аз хушунат очизем;
- Ё ба хушунат бовар надорем;
- Аммо дар айни ҳол ба контрол аз тариқи афсурдагӣ бовар дорем.

Афроде, ки ба далели як бемории ғайри қобили дармон, аз зиндагӣ ноумед шудаанд, роҳи ҷадид барои беҳбуди худ аз беморӣ ҳалқ мекунанд ва улуми пизишкӣ баъзан наметавонад тавсиф барои он пайдо кунад. Ҳаллоқият дар беҳбуди мушкилотӣ равонӣ ҳам ҳаст. (Шифои хеш)

Вақте мо ғуссае ба дили худ роҳ медиҳем, системаи эминӣ фикр мекунад душман вориди бадани мо шуда аст ва ба узве аз бадан ба унвони душман ҳамла мекунад. Аммо вақте он ғуссаро беэътибор мекунем ва худро саргарми шодӣ мекунем, системаи эминӣ фикр мекунад душман аз байн рафта аст. Дар натиҷа, агар бемориҳои психосоматик бо эҳсоси ҳашму ғам ва изтироб эҷод шудаанд, бо оромишу шодӣ ва робитаҳои хушоянд метавонанд дармон шаванд. Мо таркибе аз фикру рафткор ва ҳиссу бадан ҳастем ва инҳо ба ҳам пайвастаанд. Вақте фикри баде мекунем, ҳиссу бадани худро ҳам дар ҳолати баде қарор медиҳем. Масалан, бемории асма ва муолиҷаи ӯ аз тариқи равондармонӣ.

6. Ба хилофи равиши Карл Рочерс: Ҳеҷ гоҳ рӯи таоруз (конфликт) тамаркуз накунед. Бар нуктаи имконпазирӣ таъкид кунед, ки бахше аз мочаро набошад. Дар тӯли замон бисёре аз мочароҳо камранг мешаванд.

7. Набояд диққатро сарфи умуре кунем, ки муроҷиаткунаңда контроле бар онҳо надорад, бояд онҳоро тела дод ба корҳое, ки метавонанд анҷом диханд.

## ХУЛОСАИ ДАҲ АСЛИ ТЕОРИЯИ ИНТИХОБ

1. Танҳо фарде, ки метавонем рафторашро контрол кунем, худамон ҳастем. (Ба ин фикр қунед, ки чӣ қадар аз умри худро сарфи тағиири дигарон кардаем. Ва чӣ миқдор умри худро сарфи муқовимат дар муқобили дигароне, ки меҳостанд Шуморо тағийир диханд.)
2. Тамоми он чӣ метавонем аз дигарон дарёфт кунем ва ба дигарон бидиҳем иттилоот аст. Ин ки бо ин иттилоот чӣ гуна бархурд кунем, интихоби худи мо ё дигарон аст.
3. Тамоми мушкилоти равоншинохтии тӯлонимуддат, аз мушкилиҳои робитай нишот мегиранад. Мушкилоти робитай то ҳудуде сабаби мушкилоти дигаре, чун дарди ҳастагӣ, заъф ва бархе аз бемориҳое, ки маъмулан ба онҳо бемориҳои музмини системаи эминӣ гуфта мешавад, низ ҳастанд.

Мо инсонҳо ба таври женетикий мавҷудоти иҷтимоӣ ҳастем ва бештари мушкилоти равонии мо аз нотавонии мо дар хуб канор омадан бо афроди муҳими зиндагиамон нишот мегирад.

4. Ҳамеша он робитаи мушкилдор бахше аз зиндагии кунуни мост. Ин робита, як робитаи дар гузашта ё оянда нест, балки ҳамвора як робитаи кунунӣ аст. Мо ҳечгоҳ дар як робита наметавонем озодии мутлақро ба даст оварем. Ҳости тарафи муқобиламон ҳамеша бояд мавриди таваҷҷуҳ қарор бигирад, бинобар ин дар як робита, монанди робитаи заношӯй, ҳамон тавре, ки шакли робита дар тӯлий замон тағийир меқунад, озодӣ, ки метавонем дошта бошем, низ бояд ба таври доим бозтаъриф шавад. Доираи ҳалли ихтилоф абзори бисёр муносибе аст барои ду нафаре, ки теорияи интихобро омӯхтаанд ва метавонанд барои таърифи муҷаддади озодиҳои худ, аз он истифода кунанд.

5. Воқеаҳои дардноки гузашта, агар чӣ бар он чӣ имрӯз ҳастем таъсири шагарфе доштаанд, vale бознигарӣ ва мурури ин гузаштаи дарднок, бар он чӣ имрӯз лозим аст анҷом дихем, яъне беҳбуд баҳшидан ба робитай мухими кунуниамон бефоида аст. Аммо ба ёд овардани хотироти муваффақиятҳои гузашта метавонад барои ёфтани роҳҳалҳои имрӯзӣ муассир бошад. Агар хотироти гузашта дарднок бошанд, системаи халлоқи зеҳни мо вориди амал мешаванд ва он хотираҳоро пок мекунанд. Мо маҳкум ба такрори гузаштаи худ неstem. Вақте бовар дорем, то гузаштаро хуб дарк накунем, наметавонем ба корҳои кунунии худ расидагӣ намоем, дар воқеъ интихоб кардаем, ҳамчунон зиндонии чизҳое, ки тамом шуда ва рафта аст, бошем.

6. Мо тавассути панҷ ниёзи ирсӣ (женетик) ҳидоят мешавем. Ниёз ба бақо ва зинда мондан, ниёз ба ишқу эҳсоси таалуқ, ниёз ба озодӣ, ниёз ба тафреҳ, ниёз ба қудрат. Ин ниёзҳо бояд ирзо шаванд. Метавон онҳоро ба таъхир андоҳт, vale наметавон мункири вучудашон шуд. Фақат худи мо медонем чӣ вақт ин ниёзҳо ирзо шудаанд. Талош барои ирзои ниёзҳои дигарон, ба маънои даргир соҳтани худ дар як кори ғайри имкон аст.

7. Аз ҳама чизҳои ҷаҳон, фақат чизҳоеро дар Дунёи Матлуби худ ҷой медиҳем, ки бароямон аз ҳама чизҳо мухимтар аст.

8. Тамоми он чӣ аз таваллуд то марг аз мо сар мезанад, рафтор аст. Тамоми рафторҳои мо як рафтори куллий аст, ки аз ҷаҳор қисмати ба ҳам пайваста (амал, фикр, эҳсос ва бадан) ташкил шуда аст.

9. Тамоми рафторҳои куллий интихоби мо ҳастанд. Мисол: Ба ҷои ин ки бигӯем: Афсурда шудаам. Бояд бигӯем: Афсурдагӣ мекунам.

10. Мо бар амалу фикр ба таври мустақим ва бар эҳсосу бадан ба таври ғайри мустақим контрол дорем. Ҷунончи фикрамонро амал кунем, (Мисол, вақте ки фикр мекунем, беҳтар аст варзиш кунем ва амал мекунем) эҳсос ва бадани мо ҳам дунболи мо хоҳад омад, агарҷӣ дар ибтидо мумкин аст, ҳисси варзиш карданро надошта бошем, ё гумон кунем, баданамон барои варзиш кардан омода нест.

## НАҚДИ ТЕОРИЯИ ИНТИХОБ

Теорияҳои равоншиносӣ маъмулан чун абзори таъмири инсон амал мекунанд. Ҳарчанд ба далели нисбаяти илми равоншиносӣ, мо ҳанӯз ба теорияе даст наёфтаем, ки чун очорфаронса (калиди умумӣ) амал қунад ва ҳама печу муҳраҳои равонии инсонро бозу баста қунад. Аз ин рӯ, аз ҳар теория, мисли як калиди мушаххас, барои бозу баста кардани печу муҳраи мушаххас истифода мекунем. Теорияи Интихоб низ агар тавассути Глассер ба унвони як калид аз маҷмӯаи калидҳои равоншиносӣ ном бурда шуда буд, қобили қабул буд. Метавонистем, бипазирэм, ки Теорияи Интихоб калиде аст, ки муроҷиатқунандагоне, ки таморуз (худро ба таври соҳта бемор вонамуд кардан) мекунанд ва онҳоеро, ки афсурда ё девона нестанд, vale ҳудро ба афсурдагӣ ва девонагӣ мезананд, дармон мекунад. Аммо Теорияи Интихоб, даъвои очорфаронса (калиди умумӣ) буданро дорад. Ва аз таҷрубаҳои маҳдуни болинии Уилям Глассер, теорияи инсоншумуле иддао шуда аст. Таҷрибаҳои илмии башар ба соддагӣ ин теория ва коромадиашро барои ҳама мушкилоти равонӣ зери савол мебарад.

1. Глассер мегӯяд: Мо афсурда намешавем, мо афсурдагӣ мекунем. Мо дучори шизофрения намешавем, мо шизофрения мекунем. Аз ин рӯ ман бо дору муҳолифам.

Аз Глассер мепазирам, ки бархе аз қасоне, ки афсурда менамоянд, воқеан афсурда нестанд, балки ба гуфтаи Теория АКТ аз Стивен Ҳайес, манфиатҳои сонавияи онҳо боис шуда аст, ки ҳудро афсурда бинамоянд. Дар ин сурат, табии аст, ки дармони дорӯй ба қасоне, ки бемор нестанд, беасар аст. Аммо оё ҳама қасоне, ки афсурда менамоянд, таморуз мекунанд ва воқеан афсурда нестанд?

Оморҳо нишон медиҳанд, ки як фоизи ҷамъияти башар бо ихтилиси хулқу афсурда ба дунё меоянд ва агар дору ба онҳо қӯмак накунад, тамоми тӯли умри ҳудро бо ихтилиси афсурдагӣ тай мекунанд.

Оморҳо нишон медиҳанд, ки даҳ то понздаҳ фоизи занон, дучори

афсурдагии баъд аз зоямон мешаванд. Онҳо дар ин вазъият дучори норизоиятӣ, буғз, зудранҷӣ, хастагӣ, бехобӣ, тағирии иштиҳо, лаззат набурдан аз ҳеч чиз, аз даст додани алоқа ба робитай ҷинсӣ, афкори манғӣ, гуноҳ ва ҳатто афкори ҳудкушӣ мекунанд. Аз ҳар ҳазор зани зоямон карда, ҳадди ақал як нафар баъд аз зоямон дучори равонпарришӣ мешаванд ва садоҳоеро, ки воқеият надорад, мешунаванд.

Дар кишварҳои мисли Финландия, ки ними аз сол шабаст, набуди офтоб ва камбуди витамини D боиси афсурдагии ҳамагонӣ мешавад ва омори ҳудкушихо боло меравад. Агар масрафи витамини D ва доруҳои зиддиафсурдагӣ қӯмак накунанд, зиндагии аксарияти мардуми он кишварҳо дучори осебҳои равонии ҷиддӣ ҳоҳанд шуд.

Дар бемории дуқутбӣ, ки ҳафтод то навад фоиз далели ирсӣ (женетик) дорад, бемори дуқутбӣ мудом бо як давраи шайдоӣ ва як давраи афсурдагӣ рӯбарӯ мешавад. Бисёре аз дуқутбихо бидуни масрафи дору зиндагии душворе ҳоҳанд дошт ва гоҳ ҳудро аз байн мебаранд.

Оморҳо нишон медиҳанд, ки беморони шизофренӣ, ки дору масраф мекунанд, зиндагии ором барои ҳуд ва атрофиёни ҳуд эҷод мекунанд ва дар сурати адами масрафи дору, вазъи онҳо рӯ ба ҳатарнокӣ меравад.

Мутаассифона Глассер дар Теорияи Интихоб ҷашми ҳудро бар ҳамаи ин воқеиятҳо мебандад ва бо истиноб ба мушоҳидаҳои болинии маҳдуди ҳуд аз рафтор ва ҳолати қасоне, ки ба афсурдагӣ ва ҷунун таморуз кардаанд, натиҷа мегирад, ки мо афсурда намешавем, мо афсурдагӣ мекунем. Мо ба шизофрения дучор намешавем, мо шизофренӣ мекунем. Ӯ бо истинод ба фарзияи ноши аз таҷрибаҳо шахсӣ ва маҳдуди болиниаш меҳоҳад Теорияи Интихобро ба “калиди умуми”-и равони инсон табдил кунад ва бо муштари насиҳат, иродай ӯро тақвият кунад ва масъулияти ҳама ҷизро бар гардани ҳуди фард биандозад. Дар натиҷа ду абзори умдаи шинохти башар, яке улум ба маънои таҷрибӣ ва озмоиши васеъ ва яке равиши фалсафа, ки ба истиддоли мантиқӣ

бино шуда аст, умдатан дар Теорияи Интихоби Уилям Глассер мавриди беътиноӣ қарор мегиранд.

Уилям Глассер дар китобаш аз беморе, ки дар бемористони равонӣ бистарӣ аст ва идао мекунад, ки маймун рӯи дӯши ў нишаста ва ўро мегазад, ёд мекунад. Глассер мегӯяд: Аз рафтори хушунатомези ин бемор, ҳеч кас чуръати наздик шудан ба ўро надошт. Аммо вақте ин бемор дандондарди шадид гирифт ва ба дигарон мӯҳтоҷ шуд, даст аз рафтори хушунатомез бардошт ва бо меҳрубонӣ аз ман қӯмак хост ва ман дар ин ҳолат тавонистам то табобати комили дандондардӣ ўро ҳамроҳӣ кунам. Аммо ҳамин, ки дард бартараф шуд, дубора идао кард, ки маймуне рӯи дӯши ў нишаста ва ўро мегазад ва рафтори хушунатомези собиқашро пеша кард ва дубора ҳеч кас наметавонист ба ў наздик шавад. Глассер аз ин мисол ду натиҷа мегирад:

Натиҷаи аввал: Ин шахс девона набуд, балки худашро ба девонагӣ зада буд, аз ин рӯ, фарде, ки девона нест, ба дармон ва ба вижадармони доруӣ ниёз надорад. (Бо натиҷаи аввали ў наметавон мувофиқ набуд. Ў дорад аз воқеияти як девонанамо, ки дар таҷрибаи болинии худ мушоҳида карда аст, гузориш медиҳад.)

Натиҷаи дуввум: Ҳамаи девонагон худро ба девонагӣ мезананд ва аз ин рӯ танҳо модели дармонӣ Теорияи Интихоб аст, то ба онҳо биомӯзем, ки даст аз таморуз бардоранд ва масъулияти девонанамоии худро ба ўҳда бигиранд.

(Бо натиҷаи дуввуми ў наметавон мувофиқ буд. Чаро ки аз мушоҳидаи як ё чанд девонанамо наметавон натиҷа гирифт, ки мо дар дунё афсурда ва девона надорем. Ин навъ натиҷагириӣ бар асоси таъмим додаҳои маҳдуд болинӣ, ҳам аз равиши донишмандон дар шинохти илмӣ фосила мегирад ва ҳам аз равиши истиidlоли фалсафӣ.

Аз назари илм, таҷрибаи маҳдуни як нафар дар як маврид наметавонад мабнои як фарзияи илмӣ қарор бигирад. Барои илм таҷрибаҳои васеъ дар шароити мухталиф ниёз аст. Вагарна ҳама одамҳо метавонистанд бар асоси таҷрибаҳои шахсии маҳдуни

худ теорияҳои илмӣ бино қунанд.)

2. Глассер мегӯяд: Ҷандин даҳа садои баланди равоншиносӣ садои Фрейд буд, ки “Мо қурбонии гузашта ҳастем. Мо қурбонии саркӯби ақидаҳои худ ва пас рондани онҳо ба ноҳудогоҳ ҳастем.” Ё садои баланди равоншиносӣ, ки мегуфт: “Мо қурбони ҳормонҳои худ ҳастем.” Ҳоло он ки агар чӣ гузашта бар мо асар дошта, аммо мо қурбонии гузашта неstem ва масъули ҳолатҳову рафтор ва интихобҳои хеш ҳастем.

Оморҳои дармонӣ нишон медиҳанд, ки 60 фоиз аз қасоне, ки барои дармон ба дармонгарони СВТ (СиБиТи – рафтордармонии шинохтӣ) муроҷиат кардаанд, муваффақ ба дармон шудаанд, аммо 40 фоизи онҳо дармоннашудаанд. Ҷеффри Янгва ҳамроҳони ў, ки ибтидо ба равиши СВТ муроҷиат қунандагони худро дармон мекарданд, дар таҳқиқоти васеъи болинии худ дарёфтанд, ки мушкилоти ин гурӯҳ решаш дар гузаштаи онҳо дорад. Аз ин рӯ барои дармони ин гурӯҳ равиши Тарҳворадармониро, ки гузаштагарост бавучуд оварданд.

Метавон пазируфт, ки фарзияҳои Глассер дар Теорияи Интихоб мабни бар ин ки мо қурбонии гузашта неstem, бар он 60 фоиз, ки бо СиБиТи даромон шудаанд, гувоҳ дорад. Аммо наметавон пизируфт, ки даъвои Глассер дар мавриди онҳое, ки бо Тарҳворадармонӣ дармон мешаванд, ҳам содик бошад.

Оморҳои ҷаҳонӣ нишон медиҳанд, ки байни даҳ то бист фоиз аз ҷамъияти дунё дучори яке аз 12 навъи ихтиоли шахсиятианд. Ва ихтиоли шахсият ё решаш дар ирсияти (жени) он дорад, ё решаш дар қӯдакӣ ва наҳваи тарбияти онҳо. Агар Глассер ба Теорияи Интихоби худ, танҳо ба унвони як нигориш ё равиши дармоние фикр мекард, ки метавонад ба қасоне, ки қурбонии гузаштаи худ нестанд, қӯмак қунад, ин нақд ба ў ворид набуд. Аммо нодида гирифтани қасоне, ки рафтор, ҳаяҷонот ва ҳатто шахсияташон қурбонии гузашта шудааст ва акнун 40 фоизи ҷамъияти башар ба далели қурбонии гузашта будан, дучори тарҳвораанд ва даҳ то бист фоиз ба далели қурбонии гузашта будан, дучори ихтиоли шахсият, моро дар пазириши бидуни нақди теорияи ў дучори мушкил мекунад.

Чӣ гуна метавон шароити ин ду кӯдак дар мисоли зерро яке донист:

Кӯдаки аввал бо женҳои солим ба дунё омада аст, дар хонаи осудаҳол бо волидони таҳсилкарда, ки ҳам шинохт ва ҳам тавоноии тарбияи дурустро доштаанд.

Дуввумӣ бо женҳои носолим дар хонаводаи фақир бо волидони мӯътод ё шизофренӣ ба дунё омада ва дар даврони кӯдакӣ мавриди бадрафторӣ ва ҳатто таҷовузи наздикон воқеъ шудааст.

Мешуд пазируфт, он тавре, ки Глассер мегӯяд, кӯдаки аввал қурбонии гузаштаи худ нест. Аммо наметавон пазируфт, ки кӯдаки дуввум қурбонии гузаштаи худ нест ва худаш бобати ҳарҷӣ акнун ҳаст, масъул аст.

Агар сухани Глассер дуруст буд, акнун бояд коромадии теорияи Равонковии нав, Гешталтдармонӣ, Тарҳворадармонӣ ва ДиБиТи зери савол рафта бошад. Ҳоло он ки равишҳои фавқ ҳамчунон дар дармон, ба вижа дармони bemorone, ки қурбонии гузаштаи худ будаанд, коромаданд.

3. Теорияҳои равоншиносӣ аз ду бахш ташкил шудаанд:  
(фарзияҳо) ва (техникаҳо)

Фарзияҳо маъмулан мубтани бар додаҳои илмӣ ё истидолҳои муҳками фалсафӣ ҳастанд.

Техникаҳо, равишҳои дармоние ҳастанд, ки маъмулан аз дили фарзияҳо берун омадаанд ва ё бо онҳо ҳамсӯ ҳастанд.

Дар Теорияи Интихоб мағрузаҳои Глассер мубтани бар додаҳои илмии сабитшуда нестанд ва ҳадди аксар ба чанд таҷрибаи шахсӣ аз Уилям Глассер муттасиланд ва истидоли муҳкаме ҳам барои ироаи фарзияҳои ў матраҳ нашуда аст. Аз ҳама ачибтар дар техникаҳо ва мушовираҳои ў, ё ҷанбаҳои фалсафии теория нақз мешаванд, ё нодида гирифта мешаванд. Ба унвони мисол, ба мағрузаи зер аз Глассер таваҷҷуҳ кунед:

**Ҳамаи мо инсонҳо бо панҷ ниёз ба дунё меоем:**

- 1.Ниёз ба саломитӣ ва бақо;
- 2.Ниёз ба **ишқу тааллук;**
- 3.Ниёз ба тафреҳ;
- 4.Ниёз ба озодӣ;
- 5.Ниёз ба қудрат.

Глассер ҳеч мутолиаи илмӣ ё истиidlолеро барои исботи ин, ки чаро мо бо ин панҷ ниёз ба дунё меоем, ироя намедиҳад. Агар фарде аз Глассер пурсад: Чаро чаҳор ё шаш ниёз не ва фақат панҷ ниёз? Чаро ниёз ба маънавият, ки дар ҳарами ниёзҳои теорияи Маслоу ҳам ба он пардохта шуда аст ва мутолиот дар бисёре аз инсонҳо ин ниёзро нишон медиҳанд, дар инчо нодида гирифта шуда аст? Чаро ин панҷ ниёз шабехи шаш ниёз дар теорияи Тарҳворадармонӣ нест? Ӯ ҷавоби илмӣ ё ҳучҷатталаб наҳоҳад дод. Ингор ин мағрузаи ӯ ноши аз қашф ва шуҳуди ӯст ва далели муҳкам ё шавоҳиди илмӣ ниёз надорад.

Глассер дар тавзехи ниёз ба қудрат (ниёз ба худкифоятӣ, ниёз ба рушд ва ниёз ба контроли дигарӣ)–ро зери маҷмӯаи ниёз ба қудрат таъриф карда аст. Ҳоло он ки ниёз бо худкифоятӣ ва рушд мусбат аст ва ниёз ба контроли дигарӣ манфӣ аст ва наметавон маҷмӯае аз ниёзҳои мусбат ва манфиро зери номи ниёз ба қудрат таъриф кард. Глассер худ ҳар кучо аз контроли дигарон ҳарф мезанад. Ниёзи болое ба қудрат дар робитаро, манфӣ қаламдод мекунад, аммо дар таърифи қуллии қудрат, рушд ва худкифоятиро ҳамлиҳоз мекунад.

Глассер мегӯяд: Натанҳо мо аз ибтиди таваллуд бо ин ниёзҳо ба дунё меоем, ки ҳатто каммияти ин ниёзҳо низ аз ҳаддиақали яқ, то ҳаддиаксари панҷ дар мо событ аст. Мубтани бар ҳамин андозагӣ событ аст, ки ҷаноби Доктор Али Соҳибӣ аз шогирдони Глассер ва мутарҷим ва намояндаи ӯ дар Эрон бо тарҳи 35 савол дар хотимаи китоби “Издивоҳи бидуни шикаст” модел барои

ташхиси созгории занон ва мардоне, ки қасди издивоҷ доранд, матраҳ карда аст. Дар ҳамин робита саволе матраҳ мешавад:

Агар мо бо ин ниёзҳо ва каммияти мушаххасе аз онҳо ба дунё меоем, оё ин ба маъни ман қурбонии гузаштаи худ ҳастам, нест? Вақте панҷ ниёзи мушаххас бо андозаҳои мушаххас шахсияти моро шакл додаанд, чунонки дар модели мушовираи издивоҷи Глассер метавон бар асоси он ояндаи издивоҷро пешбинӣ кард. Ва мубтани бар ҳамон андозаи ниёзҳо, Глассер тавсеа мекунад бо қасоне, ки ниёз ба қудрат ва озодиашон панҷ аз панҷ аст, издивоҷ нақунед. Оё ин ба маъни он нест, ки ҳамаи мо чӣ хуб ва чӣ бад, чӣ шоистаи издивоҷ ва чӣ ношоистаи издивоҷ, қурбонии гузаштае ҳастем, ки аз тариқи ниёзҳои панҷгонаи мо аз ибтиди таваллуд бо мо ба дунё омадаанд? Агар чунин аст, чӣ гуна Глассер аз имкони интихоби мо сухан мегӯяд?

Глассер мегӯяд: Ҳар гоҳ ниёзҳои мо, ки аз ибтиди таваллуд бо мо ба дунё омадаанд, ирзо нашавад, мушкилоти равонии мо шурӯъ мешаванд. Ба иборати дигар тавсеаи дармонии ӯ ин аст: Ниёзҳоеро, ки бо онҳо ба дунё омадай ирзо кун, вагарна дучори мушкилоти равонӣ мешавӣ. Дар ин маврид ӯ бо илҳом аз филми “Пулҳои Медисон Конти” аз Клинт Иствуд ба достон Франческа ишора мекунад. Зане шавҳардор, ки дар мазрае бо ҳамроҳии шавҳар ва фарзандонаш зиндагӣ мекунад ва ниёз ба ишқ ва тааллуқи болояш бо ин ҳамсар ирзоъ нашуда аст. Франческа рӯзе дар ғайби шавҳарааш, бо марди аккос ошно мешавад, се ҷаҳор рӯзе бо ӯ ишқбозӣ мекунад ва ниёзи ишқу тааллуқаш ирзоъ мешавад. Бо рафтани он мард ва омадани шавҳарааш ӯ эҳсоси пучӣ дар ҳадди марг мекунад, то ҷое, ки мегӯяд, ман мурдаам. Франческа дар вазъияте аст, ки ба хотири фарзандонаш наметавонад аз шавҳариш ҷудо шавад, то ба дунболи ирзои ниёзи ишқ ва тааллуқаш биравад. Дар ин сурат агар фарзияҳои Теорияи Интихобро мабноъ қарор диҳем, Франческа дучори мушкили равонӣ аст, дар ҳоле, ки худро мурда мепиндорад. Чаро ки ниёзи ишқаш ирзоъ нашуда аст.

Дар ин вазъият дар мушовира Глассер бо Франческа мунтазирим,

ки Глассер бигӯяд: Аз паси ирзои ниёзи ишқу тааллуқи худ бош. Аммо Глассер бо камоли таачуб мафрузаи худро фаромуш мекунад ва мегӯяд, ҳоло ки акнун ирзои ниёзи ишқи худро надорӣ, бад нест як сафаре ба Италия, сарзамини модариат анҷом бидихӣ.

Дар воқеъ ў техникаи ҳавоспартиро ба Франческа пешниҳод мекунад. Технике, ки ҳатто қӯдакон низ дар зери яқсолагии худашон онро меомӯзанд ва ба кор мебаранд.

Ба баёни дигар посухи Глассер ба фарде, ки мегӯяд, ман гурснаам, ин аст, ки ҳоло ки имкони сер шудан аз ҳӯрокро надорӣ, каме об бинӯш.

Агар мо бо панҷ ниёзи бо каммияти мушаххас ба дунё омадаем ва адами ирзои ниёзи мо иллати мушкилоти равонии мост, техникаи Глассер бояд пешниҳоди ирзои ниёзи то кунун ирзоънашуда бошад, на ирзои чизе, ки ниёзи ў нест.

Глассер дар мафрузаи худ дар тавзехи панҷ ниёз ва каммияти событи он нигоҳи ҷабрӣ дорад. Аммо дар техникаи дармони худ якбора ҷабриро, ки худ таъриф кардааст, нодида мегирад ва мегӯяд, ту ҳаққи интихоб дорӣ. Ҳоло агар ниёзи ишқат ирзорӯ нашуд, каме ниёзи тафреҳатро бо сафар ба Италия ирзорӯ кун.

Дар мисоли дигар дар китоби Теорияи Интихоб, марде бо номи Тодд, ба хотири он, ки занаш ўро тарқ карда аст, бо афсурдагӣ пеши Глассер омада аст. Ўаз Глассер мешунавад, ки замон масалаи туро ҳал мекунад. Аз ҳамакнун мебинем, ки шаш моҳи дигар мушкилат ҳал шуда аст. Аммо агар издивоҷ кардӣ, даст аз контроли беруний бардор.

Дар воқеъ таҳлили Глассер аз шахсияти Тодд ин аст, ки ниёз ба қудрат дар ў болост ва ирзои ин ниёз худашро аз тариқи контроли ҳамсара什 нишон дода аст. Ва ин боиси фирори ҳамсари ў шуда аст. Дар инҷо саволи ман ин аст, ки агар Тодд бо ҳамон каммияти ниёз ба қудрат ба дунё омада аст, насиҳати падаронаи Глассер чӣ гуна метавонад ин ниёзи қудратро дар ў мӯътадил кунад? Ва агар насиҳати Глассер ва ё таҷрибаи шикаст дар зиндагӣ метавонад ин ниёзро баровард кунад, чӣ гуна мафрузаи Глассерро бипазирем,

ки мегӯяд: Мо бо каммияти мушаххасе аз панҷ навъи ниёз ба дунё меоем ва ба ҳамин далел метавон ба асоси таърифи ҳамин каммият ниёзҳои ду нафари тақозокунандай издивоҷ, ояндаи издивоҷи онҳоро пешбинӣ кард.

Дар мисоли дигар дар китоби Теорияи Интихоб, зани ҷавоне бо номи Тино хостори издивоҷ бо Кевин аст, дар ҳоле, ки Кевин тарҷех медиҳад ба робитаи бидуни издивоҷ бо Тино идома дихад. Дар баёни соддатар Тино шавҳар меҳоҳад, Кевин дӯстдуҳтар. Тино бо тавссеаи Глассер рӯбарӯ мешавад, ки аз ӯ меҳоҳад, даст аз контроли Кевин бардорад ва ба хотири нигаронӣ аз оянда ба издивоҷ бо Кевин исрор нақунад.

Дар ин ҷо Глассер ёдаш меравад, ки тибқи таърифи худаш, ниёз ба амният зиёд аст ва чун духтар аст, агар пир шавад, танҳо ҳоҳад монд. Ва барои ҳамин бар издивоҷ исрор дорад. Дар ҳоле, ки Кевин ниёз ба озодиаш бештар аст, барои ҳамин Тиноро ба унвони дӯстдуҳтар тарҷех медиҳад ва на ба унвони ҳамсар. Тавссеаи Глассер дар ин мушовира, ба ҷиҳат додани яксӯје муқобили вазъияти зан ба нафъи мард тамом мешавад, ки ба далели ниёз ба озодии зиёд, дар ҳоли гурез аз тааҳҳуди заношӯй аст.

Адами истиноди Глассер ба ёфтаҳои илмӣ ва ё адами истидоли қонеъкунанда барои исботи ин панҷ ниёз ва каммият субити он ва ҳамин тавр таноқузи ӯ дар робитаи миёни мафрузаҳо ва техникаҳояш, теорияи Глассерро аз қудрат меандозад.

Дар поён бояд гуфт, бархилоғи ҳаяҷонангез будани Теорияи Интихоб, ин теория низ барои дармони қасоне, ки худро ба беморӣ задаанд, ё ба шакли ифротӣ ва ғайривоқеӣ худро қурбонии гузашта медонанд, бисёр муассир аст. Ва на бар қасоне, ки воқеан бемори равонианд ва ё эҳтимолан қурбонии гузаштааанд.

**Муҳсин Махмалбоғ**

**Лондон**

**2020**

### **Сарчашмаҳо:**

- “Теорияи Интихоб ва Воқеиятдармонӣ” нависанда Уилям Глассер;
- “Издивоҷи бидуни шикаст” нависанда Уилям Глассер, тарҷума Доктор Алӣ Соҳибӣ;
- Мастерклассҳои Уилям Глассер.